

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  
ДОНИШГОХИ ДАВЛАТИИ ОМӮЗГОРИИ ТОҶИКИСТОН  
БА НОМИ САДРИДДИН АЙӢ**

*Бо ҳукуқи дастнавис*

**ТДУ:** 669.017.11+534.2:546.3

**ТКБ:** 24.5

**Ч - 44**

**ҶАҲФАРӢ АМИРШО САЙОБИД**

**ТАѢСИРИ МУТАҚОБИЛАИ ИНДИЙ БО ЭЛЕМЕНТҲОИ  
ҶАДВАЛИ ДАВРӢ ВА ТАҲҚИҚИ БА ҚАБАТҲО ҶУДОШАВӢ ДАР  
СИСТЕМАҲОИ ИНДИЙ-ХАЛКОГЕНҲО (S, Se, Te)**

Диссертатсия  
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникий  
аз рӯйи ихтисоси 02.00.04 - химияи физикий

**Роҳбари илмӣ:**

номзади илмҳои химия,  
дотсент Нуров К. Б.

**Мушовири илмӣ:**

доктори илмҳои химия,  
профессор Джурاءв Т. Д.

ДУШАНБЕ – 2024

	Сах.
<b>МУНДАРИЧА</b>	
<b>НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО</b> .....	4
<b>МУҚАДДИМА</b> .....	5
<b>ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ</b> .....	7
<b>БОБИ I. ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКО-ХИМИЯВИИ ТАЪСИРИ ИНДИЙ БО ЭЛЕМЕНТҲОИ ҶАДВАЛИ ДАВРИИ Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ</b> .....	13
1.1. Хусусиятҳо, паҳншавӣ дар табиат, истеҳсол, истифодабарии индий ва хӯлаҳои он (шарҳи адабиёт).....	13
1.2. Баҳодиҳии дараҷаи омӯзиши системаҳои дучандаи индий бо элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев.....	21
1.3. Баҳодиҳии навъҳои таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев .....	35
1.4. Мувозинати нонвариантӣ ва пешгӯии ҳосилшавии пайвастагиҳои химиявӣ дар системаҳои индий бо дигар элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев .....	44
Хулосаи боби якум .....	55
<b>БОБИ II. БАҲОДИҲИИ ТЕРМОДИНАМИКИИ НАВЪҲОИ БОҲАМТАЪСИРКУНИИ ИНДИЙ БО ЭЛЕМЕНТҲОИ ҶАДВАЛИ ДАВРИИ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ</b> .....	58
2.1. Ҳисоб намудани энергияи мубодила ва пешгӯии навъҳои системаҳои ба қабатҳо ҷудошаванд .....	58
2.2. Коркарди схемаи технологӣ ва раванди тозакунии ликватсионии индий аз баязе ғашҳои мушкилгудоз .....	65
2.3. Ҳисоби фаъолияти термодинамикӣ ва энергияи озоди Гибbs дар компонентҳои хӯлаҳои дучандаи индий бо халкогенҳо (S, Se, Te) дар ҳолати моеъгӣ .....	79

2.4. Ҳисоби энергияи таъсири мутақобилаи байнизарраҳо ва координатаҳои ба қабатҳо ҷудошавии критикӣ дар системаҳои индий-халкогенҳо (S, Se, Te) .....	84
<b>Хулосаи боби дуюм .....</b>	<b>87</b>
<b>БОБИ III. УСУЛИ ОМӯзиши хосиятҳои ултрасадоии гудохтаҳо (қисми таҷрибавӣ).....</b>	<b>89</b>
3.1. Маводди ибтидой ва тартиби таҷриба .....	89
3.2. Блок-схемаи функционалий ва таҳияи соҳти дастгоҳи гармидиҳӣ ва ҷенкунии ултрасадо .....	91
3.3. Омӯзиши хосиятҳои ултрасадоии гудохтаҳои сулфур, селен ва теллур.....	102
3.4. Таҳқиқи хосиятҳои ултрасадоии гудохтаҳои системаҳои In-S, In-Se ва In-Te бо мақсади муайян кардани координатаҳои критикӣ дар минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ .....	108
<b>Хулосаи боби сеюм.....</b>	<b>126</b>
<b>Хулосаҳои умумӣ.....</b>	<b>127</b>
<b>Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот.....</b>	<b>128</b>
<b>Рӯйхати адабиёт.....</b>	<b>129</b>
<b>Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия .....</b>	<b>143</b>
<b>Заминаҳо.....</b>	<b>149</b>

## **НОМГҮЙИ ИХТИСОРАХО:**

In-Э – индий-элемент;  
ДХ – диаграммаи ҳолат;  
Кр. – критикӣ (буҳронӣ);  
ЧД – ҷадвали даврии Д. И. Менделеев;  
М – монотектика;  
 $M_1+M_2$  – моеъи<sub>1</sub> + моеъи<sub>2</sub>.  
МГ – металлҳои гузаранда (интиқолӣ);  
МИЗ – металлҳои ишқорзамини;

МХВ – минтақаи ҳалшавандагии васеъ;  
ХМ – ҳалшавандагии маҳдуд;  
ХН – ҳалшавандагии номаҳдуд;  
ХХМ – ҳалшавандагии хеле маҳдуд;  
О – маълумот дастрас нест;  
П – перитектика;  
УС – ултрасадо;  
Э – эвтектика.

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқикот.** Муносибатҳои бисёркутбӣ дар ҷаҳони мутамаддин робитаи корҳои таҳқиқотӣ ва амалиро афзоиш медиҳад, ки ҳадафи онҳо таҳияи мавод, хусусан, мавод барои мақсадҳои стратегӣ мебошанд. Ҳӯлаҳои пурсамири зиддифрикционӣ барои истифода дар техникаи атомӣ ва пайвастаҳои дорои ҳосиятҳои нодири нимноқилиӣ дар микроэлектроника ҳамаи онҳо маводи наве мебошанд, ки дар муддати кӯтоҳ бо истифода аз таҳлили физико-химиявӣ системаҳои металлӣ ба вучуд оварда шудаанд ва метавонад сохта шаванд. Натиҷаҳои таҳлили номбурда дар шакли диаграммаҳои геометрии таркибӣ-ҳосиятӣ пешниҳод карда мешаванд, ки дар илми асосҳои таҳлили физико-химиявӣ ҳамчун диаграммаҳои фазавӣ ё ҳолатӣ маъмуланд. Онҳо имкон медиҳанд дар системаҳо таркиби оптималиро, ки дорои ҳосиятҳои муҳим буда, дар эҷоди композитсияҳо заруранд, интихоб намоем. Илова бар ин, диаграммаҳои ҳолатӣ тағйирёбии ҳосиятҳои компонентҳоро аз таркиби ғашҳо ва вайрон намудани таркиби стехиометриро муайян месозанд.  $\text{ДХ}$  нишон медиҳад, ки ҳӯлаҳои ҳосилшуда фазаҳои таркибашон тағйирёбанда ё доимӣ доранд. Маълумоти дар асоси  $\text{ДХ}$  ба даст оварда шуда, аҳамияти татбиқи дошта, ҳангоми коркарди технологияи синтезӣ маводди нав зарур аст.

Кори илмии пешниҳодшуда ба омӯзиши таъсири мутақобилаи яке аз металлҳои нодир-индӣ бо дигар элементҳои ҷадвали даврии (ЧД) Д.И. Менделеев ва таҳқиқи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаҳои дукомпонентаи In-S, In-Se ва In-Te бахшида шудааст. Маълум аст, ки ҳангоми гудохтани индӣ бо баъзе металлҳои ҷадвали даврӣ диаграммаҳои мураккаби ҳолатӣ ҳосил мешаванд, ки дар як вақт мавҷудияти фазаҳои мобайнӣ, минтақаҳои маҳлулҳои саҳт ҷудошавиро дар фазаи моеъ ва табадуллоти гуногуни нонвариантӣ (эвтектикий, эвтектоидӣ, перитектикий, перитектоидӣ, катактектикий) инъикос мекунанд. Новобаста аз ин, на ҳамаи диаграммаҳои ҳолатии ( $\text{ДХ}$ ) системаҳои дучандай индӣ бо элементҳои ЧД сохта шудаанд  $\text{ДХ}$  сохташуда баъзан дилпуркунанда нестанд, зеро бархе аз муҳаққиқон ҳангоми гудохтан металлҳои аз ҷиҳати техникӣ на он қадар тозаро истифода

мебаранд. Дар робита ба ин, бо истифода аз компонентҳои аввалай холис ё усулҳои нави таҳлили оморӣ-термодинамикӣ, ки хосиятҳои компонентҳои холисро бо истифода аз усулҳои муосири моделсозии компьютерӣ ва рақамикунӣ ба инобат мегиранд, мавриди таҳлили такрорӣ қарор диханд.

**Дараҷаи коркарди илмӣ, асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот.** Сохтани хатти қаҷи моновариантии мувозинатӣ дар **ДҲ** системаҳои дучузъа яке аз масъалаҳои мураккаби таҳлили физико-химиявӣ ба ҳисоб меравад. То кунун барои сохтани онҳо методҳои гуногуни физикиӣ ва химиявӣ барои ҷенкуни электрогоузаронӣ, ҷаспакӣ, зичӣ, таҳлили дифференсиалӣ-гармӣ ва гайра истифода мешавад. Методҳои болозикр бо сабабҳои маълум барои сохтани хатти қаҷи моновариантии мувозинатӣ методҳои аниқ набуда меҳнати зиёд ва масъалаҳои гуногуни норасоиҳои техникиро ба вучуд меоранд. Методи ултрасадогӣ дар илми ҳозира яке аз методҳои аниқ ва сермаҳсултарин ба ҳисоб меравад.

Таҳлили адабиёт сабит намуд, ки дар баробари корҳои илмии ба анҷом расонида шуда, то шурӯъ намудани таҳқиқотҳои мо аз 200 системае, ки дар онҳо соҳаи ба яқдигар омехтанашавиро доранд, танҳо барои 8-10-то соҳаи дар боло номбаршуда пурра сохта шудааст. Системаҳои дучузъаи боқимондаи ин соҳа фақат бо хатҳои тире-тире ишора шудаасту ҳалос.

Аз ин лиҳоз мақсади кори илмии пешниҳодшуда бо истифода аз методи **УС** омӯзиши таркиб, соҳт ва муайян намудани хатти қаҷи моновариантӣ дар системаҳои In-S, In-Se ва In-Te мебошад. Зоро, ки суръати паҳншавии **УС** ҳамчун хосият ба тағйирёбии соҳти атом ва хосиятҳои ғайри яқчинсагӣ ниҳоят ҳассос мебошад. Ба ғайр аз ин, бори аввал барои 6 системаи дучандай индий бо металлҳои Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta бо истифода аз усулҳои баҳодиҳии оморӣ ва термодинамикӣ намудҳои таъсири мутақобилаи байни компонентҳо **ДҲ** сохта шуда ва дар асоси он бо усули ликватсионӣ схемаи технологи тозакуни ликватсионии индий аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз тартиб дода шудааст. Ҳангоми муҳокима ва хулосаҳо аз кори диссертационӣ, усулҳои муосири таҳқиқоти таркиб ва соҳти **ДҲ** истифода бурда шудааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади кори диссертационӣ** иборат аз таҳқиқи намудҳои боҳамтаъсиркунӣ дар системаҳои дучандаи индӣ бо дигар элементҳои ҶД, соҳтани диаграммаҳои фазавии онҳо, системаҳои дучандаи омӯхтанашуда ва пурраомӯхтанашуда, арзёбии баъзе хосиятҳои термодинамикии хӯлаҳои дучанда бо иштироки индӣ, инчунин, бо роҳи таҷрибавӣ муайянкунии соҳаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаҳои дучандаи индӣ бо сулфур, селен, теллур барои муайян намудани координатаҳои таназзули критикӣ дар мувозинати монотектиկӣ мебошад.

### **Вазифаҳои таҳқиқот:**

- омӯзиши намудҳои боҳамтаъсиркуни In бо элементҳои ҶД ва муайян намудани қонуниятҳои умумӣ дар мувозинати фазагии онҳо;
- омӯзиши таъсири мутақобила дар системаҳои дучандаи индӣ, ки омӯхта (пурра омӯхта нашуданд) нашудаанд, бо истифода аз усулҳои гуногуни пешгӯӣ муқаррар ва соҳтани ҶХ-и онҳо. Коркарди усули ликватсионии тоза кардани металлӣ асосӣ аз ғашҳои металлҳо (мушкилгудоз);
- муайян намудани хосиятҳои термодинамикии хӯлаҳои баъзе системаҳои дучанда бо иштироки индӣ;
- бо тарзи таҷрибавӣ муайян намудани таназзули координатаҳои критикии гудохтаҳои яқчинса дар ду фазаи гомергенӣ дар ҳудуди мувозинати монотектикӣ барои системаҳои дучандаи In-S, In-Se ва In-Te тавассути усулҳои замонавии таҳлили физико-химиявӣ;
- таҳияи гармкунаки баландҳарорат барои гудохтани намуна ва ҷенқунии хосиятҳои ултраакустикӣ гудохтаҳо;
- ҳисоб кардани энергияи Гиббс, фаъолнокӣ ва константаҳои таъсири байнизарравии (хосиятҳои термодинамикии) хӯлаи In-S, (Se, Te) бо истифодаи назарияи маҳлулҳои регулярӣ.

**Объекти тадқиқот:** системаҳои дучандаи индӣ бо дигар элементҳои ҷадвали Д. И. Менделеев ва системаҳои дукомпонентай In-S, In-Se, In-Te.

**Мавзуи таҳқиқот:** таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҷадвали даврӣ ва таҳқиқи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаҳои индий-халкогенҳо ( $S$ ,  $Se$ ,  $Te$ ).

**Навғонии илмии диссертатсия:**

- бори аввал параметрҳои боҳамтаъсиркуни энергияи мубодила, энергияи пайвастшавии заррачаҳои ҳамном ( $In-In$ , элемент-элемент), гуногунном ( $In$ -элемент) бо элементҳои ҶД ҳисоб карда шуданд;
- диаграммаҳои ҳолатии мукаммал барои 6 системаи дучандаи индий бо металлҳои мушкилгудози  $Cr$ ,  $Mo$ ,  $Ru$ ,  $Os$ ,  $Rh$  ва  $Ta$  бори аввал соҳта шудаанд;
- схемаи технологӣ ва раванди тозакуни ликватсионии  $In$  аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз дар асоси  $DX$  дучандаи индий бо  $Cr$ ,  $Mo$ ,  $Ru$ ,  $Os$ ,  $Rh$  ва  $Ta$  тартиб дода шудааст;
- таҳияи дастгоҳи гармкунаки баландҳарорат барои гудохтани металлҳои мушкилгудоз, аз ҷумла индий бо халкогенҳо ( $S$ ,  $Se$ ,  $Te$ ) ва ҷенқуни хосиятҳои ултраакустикӣ гудохта;
- бо истифода аз усулҳои таҳлили физикию химиявӣ бори аввал натиҷаҳои таҳқиқи ҳисобӣ ва таҷрибавии координатҳои таназзули критикии гудохтаи гетерогенӣ ба ду фазаи ғомогенӣ дар минтақаи мувозинати монотектикий дар системаҳои дучандаи индий-сулфур, индий-селен, индий-теллур ба даст оварда шуданд;
- маротибаи аввал энергияи Гиббс, фаъолнокӣ, константаҳои боҳамтаъсиркуни байнизарраҳо (хосиятҳои термодинамикий) дар ҳӯлаҳои системаҳои индий-сулфур, индий-селен, индий-теллур муайян гардида,  $DX$ -ашон соҳта шуданд.

**Аҳамияти назариявӣ ва илмию амалии таҳқиқот.** Диаграммаҳои мувозинати фазагии соҳташуда ва дар натиҷаи ҳисобкунӣ ба даст овардани ифодаҳои ҳусусиятҳои термодинамикии ҳӯлаҳои  $In$  ба кам кардани ҳарочоти моддии таҷрибаҳо ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодии равандҳо дар таҳияи технологияи тозакуни ликватсионӣ ва ҳосил кардани

хұлаҳои нав мусоидат менамояд. Инчунин, ба фонди адабиёт маълумоти нав илова мекунанд.

### **Нұктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

- натицаҳои пешгүйи оморӣ ва термодинамиқи барои муайян сохтани навъҳои боҳамтаъсиркунин In бо элементҳои ЧД дар ҳолатҳои моеъ ва саҳт;
- натицаи истифодаи ДХ сохташуда, чиҳати коркарди технологияи ба дастовардани материалҳои дорои хосиятҳои баланди зиддифрикционӣ дар системаҳои индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ta, S, Se ва Te;
- натицаҳои ҳисоб ва сохтани ДХ-и мукаммал барои системаҳои дучандаи индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ta;
- технологияи тозакунин ликватсионии индий аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз дар асоси ДХ дучандаи индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta;
- таҳияи дастгоҳи гармкунаки баландҳарорат барои гудохтани металлҳои мушкилгудоз, инчунин, индий бо сулфур, селен ва теллур;
- натицаҳои муайян намудани хосиятҳои термодинамиқи (константаҳои таъсири мутақобилаи байнизарраҳо, фаъолнокӣ ва энергияи Гиббс)-и хұлаҳои системаҳои индий-сулфур, индий-селен, индий-теллур.

**Дараҷаи эътиимонокии натицаҳои** бадастовардашударо усулҳои мусири моделсозии компьютерӣ ва ракамикунонӣ, методи импулсӣ-фазавӣ, апробатсияи онҳо дар форум, конференсияҳои сатҳи байналмилалию ҷумҳурияйӣ ва нашри мавод дар маҷаллаҳои илмии соҳавӣ тасдиқ менамояд.

**Диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ 02.00.04 - химияи физикӣ (ilmҳои техникӣ),** хусусан натицаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ба бандҳои 1, 2, 4 ва 11 мутобиқат мекунад.

1. Банди 1 - «Муайянкунин таҷрибавӣ ва ҳисобкунин ченакҳои соҳти молекула ва соҳтори фазоии моддаҳо» [боби III. § 3.3; 3.4].

2. Банди 2 - «Таҳқиқи эксперименталии хосиятҳои термодинамикии моддаҳо, ҳисобҳои функцияҳои термодинамикии системаҳои содда ва мураккаб дар асоси усули оморӣ-термодинамиқӣ ва омӯзиши гузаришҳои фазавӣ» [боби II. § 2.1; 2.3; 2.4].

3. Банди 4 - «Назарияи маҳлулҳо, таъсири мутақобилаи байнимолекулавӣ ва байнизарравӣ» [боби I. § 1.3; 1.4].

4. Банди 11 - «Асосҳои физикию химиявии равандҳои технологияи химиявӣ» [боби II. § 2.2].

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ** дар таҳқиқот аз таҳлили адабиёт, банақшагирӣ ва гузаронидани таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ иборат буда, инчунин, он бо таҳияву нашри мақолаҳо сурат гирифтааст.

**Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия** дар форум ва конференсияҳои сатҳҳои гуногун аз апробатсия гузаштаанд, масалан: конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Современные проблемы металлургической промышленности» ТТУ им. акад. М.С. Осими (Душанбе, 2021); конференсияи илмӣ-амалии чумхуриявӣ дар мавзуи: «Проблемаҳои муосири илмҳои табиатшиносӣ риёзӣ ва методикаи таълими онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ» ба Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040), 50-солагии факултети физика ва 90-солагии ДДОТ ба номи С. Айнӣ (Душанбе 2021); конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалии «Паёми-роҳнамо» ДКМТ (Бустон, 2022); якумин конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединений и аспекты их применения» посвященной памяти профессора Баситовой С.М., 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической и научно-исследовательской деятельности д.х.н., профессора Азизкуловой О.А., ТНУ (Душанбе, 2022); IV конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Наука и технологии» (Алматы, Казахстан, 2022); конференсияи байналмилалии илмӣ-методӣ дар мавзуи «Роль естественно-математических наук и методики их преподавания в процессе ускорения индустриализации страны» посвященной «Двадцатилетию изучения и развития естественно математических и точных дисциплин в области науки о образовании (2020-2040 г.)», а также четвертая цель национальной стратегии-ускорение индустриализации страны ТГПУ им. С. Айни, (Душанбе, 2022);

Всероссийской научной конференции с международным участием «IV Байкальский материаловедческий форум» (Улан-Удэ, Бурятия, 2022); конференсияи байналмилалии илмӣ-амалии «Междисциплинарность научных исследований как фактор инновационного развития» (Челябинск, 2022); конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзуи «Актуальные проблемы и перспективы развития естественных и точных наук», ФМГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе (Душанбе, 2022); конференсияи чумхуриявии илмӣ-амалӣ дар мавзӯи «Современное состояние и перспективы физико-химического анализа» посвященной провозглашению четвертой стратегической цели-индустриализации страны, 2022-2026 годы «Годами развития промышленности», 65-летию основания кафедры «Общая и неорганическая химия» и посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, д.х.н., профессор Лутфулло Солиева, ТГПУ имени С. Айни (Душанбе, 2023); конференсияи илмӣ-амалии чумхуриявӣ дар мавзуи «Роль и использование достижений естественных, точных и математических наук в производстве», посвященной дню науки. ТТК при ТТУ им. акад. М.С. Осими (Душанбе, 2023); конференсияи илмӣ-амалии чумхуриявӣ дар мавзуи «Нақши саноатикуонӣ дар пешрафти истеҳсолот» баҳшида ба «Солҳои рушди саноат» (солҳои 2022-2026) ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф», ДДОТ ба номи С. Айнӣ (Душанбе, 2024).

**Интишорот аз рӯи мавзуи диссертсия.** Дар заманаи иҷрои кори диссертационӣ 26 мавод, аз ҷумла 1 мақола дар рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандай базаи Scopus, 8 мақола дар нашрияҳое, ки ба рӯйхати маҷаллаҳои тақризшавандай КОА ҶТ ва КОА ФР дохил шудаанд, 1 нахустпенти ҶТ, 3 мақола дар дигар маҷаллаҳои байналмилалиӣ, 13 фишурдаи маърӯза дар конференсияҳои байналмилалию ҷумхуриявӣ ба табъ расидаанд.

**Соҳтор ва ҳаҷми диссертсия.** Диссертсия аз муқаддима, 3 боб, 12 зербоб, 13 ҷадвал, 34 тасвири графикӣ, хӯлосаҳо, 120 номгӯи адабиёт ва

замимаҳо иборат буда, дар маҷмӯъ 154 саҳифаи матни компьютериро ташкил медиҳад.

## ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ

**Муқаддима** зарурат, аҳамияти назариявию амалии кор, мақсад ва вазифаҳо, навгонии илмӣ ва соҳтори диссертатсияро дар бар мегирад.

**Боби якум** асосан аз 4 зерфасл иборат буда, шарҳи адабиёт дар зерфасли 1.1 ба омӯзиши хусусиятҳо, паҳншавӣ дар табиат, истеҳсол, истифодабарии индий ва хӯлаҳои он таҳлил ва ҷамъбаст карда шудаанд. Қисматҳои зерфасли 1.2, 1.3 ва 1.4-и боби якум ба баҳодиҳии дараҷаи омӯзиши системаҳои дучандаи индий, арзёбии омории навъҳои таъсири мутақобилаи индий, мувозинати нонвариантӣ ва пешгӯии ҳосилшавии пайвастагиҳои химиявӣ дар системаҳои индий бо дигар элементҳои ҷадвали Д.И. Менделеев баҳшида шудааст.

**Дар боби дуюм** маълумоти муфассал оид ба масъалаҳои баҳодиҳии термодинамикии навъҳои боҳамтаъсиркуни In бо элементҳои ҶД, бо дар назар доштани пешгӯиҳои оморӣ дар бораи навъҳои таъсири мутақобилаи In бо системаҳои омӯхташаванд ба усули ҳисобҳои термодинамикӣ оварда шудааст.

**Боби сеюм** таҳқиқи ҳосиятҳои ултрасадо дар гудохтаи металлҳо ва нимноқилҳо, асосҳои методологии таҳқиқот оид ба муайян соҳтани ҳосиятҳои акустикии гудохтаҳо дар ҳолати моеъғӣ муқаррар карда шудааст.

Барои чен кардани ҳосиятҳои ултрасадогӣ ва суръати ултрасадо дар гудохтаҳо асбобҳои стандартии электронӣ, аз ҷумла отсиллографи-СІ-70 бо агрегати пурқувватқунанда (дифференсиалиӣ), генератори сигнали синусоидалии баландбасомади Г4-102А, инчунин, басомадченқунандай электронии рақамии ҶЗ-34А истифода шудааст.

**БОБИ I. ХУСУСИЯТХОИ ФИЗИКО-ХИМИЯВИИ  
ТАЬСИРИ ИНДИЙ БО ЭЛЕМЕНТХОИ ЧАДВАЛИ ДАВРИИ  
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ**

**1.1. Хусусиятхо, паҳншавӣ дар табиат, истеҳсол, истифодабарии индий  
ва хӯлаҳои он (шарҳи адабиёт)**

Индий металли нуқрагини сафед, зудгудоз (харорати гудозиш ва ҷӯшиш 429,4 ва 2382 К) мебошад. Металли нарм буда, рақами тартибии 49 дорад. Дар гурӯҳи сеюми чадвали даврии элементҳои химиявии Д.И. Менделеев мебошад. Атоми индий дар ҳолати озод дорои се электрони валентӣ аст ва конфигуратсияи электронии  $[Kr] \dots 4d^{10}5s^25p^1$  мебошад.

Асосҳои индий дар муқоиса бо гидроксидҳои металлҳои зергурӯҳи скандий хосияти сусти асосӣ дорад. Индий дорои пайвастҳои гуногуни хеле устувор мебошад [1].

Металли индий массаи атомии 114,82 дошта, аз ду изотоп иборат аст:  $^{113}\text{In}$  (4,33%) ва  $^{115}\text{In}$  (95,67%). Изотопи дигари сунъии индий  $\beta$ -радиоактивӣ буда, давраи нимпраҳашавиаш  $6 \cdot 10^{14}$  солро ташкил медиҳад. Радиоизотопи сунъии маъмултарин ва истифодашаванда ин  $^{114}\text{In}$  мебошад, ки давраи нимтаксимшавии он 49 рӯзро ташкил медиҳад.

Индийро аввалин шуда соли 1863 аз ҷониби олимони немис Ф. Рейх ва Т. Рихтер ҳангоми таҳқиқи иштибоҳаи рӯҳи кони Фрайберг тавассути таҳлили спектралӣ қашф карда шудаанд. Бо сабаби ранги қабуди ҳатҳои спектралӣ элементи индий номи «индий»-ро сазовор гаштааст.

Хосияти муҳими дигари металли индий чакушхӯрӣ ва ҷандирии он аст. Элементи мазкур аз сурб нармтар буда, он бо нохун пай карда мешавад. Ҳангоми қадкунӣ индий овози маҳсуси характернок дошта, дар зери фишор деформатсия мешавад.

Маълумот оид ба муҳимтарин хосиятҳои физикӣ ва химиявии индий [2] гирифта шуда дар ҷадвали 1.1 оварда шудааст.

**Чадвали 1.1. –Хусусиятҳои физикӣ ва химиявии индий**

Номи хусусият	Қимат
Ранг	Сафеди нукрагун
Рақами атомӣ	49
Вазни атомӣ	114,82
Радиуси атомӣ, Å	1,67
Сохтори кристаллӣ	Орторомбии ба марказ нигаронидашуда (гранецентрированная)
Радиуси ионҳои $\text{Me}^{3+}$ , Å (мувофиқи Голд Шмидт)	0,92
Ҳаҷми атом дар 293 К, $\text{см}^3/\text{г-атом}$	288,75
Вазни хос, $\text{г}/\text{см}^3$	7,31
Саҳтӣ, НВ, $\text{кг}/\text{мм}^2$	1
Саҳтӣ аз рӯйи Моос	1,1-1,2
Ҳарорати гудозиш, К	429,4
Ҳарорати ҷӯшиш, К	2382
Иқтидори хоси гармӣ дар 293 К, кал/г. дараҷа	273,057
Муқовимати баркӣ $\rho$ $10^6$ дар 273 К, Ом см	281,37
Электрикгузаронӣ (Hg=1)	11,2
Ҳассосияти магнитӣ $\chi$ $10^{-6}$ , эл. -магн. ед. дар 291 К	-273,11
Потенсиали ионизатсия, эВ $\text{Me} \rightarrow \text{Me}^+ + e^-$	5,79
Ман $\rightarrow$ $\text{Me}^{2+} + e^-$	18,90
Ман $\rightarrow$ $\text{Me}^{3+} + e^-$	27,85
Потенциалҳои муқаррарӣ барои $\text{Me}/\text{Me}^{+3}$ , (дар 298 К)	-273,34
Рақами гурӯҳ	III
Изотопҳои табиӣ (рақамҳои оммавӣ)	115 ва 113
Паҳншавӣ дар қабати замин, вазн бо %	$1,0 \times 10^{-5}$

**Паҳншавӣ дар табиат.** Индий элементи хоси пароканда буда, миқдори миёнааш дар қиши замин (аз рӯйи масса)  $1,4 \cdot 10^{-50}\%$  аст. Минералҳои индий-рекизит  $\text{CuInS}_2$ , индит  $\text{FeIn}_2\text{S}_4$ , чилиндит  $\text{In(OH)}_3$  ва индии худрӯй ниҳоят каманд, танҳо дар конҳои қалъагидор бо захираи хеле хурд ва миқдори ночиз вомехӯранд [3, 4]. Аз рӯйи хосиятҳои химиявӣ ва кристаллохимиявӣ индий бо рӯҳ, қалъагӣ, сурб, кадмий, мис ва оҳан наздик аст. Ин монандӣ боиси парокандашавӣ ва суст ҷамъ шудани индий дар як қатор маъданҳо ва ҷинсҳои кӯҳӣ мегардад. Ҳангоми равандҳои магматикӣ дар ғранитҳо ва дигар ҷинсҳои табиатан турш кам ҷамъ мешавад. Ҷинсҳои миёна фавворазадашуда ва турш чунин миқдор индий доранд:  $16 \cdot 10^{-6}$  ва  $17 \cdot 10^{-6}\%$ ,

асосӣ ва ултраасосӣ -  $9 \cdot 10^{-6}$  ва  $7 \cdot 10^{-6}\%$ . Миқдори зиёди индий дар минералҳои сулфидӣ муайян карда шудааст, ки дар он элементеро бо радиуси ионии шабеҳи изоморфӣ иваз мекунад (ҷадвали 1.2).

**Ҷадвали 1.2.** –Миқдори индий дар маъданҳои гуногун ва минералҳо

Маъданҳо ва минералҳо	Миқдори индий ( $10^{-6}$ , дар %)
Сфалерит	40
Ҳалкопирит	14
Касситерит	21
Сурб-силикат-сулфидӣ	445
Сурб-руҳӣ	22
Сурб-руҳӣ бо қалъагӣ	307
Қалъагӣ-сурб-ишқорӣ	1439

**Ҳосилкуни.** Миқдори индий, ки ба муҳимтарин компоненти истеҳсолоти металлургӣ дохил мешавад, аз 5-7% зиёд нест. Ҳангоми ганигардонӣ индий тамоюл барои гузариш ба концентратҳои мисӣ-руҳиро зоҳир менамояд, дар маъданҳои қалъагидор он касситеритро пайгириӣ мекунад. Дар равандҳои коркарди пиromеталлургии концентратҳо индий камбуҳоршаванда аст, агар он дар шакли оксиди олиӯ ё металл бошад, яъне вобаста ба муҳит оксидкунандаи қавӣ ё барқароркунандаи қавӣ аст [3-6]. Аммо дар раванди металлургии оксиди  $InO_2$  ё сулфиди  $In_2S$  фишори баланди буғ ба вучуд омада, индий буғгардон мешавад. Пухтани индий бо илова кардани хлоридҳои металлҳои ишқорӣ ё МИЗ анҷом дода шавад, интиқоли индий ба таври назаррас меафзояд.

Дар ҳолати боздошташуда дар ретортҳои амудӣ бо истеҳсоли рӯҳ бо усули пиromеталлургӣ (электротермикӣ) он аз истеҳсоли худ аз рӯйи схемаи гидрометаллургӣ бо истиҳроҷи электрохимиявӣ (таносуби 55: 45) як андоза зиёд аст [7]. Бо усули пиromеталлургӣ гули рӯҳ (цинковой огарки) бо ангишт омехта дар аввал дар ҳарорати 1300-1500 К гарм ва ё дар 1200-1300 К брикет ва кокс карда мешаванд. Сипас барқароркунии оксиди рӯҳро дар печҳои ретортӣ дар ҳарорати 1600 К ба роҳ мемонанд ва рӯҳ дар шакли металли моеъ дар конденсаторҳо таҳшин мешавад [5]. Дар вақти брикеткуни ва

коксонидан индий ба таври назаррас бухоргардон мешавад (то 20%) ва дар буғаш концентрат мешавад. Зимни барқароркунӣ дар печҳои ретортӣ дистиллятсияи индий якҷоя бо рӯҳ ба 70% мерасад. Микдори ҷанг ҳангоми ба печҳои ретортӣ зам кардани брикетҳо ба ҳар  $10^3$  килограмм рӯҳи истеҳсолшуда, ки дар сублиматҳои индий қариб 0,010%-ро ташкил медиҳад, ба 23,9 килограмм баробар мегардад. Вобаста ба таркиби ибтидоии индий дар концентрат рӯҳи сиёҳ 0,002-0,007% In ва масалан, барои заводи Монако-ҳатто 0,010% мебошад. Ҳангоми тоза кардани рӯҳи сиёҳ тавассути ректификатсия индий дар боқимондаи сурб ҷамъ мешавад.

Бо усули гидрометаллургии ҳосилкунии рӯҳ гули шамъ (огарок) пас аз пухтан оксидшавии концентрат бо маҳлулҳои кислотаи сулфат ишқоронида мешавад. Ишқоронӣ дар ду муҳит (нейтралӣ ва туршидӣ) гузаронида мешавад. Индий дар боқимондаи ҳалнашаванд - кеки рӯҳ боқӣ мемонад ва маҳлулҳо ба истихроҷи электрохимиявии рӯҳ фиристода мешаванд. Кекҳои рӯҳ, ки ба онҳо то 80% индий мегузарад, асосан бо роҳи велскунӣ-буғгардонии оксидҳо аз шихтаи саҳт дар печҳои велтс, инчуни, бо фюмингкунии ғашҳо, ки дар он аз гудохта омехтаи карбонии газиро мегузаронанд, коркад мешавад. Ҳангоми велскунии кекҳо тақрибан 70% индий ба буғгардонӣ истихроҷ карда мешавад. Нишондиҳандаҳои технологији раванди велс ҳангоми истифодабарии кокс бо микдори минималии фраксияи майдо ва хокистараш на бештар аз 13% беҳтар мегардад. Микдори индий дар сублиматҳои роликии заводи рӯҳи Челябинск 0,031-0,034% ва дар клинкер 0,0096%-ро ташкил медиҳад. Баланд бардоштани концентратсияи хлор дар шихта аз 0,02 то 0,1% баровардани индийро ҳангоми велскунии кекҳо аз 60 то 80% зиёд мекунад, дар ҳоле ки микдори индий дар клинкер аз 0,008-0,01 то 0,004-0,005% кам мешавад дар велс-буғгардониҳо бошад ба 0,042% меафзояд.

Дар истеҳсоли сурб концентратҳо ба таври агломератсионӣ гудохта мешавад, сипас ба гудохтаи конӣ мегузаранд, ки дар натиҷа сурби сиёҳ ҳосил мекунанд. Технологияи оксиген - электротермикийи коркарди концентратҳои сурб самаранок аст, ки ба гудохтани мустақими ашёи хом асос ёфта, аз пухтани алгомерӣ мегузарад. Дар натиҷаи гудохтани кони

индий дар байни шлак ва сурб такрибан баробар тақсим мешавад ва қариб панчяки микдори аввала ба бугаш дохил мешавад, ҳол он ки таркиби он дар буғҳо то ба 0,01% мерасад. Дар ҷараёни коркарди сурб 90-95% индий ба съёмҳои мисӣ ва плёнкаҳои оксидӣ (дресс), ки аз сатҳи сурби моеъ ҷамъ шудааст мегузарад. Микдори индий дар онҳо одатан фоизи бениҳояд зиёдро ташкил медиҳад. Гирифтани индий бо маҳсулоти истеҳсоли сурб дар ИМА  $26,6 \cdot 10^3$  кг ҳисоб карда мешавад. Дар вақти коркарди автоклавии ҳӯлаҳои сурб - индий дар концентратсияи 0,08% таҳшин мешавад.

Ҳангоми гудохтани оксигении концентратҳо дар ҳолати баркашидашуда индий дар буғгардониҳо 39-44% мегузарад, ки ин нисбат ба гудохташавии инъикоскунанда хеле зиёд аст. Масалан, ҳангоми гудохтани шихтаи миси балҳаш дар ҳолати баркашидашуда дар дами оксиген 62% таллий ва 40% индий ба ҷангу буғгардонӣ мегузарад, 27% таллий, 41% индий ба шлак, 11% таллий ва 19% индий ба штейн мегузарад. Дар раванди гудохтани шахтавӣ 60% In ба шлак, 32% ба штейн ва 7,4% ба буғгардонӣ мегузарад.

Технологияи мукаммалтар аз сурб ва висмут тоза кардани қалъагӣ тавассути дисстиллятсия дар ҳарорати 1400-1500 К ва вакууми 10-70 Па мебошад, ки дар он индий дар якҷоягӣ бо сурб ва висмут буғгардон ва конденсатсия карда мешавад. Микдори индий дар конденсат то 86% мебошад.

Концентратсияи минбаъдаи индийро тавассути истиҳроҷи он ба шлаки намак, ишқоронидани шлак тавассути гудохтани кеки индий дар кислота, сementонӣ дар варақаҳои рӯҳ ва аз нав гудохтани исфанд дар зери қабати гидрооксиди натрий барои ба даст овардани индии намунавӣ самаранок анҷом додан мумкин аст.

**Ҷудокуни индий аз маҳсулотҳои ғанигардонидашуда.** Дар раванди коркарди концентратҳои маъданҳои полиметаллӣ манбаъҳои потенсиалии ба даст овардани индий як қатор партовҳо ва маҳсулоти мобайни истеҳсолот (ғубори агломератсия, коксонии брикетҳо ва гудохтани конӣ, оксидҳои велс, шлакҳои гудозиши инъикосӣ) шуда метавонанд.

Концентратсиякунонӣ ва истеҳсоли индийи ғашдорро аз маҳсулоти ғанишуда аз рӯйи ду раванди асосӣ амалӣ кардан мумкин аст: якум концентратсиякуниӣ ва дуюм ҳалшавӣ. Раванди концентратсия ва ба даст овардани индийи ғашдор бо баромади то 88% ба таври зерин сурат мегирад [5-7]:

- 1) ба даст овардани концентрат тавассути таҳшинқунии пайвастагиҳои камҳалшавандай индий (гидрооксид, фосфат, арсенат);
- 2) зимни дар ҳарорати 340-350 К ба маҳлули кислотаи сулфат ( $\text{M:S}=1:4$ ) ҳалкунии концентрат барои 30-50 г/дм<sup>3</sup> ба даст овардани кислотанокии боқимонда;
- 3) бо кислотаҳои алкилфосфорӣ экстраксия ва бо маҳлулҳои кислотаи гидронегхлорид реэкстраксия намудан;
- 4) чудо намуди индий дар шакли металли исфандӣ (губчатого металла) бо роҳи сementкуниӣ дар рӯҳ ё алюминий;
- 5) брикет намудани металли исфанд ва ба даст овардани индийи ғашдор бо роҳи аз нав гудохтан дар зери қабати глитсерин бо илова кардани хлориди аммоний дар ҳарорати 430-440 К.

Раванди ҳалкунии концентрати индийро дар кислотаҳои гидрогенхлорид ва сулфат ба таври зерин гузарондан мумкин аст, ки дар он камаш 95-99% индий ба маҳлул мегузарад:

1. Нейтрализатсияи маҳлули намак то  $\text{pH}=1,5$  дар ҳарорати 353 К ва дар давоми 2 соат нигоҳ доштан. Қалъагӣ қисман арсен ва дигар ғашҳоро ба таҳшин мефарорад. Талафоти индий дар чунин раванд 4-5%-ро дар бар мегирад.

2. Таҳшиншавии арсенати индий бо роҳи нейтрализатсияи минбаъдаи маҳлул то  $\text{pH}=4,5$  дар 333 К дар давоми 2-3 соат. Баромади индий ҳамчун таҳшин 99% мебошад.

3. Дар давоми 2 соат ҳалшавии таҳшин дар кислотаи сулфати сероб дар ҳарорати 343 К 99% индийро ба маҳлул мегузаронад. Дар таҳшинӣ сулфати сурб боқӣ мемонад.

4. Тоза намудани маҳлул аз мис, арсен, висмут ва гайра бо тарошаҳои оҳан дар 353 К, муддати 4 соат. Индий дар маҳлул 99%-ро дар бар мегирад.

5. Тоза намудани сулфиди маҳлул бо роҳи коркарди сулфиди натрий дар 313 К дар муддати 2-3 соат таҳшини сулфидҳо чудо мешавад, ки талафи индий 2-3%-ро ташкил медиҳад.

6. Тайёр кардани маҳлул барои сementонӣ тавассути ҳубобкуни ҳаво дар ҳарорати 343 К дар муддати 3 соат ҷиҳати тоза кардани гидрогенсулфид ва сementкунонии индий дар ҳарорати 343-353 К, давоми 4 соат дар алюминий. Гузариши индий ба металли исфандӣ 99% аст.

**Ба кор бурдан ва дар оянда истифодабарии индий.** Дар айни замон, аз рӯйи хисобҳои коршиносон, қисми зиёди индийи дар ҷаҳон истеъмолшаванд ( $\sim 80\%$ ) ба ниёзҳои технологияи нано ва нимноқилҳо дар микроэлектроника истифода карда мешавад. Пайвастҳои индий дар техникаи электронӣ васеъ истифода мешаванд: нимноқилҳо, транзисторҳои баланд ва пастҳарорат, термисторҳо, детекторҳои инфрасурҳ, хисобкунакҳои пезоэлектрикӣ ва гайра. Дар саноати нимноқилҳо индий барои легиронии германий дар транзисторҳо ва диодҳо ҳангоми сохтани p-n-p гузаришҳо ва асосҳои коллектории элемент истифодаи худро ёфтааст [1-2].

Арсениди индий нимноқилест, ки гази электронии таназзулшуда дорад, яъне доимии Холл ва гузаронандагии электрикии он дар доираи васеи ҳарорат амалан тағиیر намеёбад. Ин ҳосиятҳо онро маводди хеле пурарзиш барои генераторҳои Холл мегардонад, ки дар ҷен кардани қувваи майдонҳои магнитӣ, ҷен кардани ҷараёнҳои бузурги мустақим ва гайра истифода мешаванд. InAs, инчуни, барои истеҳсоли детекторҳои инфрасурҳ, генераторҳои термоэлектрикӣ ва гайра истифода мешавад. Антимониди индий аз ҷиҳати ҳосият ба германий ва силитсий монанд аст. Аз миёнаҳои солҳои 50-ум он ҳамчун детектори дарозии мавҷ, сенсорҳои эфекти Хол, қабулкунакҳои радиатсияи инфрасурҳ, филтрҳои рушной ва гайра васеъ истифода мешуд. Бартарии хеле муҳими антимониди индий дар

он аст, ки технологияи истеҳсоли он нисбат ба аналогҳои он содатар аст. Ин яке аз нимноқилҳои аз ҳама хуб омӯхташуда мебошад.

Дар ҳарорати нисбатан паст индий метавонад рӯйпӯшҳои тобоварро бо хосиятҳои муҳофизатӣ ва ороишӣ ташкил дижад. Никелпушкунӣ ва хромпушкунии металлҳоро бо индийгардонӣ иваз кардан мумкин аст. Рӯйпӯшкунии индий ва ҳӯлаҳои он бо қадмий, рух, таллий бо роҳи электрохимиявӣ молидан ва бо усулҳои дигар амалӣ карда мешавад. Пулоди бо индий рӯйпӯшшуда барои қашидани алюминий мӯҳлати хизмати онро 50% зиёд мекунад. Ҷиҳати беҳтар кардани алоқа ва муқовимат ба фарсадашавӣ нӯгҳои тамоси коммутаторҳо, шёткаҳои графитӣ ва ғайра бо индий пӯшонида мешаванд. Подшипникҳое, ки индий-мис, сурб-нукра-индий, индий-руҳ ва дигар рӯйқашҳо доранд, мӯҳлати хизматрасониро 5 баробар зиёд мекунанд.

Ҳӯлаҳо барои амалияи дандонпизишкӣ бо истифода аз индий ҳамчун компонент аз соли 1934 маълуманд. Бо иловаи ҳурди аз 0,5 то 5% индий ба маводди пуркуни дандон хосияти ба коррозия устовриаш меафзояд, саҳти ва пломбаҳо тира намешаванд.

Мавҷудияти индий дар ҳӯлаҳои тиллой барои протезҳо нуқтаи гудохташавии ҳӯлаҳоро хеле паст карда, имкон медиҳад, ки миқдори зиёди мис истифода шавад. Индий миси таркиби ҳӯларо аз оксидшавӣ муҳофизат мекунад ва сифати протезҳоро беҳтар мекунад. Ҳӯлаҳои пешниҳодшудаи дандонпизишкӣ дорои миқдори хеле ками тилло (6-15%), (0-45%) ва умуман тилло надоранд, дар асоси нукра (65-70%) ва дорои миқдори баланди индий (22-26%) мебошанд.

Дар истеҳсолоти заргарӣ индий дар шакли ҳӯлаҳо бо платиноидҳо ва металлҳои нодир истифода мешавад, ки ба онҳо саҳти, мустаҳкамӣ ва намуди хуби ороишӣ медиҳад. «Тиллои сабз»-и машҳур - ҳӯлаи 75% тилло, 20% нукра ва 5% индий мебошад. Илова намудани индий ба тилло саҳтии маҳсулотро хеле зиёд мекунад (то 1,60-1,70 ГПа). Барои баланд бардоштани мустаҳкамӣ ва саҳти, масалан, ҳӯлаи асосаш тилло, индий ба таври иловагӣ ворид карда мешавад. Барои иваз кардани тилло дар маҳсулот як қатор

хүллахи индий таҳия карда шудаанд. Хүллахи гомогений тилло бо палладий ба даст оварда шудаанд, ки ранги тиллоро доранд. Аз чихати муқовимат ба зангзаний, хүллахи Pd-In, ки дар натицаи сершавии диффузия аз моеь ба даст омадаанд, ба талаботи тилло ва хүллахи он мувофиқат мекунанд. Хүллахо дар асоси платина ва палладий бо доираи васеи рангхо ва сахтии зиёд ба даст оварда шудаанд.

Индий ҳамчун ҷузъи хүллахи металлҳои дар ҳарорати паст гудохташуда (ҳадди гудохташавӣ аз 420 К пасттар) васеъ истифода мешавад. Такрибан 50 намуди хүллахи дорои индий бо нуқтаи гудохташавӣ аз 284 К (62,50% галий + 21,50% индий + 16% калий) то 587 К (95% сурб + 5% индий) маълуманд. Бо илова кардани рух ё нуқра ба хүлаи сегонаи муайяншуда нуқтаи гудохташавии эвтектика метавонад зиёда аз як дараҷа кам карда шавад.

## 1.2. Баходихии дараҷаи омӯзиши системаҳои дучандай индий бо элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев

Натицаи омӯзиши системаҳои дучандай индий бо элементҳои ҶД ва соҳтани ҶХ-ии онҳо дар як қатор монографияҳо ва адабиёт оварда шудаанд [1, 8-19]. Аммо аз ҷониби мо бо истифода аз адабиёти номбурда таҳлил гузаронида шуда, дар натиҷа маълумотҳоро оид ба таҳқиқоти системаҳои таъсири индий бо элементҳои ҶД дар ҷадвали 1.3 муттаҳид намудем.

**Ҷадвали 1.3.** –Натиҷаҳои таҳлили таъсири индий бо элементҳои ҷадвали даврӣ

Элемент	ДХ соҳта шудааст	Шакли Таъсиркунӣ	Дар ҳароратӣ, К, халшавандагӣ, ат. %		Ҳангоми кристаллизатсия пайвастагиҳо ба вӯҷуд меоянд	Шакли соҳторӣ
			Элемент дар In	In дар элемент		
1	2	3	4	5	6	7
Элементҳои гурӯҳи I А						
1	2	3	4	5	6	7
Li	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектикий, перитектикий ва пайвастагиҳо	452-1,5	Маълумот нест	InLi In <sub>3</sub> Li <sub>13</sub> InLi <sub>2</sub> In <sub>2</sub> Li <sub>3</sub> In <sub>4</sub> Li <sub>5</sub>	NaTl In <sub>3</sub> Li <sub>13</sub> LaLi <sub>2</sub> Bi <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> La <sub>4</sub> Li <sub>5</sub>

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Na	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	433-2,5	369-0,4	In <sub>8</sub> Na <sub>5</sub> InNa InNa <sub>3</sub>	- NaTl
K	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	In <sub>39</sub> K <sub>22</sub> In <sub>4</sub> K	- Al <sub>4</sub> Ba
Rb	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд, монотектиқӣ, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	In <sub>4</sub> Rb In <sub>3</sub> Rb <sub>2</sub> In <sub>5</sub> Rb <sub>4</sub>	Al <sub>4</sub> Ba In <sub>3</sub> Cs <sub>2</sub> -
Cs	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд, монотектиқӣ, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	Cs <sub>2</sub> In <sub>3</sub> CsIn <sub>4</sub>	- -
Fr		Маълумот нест				
Элементҳои гурӯҳи II A						
Be	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд, монотектика ва эвтектика	Маълумот нест	Маълумот нест	-	-
Mg	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектоид, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	433-2,0	757-19,4 600-18,7	β' β'' γ'	Cu <sub>3</sub> Au CuAu Cu <sub>3</sub> Au
Ca	+	Эвтектика, перитектика ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	Ca <sub>3</sub> In CaIn CaIn <sub>2</sub>	- CsCl CaIn <sub>2</sub>
Sr	+	Эвтектика, перитектика ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	SrIn <sub>5</sub> SrIn <sub>3</sub> Sr <sub>2</sub> In <sub>5</sub> SrIn <sub>2</sub> Sr <sub>2</sub> In <sub>3</sub> SrIn Sr <sub>5</sub> In <sub>3</sub> Sr <sub>3</sub> In	- SnNi <sub>3</sub> - CaIn <sub>2</sub> - - Cr <sub>5</sub> B <sub>3</sub> -
Ba	+	Эвтектика, перитектика ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	BaIn <sub>4</sub> BaIn <sub>2</sub> BaIn αBa <sub>2</sub> In Ba <sub>3</sub> In Ba <sub>13</sub> In	BaAl <sub>4</sub> CeCu <sub>2</sub> - - - -

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Ra		Маълумот нест				
Элементҳои гурӯҳи III А						
Sc	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1373-14	Sc <sub>3</sub> In Sc <sub>2</sub> In Sc <sub>5</sub> In <sub>3</sub> ScIn Sc <sub>3</sub> Ins ScIn <sub>3</sub>	Mg <sub>3</sub> Cd Ni <sub>2</sub> In - - - - AuCu <sub>3</sub>
Y	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1303-8	Y <sub>5</sub> In <sub>3</sub> Y <sub>3</sub> Ins YIn <sub>3</sub> Y <sub>2</sub> In YIn	Mn <sub>5</sub> Si <sub>3</sub> Pd <sub>3</sub> Pu <sub>5</sub> AuCu <sub>3</sub> Ni <sub>2</sub> In CsCl
La	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	745-10	La <sub>3</sub> In La <sub>2</sub> In LaIn <sub>2</sub> LaIn <sub>3</sub> La <sub>3</sub> Ins LaIn	AuCu <sub>3</sub> InNi <sub>2</sub> Hg <sub>2</sub> K AuCu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> Pu <sub>3</sub> CsCl
Ce	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	923≈3	Ce <sub>3</sub> In Ce <sub>2</sub> In Ce <sub>3</sub> Ins CeIn <sub>2</sub> CeIn <sub>3</sub>	Cu <sub>2</sub> Au Ni <sub>2</sub> In Pu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> CeCu <sub>2</sub> AuCu <sub>3</sub>
Pr	+	Маҳлулҳои сахти хеле маҳдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	Pr <sub>3</sub> In Pr <sub>2</sub> In PrIn Pr <sub>3</sub> Ins PrIn <sub>3</sub>	AuCu <sub>3</sub> InNi <sub>2</sub> CsCl Pd <sub>5</sub> Pu <sub>3</sub> AuCu <sub>3</sub>
Nd	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1013-10	In <sub>3</sub> Nd In <sub>5</sub> Nd <sub>3</sub> InNd InNd <sub>2</sub> InNd <sub>3</sub>	AuCu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> Pu <sub>3</sub> - InNi <sub>2</sub> AuCu <sub>3</sub>
Pm	+	Маҳлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	998≈4,0	Pm <sub>3</sub> In Pm <sub>2</sub> In PmIn Pm <sub>3</sub> Ins PmIn <sub>3</sub>	- - - - -

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Sm	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1073-5,0	SmIn <sub>3</sub> Sm <sub>3</sub> In <sub>5</sub> SmIn Sm <sub>2</sub> In Sm <sub>3</sub> In	AuCu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> Pu <sub>3</sub> CsCl Ni <sub>2</sub> In AuCu <sub>3</sub>
Eu	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	EuIn EuIn <sub>2</sub> Eu <sub>2</sub> In EuIn <sub>4</sub>	- CaIn <sub>2</sub> - -
Gd	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1193-5,0	Gd <sub>2</sub> In GdIn Gd <sub>3</sub> In <sub>5</sub> GdIn <sub>3</sub> Gd <sub>5</sub> In <sub>3</sub>	Ni <sub>2</sub> In CsCl Pu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> AuCu <sub>3</sub> W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>
Tb	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1243-10,0	TbIn <sub>3</sub> Tb <sub>3</sub> In <sub>5</sub> TbIn Tb <sub>2</sub> In Tb <sub>5</sub> In <sub>3</sub>	AuCu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> Pu <sub>3</sub> - Ni <sub>2</sub> In W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>
Dy	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1273-8	Dy <sub>2</sub> In DyIn Dy <sub>3</sub> In <sub>5</sub> DyIn <sub>3</sub> Dy <sub>5</sub> In <sub>3</sub>	Ni <sub>2</sub> In - - - W <sub>5</sub> Si <sub>3</sub>
Ho	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1293-8	Ho <sub>2</sub> In HoIn Ho <sub>3</sub> In <sub>5</sub> HoIn <sub>3</sub> Ho <sub>5</sub> In <sub>3</sub>	Ni <sub>2</sub> In - Pu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> AuCu <sub>3</sub> Mn <sub>5</sub> In <sub>3</sub>
Er	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1413-11	Er <sub>5</sub> In <sub>3</sub> Er <sub>3</sub> In <sub>5</sub> ErIn <sub>3</sub> Er <sub>2</sub> In ErIn	- - AuCu <sub>3</sub> Ni <sub>2</sub> In -
Tm	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1393-10	TmIn <sub>3</sub> Tm <sub>3</sub> In <sub>5</sub> Tm <sub>5</sub> In <sub>3</sub> TmIn Tm <sub>2</sub> In	AuCu <sub>3</sub> - Si <sub>3</sub> Mn <sub>5</sub> CsCl Ni <sub>2</sub> In
Yb	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1023-3,0	YbIn <sub>2</sub> YbIn Yb <sub>5</sub> In <sub>2</sub> Yb <sub>2</sub> In YbIn <sub>3</sub>	CaIn <sub>2</sub> CsCl - Co <sub>2</sub> Si AuCu <sub>3</sub>

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Lu	+	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1573-12	In <sub>3</sub> Lu In <sub>5</sub> Lu <sub>3</sub> In <sub>3</sub> Lu <sub>5</sub> InLu <sub>2</sub> InLu	AuCu <sub>3</sub> - Si <sub>3</sub> Mn <sub>5</sub> - InNi <sub>2</sub>
Ac			Маълумот нест			
Th	+	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1368≈10	In <sub>3</sub> Th In <sub>5</sub> Th <sub>3</sub> InTh InTh <sub>2</sub>	AuCu <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> Pu <sub>3</sub> InTh CuAl <sub>2</sub>
Pa			Маълумот нест			
U	-	Пайвастшавӣ	Маълумот нест	In <sub>3</sub> U	In <sub>3</sub> U	
Np			Маълумот нест			
Pu	+	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий, перитектоид ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	800-2,0	PuIn PuIn <sub>3</sub> Pu <sub>3</sub> In Pu <sub>3</sub> In <sub>5</sub>	AuCu AuCu <sub>3</sub> - AuCu <sub>3</sub>
Am			Маълумот нест			
Cm			Маълумот нест			
Bk			Маълумот нест			
Cf			Маълумот нест			
Es			Маълумот нест			
Fm			Маълумот нест			
Md			Маълумот нест			
No			Маълумот нест			
Lr			Маълумот нест			
Элементҳои гурӯҳи IV A						
Ti	Қисман +	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1123-10	Ti <sub>3</sub> In Ti <sub>3</sub> In <sub>4</sub>	Ni <sub>3</sub> Sn -
Zr	Қисман +	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1276≈10	ZrIn <sub>3</sub> ZrIn <sub>2</sub> ZrIn Zr <sub>2</sub> In	AuCu <sub>3</sub> HfGa <sub>2</sub> Cu
Hf	-	Пайвастшавӣ	Маълумот нест	Маълумот нест	Hf <sub>3</sub> In <sub>4</sub>	Ti <sub>3</sub> In <sub>4</sub>
Элементҳои гурӯҳи V A						
V	+	Махдудияти махлулхой саҳт, монотектика	Маълумот нест	2150-6,5	-	-

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Nb	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектикий ва пайвасташавӣ	Маълумот нест	Маълумот нест	Nb <sub>3</sub> In	βW
Ta	-	Ташаккули махлулҳои сахти хеле маҳдуд таҳмин карда мешавад	Маълумот нест	Маълумот нест	-	-
Элементҳои гурӯҳи VI A						
Cr	-	Ташаккули махлулҳои сахти хеле маҳдуд, монотектика ва пайвастагиҳо таҳмин карда мешавад	Маълумот нест	Маълумот нест	CrIn <sub>2</sub> CrIn <sub>3</sub> Cr <sub>2</sub> In Cr <sub>3</sub> In	- - - -
Mo	-	Муқаррар карда нашудааст	Маълумот нест	Маълумот нест	He	-
W		Маълумот нест				
Элементҳои гурӯҳи VII A						
Mn	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектикий ва пайвастагӣ	Маълумот нест	908≈4,0	InMn <sub>3</sub>	Cu <sub>5</sub> Zn <sub>8</sub>
Tc		Маълумот нест				
Re		Маълумот нест				
Элементҳои гурӯҳи VIII A						
Fe	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий, кататектий, монотектий, перитектий	Маълумот нест	1193-0,5	He	-
Ru	-	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд ва пайвастагӣ	Маълумот нест	Маълумот нест	RuIn <sub>3</sub> Ru <sub>3</sub> In	CoGa <sub>3</sub>
Os	-	Ташаккули пайвастагиҳо дар назар аст	Маълумот нест	Маълумот нест	In <sub>2</sub> Os In <sub>3</sub> Os InOs InOs <sub>2</sub>	- - - -
Co	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд, эвтектий, монотектий, перитектий ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	Маълумот нест	CoIn <sub>2</sub> CoIn <sub>3</sub>	CuMg <sub>2</sub> CoGa <sub>3</sub>

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Rh	-	Ташаккули маҳлулҳои маҳдуди саҳт, монотектика ва пайвастагиҳо таҳмин карда мешавад	Маълумот нест	Маълумот нест	In <sub>3</sub> Rh InRh	CoGa <sub>3</sub> CsCl
Ir	-	Ба вуҷуд омадани маҳлулҳои саҳти хеле маҳдуд, монотектика, перитектика ва пайвастагиҳо таҳмин карда мешавад	Маълумот нест	Маълумот нест	InIr <sub>3</sub> In <sub>3</sub> Ir <sub>2</sub>	CoGa <sub>3</sub> -
Ni	+	Маҳлулҳои саҳти маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1183-14,5	Ni <sub>3</sub> In Ni <sub>2</sub> In NiIn Ni <sub>2</sub> In <sub>3</sub> Ni <sub>3</sub> In <sub>7</sub>	Ni <sub>3</sub> Sn Ni <sub>2</sub> In CoSn Ni <sub>2</sub> Al <sub>3</sub> Cu <sub>5</sub> Zn <sub>8</sub>
Pd	+	Маҳлулҳои саҳти маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1638-20	Pd <sub>2</sub> In PdIn Pd <sub>3</sub> In Pd <sub>2</sub> In <sub>3</sub> PdIn <sub>3</sub> Pd <sub>5</sub> In <sub>3</sub>	Co <sub>2</sub> Si CsCl - Ni <sub>2</sub> Al <sub>3</sub> Cu <sub>5</sub> Zn <sub>8</sub> Rh <sub>5</sub> Ge <sub>3</sub>
Pt	+	Маҳлулҳои саҳти маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	1731-11	Pt <sub>3</sub> In Pt <sub>2</sub> In Pt <sub>3</sub> In <sub>2</sub> Pt <sub>5</sub> In <sub>6</sub> PtIn Pt <sub>2</sub> In <sub>3</sub> PtIn <sub>2</sub> Pt <sub>3</sub> In <sub>7</sub>	Cu <sub>3</sub> Au Pt <sub>5</sub> Ga <sub>3</sub> Pt <sub>3</sub> Tl <sub>2</sub> - - Al <sub>3</sub> Ni <sub>2</sub> CaF <sub>2</sub> Ir <sub>2</sub> Sn <sub>7</sub>

**Элементҳои гурӯҳи I Б**

Cu	+	Маҳлулҳои саҳти маҳдуд, эвтектиқӣ, эвтектоидӣ,	Маълумот нест	983≈10	$\beta^*$ $\gamma^{**}$ $\delta$	W Cu <sub>5</sub> Zn <sub>8</sub> Cu <sub>7</sub> In <sub>3</sub>
		перитектиқӣ, перитектоид ва пайвастагиҳо			$\eta$ Cu <sub>11</sub> In <sub>9</sub>	NiAs AuCu
Ag	+	Маҳлулҳои саҳти маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ, перитектоидӣ, кататектика ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	963-20	$\gamma$ $\varepsilon$ -Ag <sub>2</sub> In	- -

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Au	+	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, перитектий, перитектоидҳо ва пайвастагиҳо	Маълумот нест	953-12,7	$\alpha_1$ $\zeta$ $\beta^*$ $\beta_1$ $\varepsilon^{**}$ $\varepsilon'$ $\gamma$ $\gamma'^*$ $\varphi$ AuIn*** AuIn <sub>2</sub>	Ni <sub>3</sub> Ti Mg Cu <sub>4.5</sub> Sb Cu <sub>3.3</sub> Sb - $\beta$ Cu <sub>3</sub> Ti Al <sub>4</sub> Cu <sub>9</sub> Au <sub>7</sub> In <sub>3</sub> Al <sub>3</sub> Ni <sub>2</sub> - CaF <sub>2</sub>

**Элементҳои гурӯҳи II Б**

Zn	+	Махлулхой сахти маҳдуд ва эвтектика	416≈2,0	416-0,12	He	-
Cd	+	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва пайвастагиҳо	400-18,0	400-1,4	$\beta$ -InCd <sub>3</sub>	-
Hg	+	Махлулхой сахти маҳдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагиҳо	381-7,0	-311,9≈0,5	Hg <sub>6</sub> In Hg <sub>4</sub> In HgIn HgIn <sub>11</sub>	- $\gamma$ Pu HgIn -

**Элементҳои гурӯҳи III Б**

B	-	Тахмин карда шуд, ки хеч гуна муносибат вуҷуд надорад	Маълумот нест	Маълумот нест	He	-
Al	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, эвтектий ва монотектий	Маълумот нест	912≈0,1	He	-
Ga	+	Махлулҳои сахти маҳдуд ва эвтектика	288-2,2	288-0,3	He	-
Tl	+	Махлулҳои сахти маҳдуд, перитектий ва перитектоид	428-18,0	303-12,5	He	-

**Элементҳои гурӯҳи IV Б**

C	Маълумот нест					
Si	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд ва эвтектика	Маълумот нест	1600-0,004	He	-
Ge	+	Махлулҳои сахти хеле маҳдуд ва эвтектика	Маълумот нест	Маълумот нест	He	-

**Идомаи чадвали 1.3**

1	2	3	4	5	6	7
Sn	+	Махлулхой сахти махдуд, перитектий, эвтектий ва пайвастагихо	413-11,5	463-6,5 $\beta$ $\gamma$	- -	-
Pb	+	Махлулхой сахти бемахдуд ва перитектий	432-11,7	Маълумот нест	He	-

**Элементҳои гурӯҳи V Б**

N	-	Пайвастшавӣ	Маълумот нест	InN	ZnS	
P	+	Махлулхой сахти хеле махдуд, эвтектий, перитектий ва пайвастагихо	-429-0,003	Маълумот нест	InP	NaCl
As	+	Махлулҳои сахти хеле махдуд, эвтектий ва пайвастагихо	1004-0,031	Маълумот нест	InAs	ZnS
Sb	+	Махлулҳои сахти хеле махдуд, эвтектий ва пайвастагихо	Маълумот нест	Маълумот нест	InSb	$\beta$ Sn
Bi	+	Махлулҳои сахти махдуд, эвтектий, перитектий, перитектоидҳо ва пайвастагихо	322-7,5	382-0,01 $\alpha_1$ $\gamma$ $\gamma_1$ $\gamma_2$ $\chi$ $\beta$	BiIn <sub>2</sub> Bi <sub>3</sub> In <sub>5</sub> BiIn $\alpha_1$ $\gamma$ $\gamma_1$ $\gamma_2$ $\chi$ $\beta$	Ni <sub>2</sub> In Cr <sub>3</sub> B <sub>5</sub> PbO - HgSn <sub>6-10</sub>

**Элементҳои гурӯҳи VI Б**

O	-	Пайвастшавӣ	Маълумот нест	In <sub>2</sub> O InO In <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	- - Mn <sub>2</sub> O <sub>3</sub>
S	Кисман +	Махлулҳои сахти махдуд, эвтектий, монотектий ва пайвастагихо	Маълумот нест	Маълумот нест	InS In <sub>6</sub> S <sub>7</sub> In <sub>5</sub> S <sub>6</sub> In <sub>4</sub> S <sub>5</sub> In <sub>3</sub> S <sub>4</sub> In <sub>2</sub> S <sub>3</sub> In <sub>3</sub> S <sub>5</sub>
Se	+	Махлулҳои сахти хеле махдуд, эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий,	Маълумот нест	Маълумот нест	In <sub>2</sub> Se InSe In <sub>5</sub> Se <sub>6</sub> In <sub>2</sub> Se <sub>3</sub>

**Хотимаи ҷадвали 1.3**

	2	3	4	5	6	7
		перитектоидӣ, монотектиқӣ пайвастагиҳо				
Te	+	Маҳлулҳои сахти хеле маҳдуд, эвтектиқӣ, перитектиқӣ, перитектоидӣ, монотектика пайвастагиҳо	433-0,4	Маълумот нест	InTe In <sub>2</sub> Te <sub>3</sub> In <sub>2</sub> Te In <sub>3</sub> Te <sub>4</sub> In <sub>3</sub> Te <sub>5</sub> In <sub>2</sub> Te <sub>5</sub>	TlSe ZnS - - - -
Po				Маълумот нест		

Ҳангоми баррасии таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои гурӯҳи IA-и ҶД (Li, Na, K, Rb ва Cs) маълум шуд, ки бо онҳо намудҳои мураккаби диаграммаҳои ҳолатро ба вуҷуд меоваранд, ки бо мавҷудияти минтақаҳои маҳдуди маҳлулҳои сахт, мувозинати эвтектиқӣ ва перитектиқӣ, ки дар онҳо омехтаҳои механиқӣ, пайвастагиҳои химиявии конгруэнтӣ ва инконгруэнтӣ ҳос аст. Ҳалшавии мутақобилаи компонентҳо дар ҳамдигар дар ин системаҳо, ба истиснои системаҳои индий бо литий ва натрий муқаррар карда нашудааст. Илова бар ин, намудҳои боҳамтаъсиркунӣ дар системаҳои дучандаи индий бо калий ва рубидий табдилоти монотектиқӣ пайдо шудааст. Дар бораи системаи франсий бо индий ягон маълумот пайдо карда нашуд.

Дар силсилаи металлҳои навъи гурӯҳи IIА ҶД бериллий бо хусусияти ҳоси худаш фарқ мекунад, ки намуди монотектиқии таъсири мутақобила бо индийро бидуни пайвастагиҳои химиявӣ ташкил медиҳад. Аз тарафи дигар, индий бо магний дар ҳолати сахтӣ як маҳлули хеле васеъро ташкил медиҳад, ки координатҳои максималии онҳо аллакай ба таври таҷрибавӣ муқаррар карда шудаанд, инчунин, пайвастагиҳои химиявӣ, ки аз моеъ ё реаксияҳои перитектиқӣ кристалл мешаванд ва омехтаи механиқӣ бо реаксияи эвтектоидӣ ҳосил карда мешаванд. Бо металлҳои ишқорзамини (МИЗ) (Ca, Sr, Ba) индий системаҳои мураккаби эвтектиқиро бо пайвастагиҳои химиявӣ ташкил медиҳанд, ки дар онҳо реаксияҳои перитектиқӣ мушоҳида мешаванд. Ҳалшавии мутақобилаи компонентҳои ин системаҳо дар ҳамдигар дар ҳолати сахт муқаррар карда нашудааст. Дар бораи таъсири мутақобилаи индий бо радијий маълумот пайдо карда нашуд.

Гурӯхи калонро гурӯхи IIIA-и ЧД, ки элементҳои як қатор металлҳои гузаранда (МГ)-ро (лантаноидҳо ва актиноидҳо) дар бар мегирад, бо онҳо индий характери якхелаи боҳамтаъсиркуниро ҳангоми кристаллизатсия ташкил медиҳад. Масалан, дар системаҳои дучандаи индий бо Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th ва Ru, минтақаҳои нисбатан васеи маҳлулҳои саҳти маҳдуд, омехтаҳои механикӣ, ки бо реаксияҳои эвтектикӣ ва эвтектойдӣ кристаллизатсия мешаванд, пайвастагиҳои химиявӣ дар ҳарорати конгруэнтӣ ва инконгруэнтӣ гудохта мешаванд. Дар ин системаҳо ҳалшавандагии максималии индий дар лантаноидҳо ва актиноидҳо дар ҳолати саҳт ба таври таҷрибавӣ муқаррар карда шудааст, аммо координатҳои ҳалшавандагии мутақобилаи элементҳо дар индий дастрас нестанд. Сарфи назар аз шабоҳати бузург дар системаҳои In-Pr, In-Eu ва In-Th ҳусусияти то андозае гуногуни таъсири мутақобила мушоҳида мешавад, ки дар онҳо омехтаҳои механикӣ эвтектойдҳо ташакқул намеёбанд ва ҳалшавандагии мутақобилаи компонентҳо дар ҳолати саҳтӣ барои системаҳои In-Pr ва In-Eu вучуд надоранд. Бо аксарияти актиноидҳо, ки ба онҳо Ac, Pa, Np, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No ва Lr доҳил мешаванд, таъсири мутақобилаи индий омӯхта нашудааст ва дар бораи он маълумот пайдо карда нашудааст. Дар бораи таъсири мутақобилаи индий бо уран маълумоти зарурӣ нест, ки онҳоро метавон барои ба вучуд омадани як пайвастагии химиявӣ дар ин система мулоҳиза кард.

Диаграммаҳои ҳолати дучандаи индий бо элементҳои гурӯхи IVA титан ва сирконий қисман соҳта шудаанд, ки ҳамин тавр дар онҳо минтақаҳои маҳдуди ҳалшавандагӣ дар ҳолати саҳти индий дар титан ва сирконий мутаносибан реаксияҳои эвтектикӣ ва перитектикӣ ва як қатор пайвастагиҳои химиявӣ муайян карда шудаанд. Ҳалшавандагии элементҳо дар индий дар ҳолати саҳтӣ муқаррар карда нашудааст. Системаи индий-гафний пурра омӯхта нашудааст, барои он як пайвастагии химиявӣ ошкор карда шудааст.

Дар системаҳои индий бо металлҳои гурӯҳи VA ҶД, ванадий ва ниобий маҳдудшавиҳо дар ҳолати саҳтӣ мушоҳида мешаванд, ки координатаҳои онҳо танҳо барои индий дар ванадий муайян карда мешаванд. Дар баробари ин, дар системаи In-V як намуди монотектикии таъсири мутақобила бидуни ташаккули пайвастагиҳои химиявӣ вучуд дорад. Ниобий бо индий то андозае таъсир карда, бо он ҳангоми кристаллизатсия тавассути реаксияҳои эвтектиқӣ ва эвтектоидӣ, перитектиқӣ ва як пайвастагии химиявӣ омехтаҳои механикӣ ба вучуд меорад. Дар системаи In-Ta, ташаккули хеле маҳдуди ҳалшавандагии компонентҳо дар ҳамдигар ҳангоми кристаллизатсия пешбинӣ шудааст. Дигар маълумот дар бораи ин система пайдо карда нашуд.

Системаҳои индий бо гурӯҳи VI A ҶД металлҳои хром, молибден ва волфрам пурра омӯхта нашудаанд. Бо хром, индий эҳтимолан як намуди монотектикии мутақобиларо ташкил диҳанд. Аммо дар ин система, чор пайвастагиҳои химиявӣ ҳангоми синтез муқаррар карда мешаванд. Барои системаи In-Mo муайян кардани ягон намуди мутақобила гайриимкон буд ва таъсири мутақобилаи индий бо волфрам, эҳтимолан, омӯхта нашудааст.

Ба элементҳои гурӯҳи VII A ҶД Mn, Tc ва Re доҳил мешаванд, ки дар бораи таъсири мутақобилаи индий бо дутои охирини онҳо дар адабиёт маълумот ёфт нашуд. Бо манган, индий ҳалшавандагии маҳдуд, омехтаҳои механикӣ тавассути реаксияҳои эвтектиқӣ ва эвтектоидӣ ва як пайвастагии химиявӣ бо реаксияи перитектиқӣ ба вучуд меорад. Координатҳои максималии ҳалшавандагии индий дар манган муқаррар карда шудаанд, аммо манган дар индий муқаррар карда нашудааст.

Индий бо металлҳои гурӯҳи VIII A ҶД Fe, Co, Ni, Pd ва Pt низ хусусияти шабеҳи таъсири мутақобила дорад, ки дар мавҷудияти ҳалшавандагии маҳдуд дар ҳолати саҳтӣ, омехтаҳои механикӣ, ки дар натиҷаи реаксияи эвтектиқӣ, перитектика ва пайвастагиҳои химиявӣ дар ҳамаи ин системаҳо ба вучуд меоянд, ифода мешавад. Танҳо дар системаи In-Fe пайвастагиҳои химиявӣ пайдо нашудаанд, аммо дар байни ин компонентҳо реаксияҳои монотектиқӣ ва кататектиқӣ мавҷуданд.

Координатҳои ҳадди ҳалшавандагӣ дар ҳолати саҳтӣ танҳо барои индий дар ин элементҳо муқаррар карда шудаанд, дар ҳоле ки дар индий (ҳадди ҳалшавандагӣ)-и ин металлҳо вучуд надоранд. Инчунин, системаи In-Co бо мавҷудияти соҳаи хурди мувозинати монотектиқӣ тавсиф карда мешавад. Системаҳои индийӣ бо Ru, Os, Rh ва Ir кам омӯхта шудаанд. Онҳо дорои якчанд пайвастагиҳои химиявӣ мебошанд. Тахмин карда мешавад, ки ин элементҳо дар ҳолати саҳтӣ дар ҳамдигар ба андозаи маҳдуд ҳал мешаванд ва як намуди монотектикий таъсирро ташкил медиҳанд. Инчунин, муҳаққиқон мавҷудияти реаксияҳои перитектиқиро дар онҳо истисно намекунанд.

Хусусияти ҷолиби таъсири мутақобила байни системаҳои пурра омӯхташудаи индийро бо металлҳои гурӯҳи I В ҶД мис, тилло ва нуқра мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар онҳо минтақаҳои нисбатан васеи маҳлулҳои саҳти маҳдуд, эвтектиқӣ, эвтектоидӣ (барои системаи In-Cu), перитектиқӣ ва мувозинати перитектоидҳо, инчунин, якчанд марҳилаҳои мобайнӣ мавҷуданд. Дар системаи In-Ag ҳангоми кристаллизатсия ҳатто реаксияи кататектиқӣ вучуд дорад. Ҳалшавии ҳадди аксар дар ҳолати саҳтӣ танҳо барои индий дар ин металлҳо муқаррар карда шудааст.

Индий бо элементи гурӯҳи II В-и ҶД рӯҳ системаи оддии эвтектиқиро бе пайвастагиҳои химиявӣ бо ҳосил шудани маҳлулҳои маҳдуд ҳалшаванда ҳангоми кристаллизатсия ташкил медиҳад. Аъзои боқимондаи ин гурӯҳ - кадмий ва симоб ҳангоми боҳамтаъсиркунӣ бо индий бо он дар ҳолати саҳтӣ дар ҳамдигар ҳал шуда, дар натиҷа омехтаи механикӣ аз рӯйи реаксияҳои эвтектиқӣ, пайвастагиҳои химиявӣ ва перитектика ҳосил мекунанд. Координатҳои максималии ҳалшавандагии байни ҳамдигарии компонентҳо дар системаҳои In-Zn, In-Cd ва In-Hg муқаррар карда шудаанд.

Бо элементҳои гурӯҳи III В ҶД бор, алюминий, галлий ва таллий индий чандон фаъолият нишон намедиҳад ва диаграммаҳои ҳолатро бе пайвастагиҳои химиявӣ ташкил медиҳад. Системаи индий бо бор пурра омӯхта нашудааст ва дар он набудани пурраи таъсири мутақобилаи компонентҳо пешбинӣ шудааст. Навъи монотектиқӣ дар системаи индий-

алюминий пайдо мешавад, ки дар он чо, инчунин, дар ҳолати саҳтӣ бо мувозинати эвтектиқӣ ҳалшавандагии маҳдуд мавҷуд аст. Бо галлий индӣ системаи оддии эвтектиқиро бо ҳалшавандагии маҳдуди компонентҳо дар ҳолати саҳт ташкил медиҳад ва дар системаи In-Tl дар баробари маҳлулҳои саҳти маҳдуд реаксияҳои перитектиқӣ ва перитектойдӣ ба амал меоянд. Координатҳои ҳалшавандагии мутақобилаи компонентҳо дар ҳамдигар дар ҳолати саҳтӣ барои системаҳои In-Ga ва In-Tl муқаррар карда шудаанд, аммо барои дигар не.

Ба гурӯҳи I V В ҶД С, Si, Ge, Sn ва Pb дохил мешаванд. Дар бораи таъсири мутақобилаи карбон бо индӣ ягон маълумот ёфт нашуд. Дар системаҳои дучандай индӣ бо силитсӣ ва германий мувозинати оддии эвтектиқӣ бо доираи хеле маҳдуди маҳлулҳои саҳт мушоҳида мешавад. Қалъагӣ бо индӣ минтақаҳои васеътари маҳлулҳои саҳт, омехтаи механикӣ, фазаҳои перитектиқӣ ва мобайниро ташкил медиҳанд. Аммо бо сурб, индӣ ҳангоми таҷзияи ин маҳлулҳо маҳлулҳои бемаҳдуди саҳт ва реаксияҳои перитектиқиро ба вучуд меорад. Координатҳои максималии ҳалшавандагии компонентҳо дар ҳамдигар дар ҳолати саҳтӣ барои ҳар ду компонент танҳо дар системаи In-Sn муқаррар карда шудаанд, дар системаҳои даҳлдор ҳалшавандагии индӣ дар силитсӣ ва сурб дар индӣ муайян шудааст.

Индӣ бо элементҳои гурӯҳи V В-и ҶД (P, As, Sb, Bi) диаграммаҳои ҳолатро бо пайвастагиҳои химиявӣ (фазаҳои мобайнӣ дар системаи In-Bi) ташкил медиҳад. Дар системаҳои In-P, In-As ва In-Sb маҳлулҳои саҳти хеле маҳдуд ва трансформатсияҳои эвтектиқӣ (ҷамъи перитектиқӣ барои системаи In-P) муқаррар карда шудаанд. Системаи In-Bi бо мавҷудияти минтақаҳои нисбатан васеи маҳлулҳои саҳти маҳдуд, мувозинати эвтектиқӣ, перитектиқӣ ва перитектойдӣ ва микдори зиёди (такрибан 10) пайвастагиҳои химиявӣ (фазаҳои мобайнӣ) хос аст.

Координатҳои максималии ҳалшавандагии ҳар ду компонент дар ҳолати саҳтӣ танҳо барои системаи индӣ-висмут ва барои системаҳои индӣ-фосфор ва индӣ-арсен танҳо аз тарафи индӣ муайян карда

мешаванд. Таъсири мутақобилаи индий бо нитроген ба таври кофӣ омӯхта нашудааст ва дар байни онҳо танҳо як пайвастагии химиявӣ пайдо шудааст.

Элементҳои гурӯҳи VI В-и ҶД оксиген, сулфур, селен ва теллур бо индий ба ҳамдигар таъсир карда, пайвастагиҳои химиявиро ташкил медиҳанд. Системаи индий-оксиген кам омӯхта шудааст, бинобар ин ҶХ-и он соҳта нашудааст. Дар системаҳои индий-Элемент (In-Э) (S, Se, Te) маҳлулҳои маҳдуди сахт, эвтектиқӣ (эвтектоидӣ, перитектиқӣ, перитектоидӣ барои системаҳои дучандай индий бо селен ва теллур) ва мувозинати монотектиқӣ муқаррар карда мешаванд. Координатҳои максималии ҳалшавандагӣ дар ҳолати сахтӣ танҳо барои теллур дар индий муайян карда шудаанд, дар ҳоле ки барои дигар системаҳои ин гурӯҳ ҳеч маълумоте вуҷуд надорад. Дар бораи таъсири мутақобилаи индий бо полоний маълумоте ёфт нашуд.

### **1.3. Баҳодиҳии навъҳои таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев**


Тибқи назарияи ҳӯлаҳои металлӣ маълум аст [20-46], ки ба намуди диаграммаи гудохта омилҳои металлохимиявӣ аз мавқеи элементҳо дар ҶД вобастаанд [47]. Ба омилҳои металлохимиявӣ конфигуратсияи электронии металлҳо, дараҷаи оксидшавӣ, диаметри атом, электроманфиат, потенсиали ионизатсионӣ, гармии атомизатсия, энтропияи гузаришҳои фазавӣ, ҳароратҳои гудозиш ва ҷӯшиш, коэффициенти фишурдани ҳамаҷониба, навъи панҷараҳои кристаллӣ ва ғайра дохил мешаванд. Ин ҳусусиятҳо дар алоҳидагӣ барои муайян кардани хосиятҳо ва баҳодиҳии таъсири мутақобилаи компонентҳо кофӣ набуда, бо ҳам алоқаманданд.

Дар кори диссертационӣ омилҳои металлохимиявӣ ба назар гирифта шудаанд, ки намудҳои боҳамтаъсиркуни хӯлаҳои индийро ҳангоми омехташавӣ ё омехта нашудан, дар ҳолати моеъ; ҳалшавандагии металлҳо бо ҳамдигар дар ҳолати сахтӣ; ташаккули марҳилаҳои мобайнӣ ва ташаккули нуқтаҳои табдили нонвариантӣ маънидод менамоянд.

**Пешгүй таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҶД дар холати моёй.**

Шарти зарурии омӯзиши таъсири мутақобилаи компонентҳо дар ҳолати моеъ, пеш аз ҳама, пайдоиши маҳдулҳои моеъ ё омехта набудан ҳангоми гудохташавӣ мебошад. Дар ин маврид меъёри В. М. Воздвиженский [42] истифода мешавад, ки дар он қиматҳои энергияи сатҳии ( $\sigma_i$ ) элементҳо ба назар гирифта мешаванд. Тамоюли дар ҳолати моеъ омехтанашаванда будани компонентҳо бо афзоиши фарқияти энергияи сатҳи онҳо меафзояд. Ҳангоми баҳодиҳии таъсири мутақобила дар ҳолати моеъ дар ҳӯлаҳои элементҳои электроманғӣ ва электропозитивӣ, аввал системаҳои дорон пайвастагиҳои устувори байниметаллӣ чудо карда мешаванд, ки дар онҳо омехтанашавандагӣ, чун қоида, истисно карда мешавад. Дигар системаҳои ҳӯлаҳо бо ҳисоби оморӣ таҳлил карда мешаванд.

Барои татбиқи ин муқаррапот, мо арзишҳои ҳисобшудаи омили ҳарорат ( $n_T$ ) ва омили шиддати сатҳ ва потенсиали ионизатсияро ( $n_\sigma, u$ ) ба даст овардем, то эҳтимолияти омехташавӣ дар ҳолати моеъ дар системаҳои индӣ бо элементҳои (ниг. ба расми 1.1) ҶД муайян карда шавад.



**Расми 1.1.** –Графики омилхой ҳарорат ( $n_T$ ) ва омехта ( $n_{\sigma, u}$ ) барои системаҳои индий бо элементҳои ҷадвали Д.И. Менделеев

Қиматҳои омили ҳарорат аз рӯйи формулаи (1.1) ҳисоб карда мешаванд:

$$n_t = 1 - T_1 : T_2, \quad (1.1)$$

дар мавриди  $T_1 < T_2$ , дар ин ҷо  $T_1$  ва  $T_2$  ҳарорати гудозиши компонентҳо мебошанд, К.

Омили шиддати сатҳӣ ва потенсиали ионизатсия бо истифода аз муодилаи (1.2) ҳисоб карда шуд:

$$n_{\sigma, u} = (\sigma_1 : \sigma_2) : (U_1 : U_2), \quad (1.2)$$

дар ин ҷо  $\sigma$  - шиддати сатҳии элементҳо ва  $U$  - потенсиали ионизатсияи онҳост.

Дидан мумкин аст (расми 1.1), ки дар системаҳои дучанда бо элементҳои зерин омехташавӣ дар ҳолати моеъгӣ барои ҳӯлаҳои индий мушоҳида карда мешавад, ки онҳо Li, K, Na, Cs, Rb, Ra, Be, Fr, Sr, Ba, Nd, Mg, La, Pm, Pr, Sm, Ce, Ac, Np, Pu, Am, Mn, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Al, Ga, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, As, P, Sb, Bi, S, Se, Te ва Po мебошанд. Нуқтаҳои координатаҳои ин элементҳо дар дохили камони эллипс (наздиктар ба марказ) ҷойгир шудаанд, ки бо муодилаи  $n_t^2 = 0,37 n_{\sigma, u}^2$  тасвир шудааст.

Системаҳои ҷудокунанда, мувофиқи график, системаҳои индийро дар бар мегиранд: Ca, Gd, Sc, Dy, Y, Eu, Er, Tb, Ho, Tu, Yb, Lu, Th, Nb, Ta, Cr, Mo, Rh, W, Tc, Re, Os, Fe, Ru, Co, Ir, Ni, Pd, Pt ва B. Координатаҳои нуқтаҳои онҳо дар беруни эллипс ҷойгир шудаанд.

Бояд қайд кард, ки барои як қатор системаҳои индий бо элементҳои ҶД таъсири мутақобилаи пешбинишуда бо маълумоти таҷрибавии қаблан гирифташуда тасдиқ карда мешавад, масалан, барои системаи In-Pb он ба таври таҷрибавӣ муқаррар карда шудааст ва мо аллакай тавассути таҳлили оморӣ ташаккули ҳалшавандагии номаҳдудро ҳам дар ҳолати моеъ ва ҳам саҳт тасдиқ кардаем, аммо на барои ҳамаи системаҳо натиҷаҳои пешгӯӣ бо ҳамкории аллакай муқарраршуда мувофиқат мекунанд. Баъзан ин изоморфизм аз набудани намудҳои соҳтории компонентҳои иштироккунанда, шабоҳати соҳтори атомӣ-кристаллии компонентҳо ё хатои таҷрибавӣ вобаста аст.

Ҳамин тариқ, эътимоднокии якчоя ба ҳисоб гирифтани меъёрҳои омили ҳарорат ( $n_T$ ) ва омили шиддатнокии сатҳӣ ва потенсиали ионизатсия ( $n_{\sigma, u}$ ) барои муайян кардани эҳтимолияти омехташавӣ дар ҳолати моеъ дар системаҳои дучандай индий бо 92%-и элементҳои ҶД амалӣ мешавад.

**Пешгӯии таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои ҷадвали даврӣ дар ҳолати саҳтӣ.**

Мувофиқи ақидаҳои олимони мусир ташаккули маҳлулҳои саҳтро се омил муайян мекунанд: соҳторӣ, андозагирӣ ва электрохимиявӣ [8]. Омили соҳторӣ шабоҳат ё фарқиятро дар панҷараи кристаллии элементҳои ба ҳам таъсиркунанда, омили андозагирӣ фарқияти андозаи атомҳоро инъикос мекунад. Омили андоза бо формулаи [21] зерин ҳисоб карда мешавад:

$$n_r = [(d_1 - d_2) / d_1] \cdot 100\%, \quad (1.3)$$

ки дар ин ҷо  $d_1$  ва  $d_2$  диаметри атомии ҳалкунанда ва элементи ҳалшуда мебошанд.

Омили электрохимиявиро тавассути фарқияти қиматҳои электроманфиати элементҳо ҳисоб кардан мумкин аст. Электроманфиат хосияти элементҳоро инъикос мекунад, ки аз рафтори электронҳои беруна дар атомҳо вобаста аст. Қимати электроманфиат ченаки энергияест, ки барои ҷудо кардани як электрони беруна ва соҳтани як пайванд бо атомҳои элементҳои дигар лозим аст. Ба гуфтаи Горди, бузургии электроманфиати элемент (алоқаи эВ) бо формула ифода карда мешавад [8]:

$$E = 0,31 [(n+1) / r] + 0,50, \quad (1.4)$$

ки дар ин ҷо  $n$  - шумораи электронҳои валентӣ,  $r$  - радиуси атомии элемент аст.

Электроманфиат ( $E$ ) бо кори баромади электрон ( $\varphi$ ) бо муодилаи хаттӣ алоқаманд мебошад:

$$E = 0.44 \varphi - 0,15. \quad (1.5)$$

Шарти асосии ба вуҷуд омадани маҳлулҳои саҳт радиуси хурди атомии элементи ҳалшаванда мебошад.


Барои хосил кардани як қатор маҳлулҳои саҳт хосиятҳои изоморфии структураи кристаллҳо, наздикии диаметрҳои атомӣ ( $n_r \leq 8\%$ ) ва фарқияти хурди электроманфиати элементҳо ( $\Delta E \leq 0,2$ ) талаб карда мешавад. Дар сурати умумӣ эҳтимолияти пайдоиши минтақаҳои васеи маҳлулҳои саҳти маҳдуд ( $n_r > 5\%$ ) бо кам шудани омили ҳаҷм зиёд мешавад. Дар  $n_r > 15\%$ , танҳо ҳалшавандагии ноҷиз имконпазир аст. Шарти иловагии маҳдуд кардани ҳалшавандагӣ фарқияти электроманфиатро ба вучуд меорад. Бо омили номувофиқи андоза ( $n_r > 15\%$ ), фарқияти калон дар электроманфиат ( $\Delta E \leq 0,4$ ) низ ба ҳалшавии ноҷиз оварда мерасонад [23]. Ҳар яке аз ин омилҳои зарурӣ, ки алоҳида гирифта шудаанд, барои пешгӯии ҳалшавандагии элементҳо дар ҳолати саҳтӣ кофӣ нестанд [20-47].

Л.С. Даркен ва Р.В. Гурри [22] усули графикро барои муайян кардани эҳтимолияти пайдоиши маҳлулҳои номаҳдуд ва маҳдуд дар ҳолати саҳтии компонентҳо дар элементи додашуда пешниҳод кардаанд. График вобаста ба омили электрохимиявӣ (E) аз омили андозагирӣ ( $d_i$ ) соҳта мешавад, ки дар он ҳар як элементи ҶД бо нуқта нишон дода мешавад. Дар график ду эллипс соҳта шудааст, ки меҳварҳои онҳо ба шароити ташаккули минтақаҳои номаҳдуди маҳлулҳои саҳт бо меҳварҳои калон бо андозаҳои  $\pm 15\%$  фарқияти диаметрҳои атомӣ  $\pm 0,4$  воҳиди электрикӣ ва хурд –  $\pm 8\%$   $\pm 0,2$ , мутаносибан мувофиқат мекунанд. Компонентҳои як навъ дар дохили эллипси хурд ҷойгиршуда бояд бо элементи мавриди назар ҳалшавандагии доимиро ташкил кунанд.

Паҳноии минтақаҳои маҳлулҳои саҳти якхела бо компонентҳои дар дохили эллипси калон ҷойгиршуда бояд аз 5% зиёд бошад. Ҳалпазирии компонентҳои дигар хеле маҳдуд аст. Мо чунин графикро барои системаҳои индӣ соҳтаем (расми 1.2). Мумкин аст, ки дар минтақаи мусоиди ҳосилшавии маҳлулҳои саҳти он бо масоҳати васеъ элементҳои зерин пайдо шаванд: магний, америтсий, плутоний, скандий, индий, протактиний ва гафний.


Бо дар назар доштани он, ки бо афзоиши фарқияти электроманфиат, камшавии соҳаи маҳлулҳои саҳт ва афзоиши имкони ташаккули

пайвастагиҳои интерметаллӣ дар ҳӯлаҳои аз онҳо асосёфта, аксарияти компонентҳо дар минтақаи пайдоиши майдони ноҷизи маҳбулҳои саҳт ва пайвастагиҳои интерметаллӣ ҷойгир шудаанд (расми 1.2).



**Расми 1.2.** –Графики вобастагии омили электрохимияй (E) аз андоза ( $d_i$ ) барои пешгӯй намудани ҳалшавандагии элементҳо дар индӣ

В.М. Воздвиженский барои ба вуҷуд овардани маҳлулҳои номаҳдуд дар ҳолати саҳтӣ низ ҳамзамон истифода бурдани омилҳои ҳарорат ва ҳаҷмро барои пешгӯӣ пешниҳод менамояд [23]. Ин тавсияро ба кор бурда, барои муайян кардани эҳтимолияти пайдоиши маҳлулҳои номаҳдуд ва маҳдуд дар ҳолати саҳтӣ барои системаҳои индий бо дигар элементҳои ҶД коэффициенти ҳарорат - ( $n_T$ ) ва омили ҳаҷм ( $n_V$ )-ро тартиб додем (расми 1.3).



### **Расми 1.3. –Графики вобастагии омили ҳарорат ( $n_T$ ) аз ҳачм ( $n_V$ ) барои индий бо элементҳои ҷадвали Д.И. Менделеев**

Натицаҳои ҳисобкуниҳо нишон доданд (расми 1.3), ки дар системаҳои индий бо Li, Na, Mg, Sn, Bi, Cd, Pb, Tl, Te, Ru бояд минтақаи давомдор ё васеи маҳлулҳои саҳт ҳосил шавад. Координатаҳои нуқтаҳои онҳо ба қисми дохилии камони эллипс афтодаанд, ки бо муодилаи  $(n_T^2 / 0,5^2) + (n_V^2 / 1,0^2)$  тасвир шудааст. Элементҳое, ки дар тарафи берунии эллипс ҷойгиранд, аз рӯйи ҳисобҳо маҳлулҳои саҳти маҳдуд ва хеле маҳдуд бо индийро ташкил медиҳанд. Ҳангоми аз сарҳади эллипс дур шудани координатаҳои нуқтаҳои таркиб, эҳтимолияти мавҷудияти ҳалшавӣ дар ҳолати саҳти индий бо элементҳои номбурда кам мешавад.

Ҳамчун илова ба натицаҳои бадастомада барои пешгӯии ҳалшавандагӣ дар ҳолати саҳтии индий бо дигар элементҳои ЧД мо хусусияти таъсири мутақобилаи онҳоро бо назардошти таносуби омили андоза, гармии сублиматсия ва намуди соҳтории боҳамтаъсиркуни компонентҳо (чадвали 1.4) мавриди муҳокима қарор додем. Ин қарор аз он бар меояд, ки дар асоси тасаввуротҳои физико-химиявии раванди ҳалшавӣ, чунон ки В.П. Гладишев [46] нишон медиҳад, металлҳое, ки гармии сублиматсияшон паст аст, хуб ҳалшавандаанд, ё ин ки металлҳое, ки дорои гармии баланди сублиматсия мебошанд, амалан ҳалнашавандаанд, ё минтақаи хеле маҳдуди маҳлулҳои саҳтро ташкил медиҳанд. Дар ҳолате ки компонентҳои дорои минтақаҳои ҳалшавандагии маҳдуд (5%) мавқеи миёнаро ишғол мекунанд.

**Чадвали 1.4.** –Маълумот оид ба таъсири мутақобилаи индий бо элементҳои чадвали даврӣ дар ҳолати саҳтӣ

Рақами тартибии атом	Система	Омили андоза $n_r$ , %	Навъи соҳтории элемент	Навъи боҳамтаъсиркуни интизоршаванда: XH <sup>1</sup> , XM <sup>2</sup> , XXM <sup>3</sup> , MXB <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
3	In-Li	6.173	куб.	MXB
4	In-Be	31.48	гекс.	XXM
5	In-B	45.99	тетр.	XXM
6	In-C	52.47	гекс.	XXM
7	In-N	67.28	гекс.	XXM
8	In-O	67.59	-	XXM
11	In-Na	12.67	куб.	XM
12	In-Mg	1.543	гекс.	XH

**Идомаи чадвали 1.4**

1	2	3	4	5
13	In-Al	11.73	куб.	ХМ
14	In-Si	27.47	куб.	ХХМ
15	In-P	32.72	гекс.	ХХМ
16	In-S	37.04	ромб.	ХХМ
19	In-K	29.87	куб.	ХХМ
20	In-Ca	18.59	куб.	ХХМ
21	In-Sc	0.308	гекс.	ХН
22	In-Ti	11.73	гекс.	ХМ
23	In-V	18.83	куб.	ХХМ
24	In-Cr	23.15	куб.	ХХМ
25	In-Mn	19.75	куб.	ХХМ
26	In-Fe	20.37	куб.	ХХМ
27	In-Co	22.53	гекс.	ХХМ
28	In-Ni	23.15	куб.	ХХМ
29	In-Cu	21.3	куб.	ХХМ
30	In-Zn	17.9	гекс.	ХХМ
31	In-Ga	24.69	ромб.	ХХМ
32	In-Ge	24.38	куб.	ХХМ
33	In-As	22.53	ромб.	ХХМ
34	In-Se	28.4	гекс.	ХХМ
37	In-Rb	34.41	куб.	ХХМ
38	In-Sr	24.65	куб.	ХХМ
39	In-Y	8.989	гекс.	МХВ
40	In-Zr	3.704	гекс.	ХР
41	In-Nb	12.04	куб.	ХМ
42	In-Mo	16.05	куб.	ХХМ
43	In-Tc	8.732	гекс.	МХВ
44	In-Ru	18.21	гекс.	ХХМ
45	In-Rh	16.98	куб.	ХХМ
46	In-Pd	14.81	куб.	ХМ
47	In-Ag	10.8	куб.	ХМ
48	In-Cd	8.025	гекс.	МХВ
50	In-Sn	6.79	куб.	МХВ
51	In-Sb	10.49	ромб.	ХМ
52	In-Te	11.73	гекс.	ХМ
55	In-Cs	38.29	куб.	ХХМ
56	In-Ba	25.35	куб.	ХХМ
57	In-La	13.37	гекс.	ХМ
58	In-Ce	11.23	куб.	ХМ
59	In-Pr	10.99	куб.	ХМ
60	In-Nd	10.74	гекс.	ХМ
61	In-Pm	10.99	-	ХМ
62	In-Sm	12.2	ромб.	ХМ

**Хотимаи ҷадвали 1.4**

1	2	3	4	5
63	In-Eu	19	куб.	ХХМ
64	In-Gd	9.244	гекс.	ХМ
65	In-Tb	8.215	гекс.	МХВ
66	In-Dy	7.692	гекс.	МХВ
67	In-Ho	7.163	гекс.	МХВ
68	In-Er	6.628	гекс.	МХВ
69	In-Tm	6.087	гекс.	МХВ
70	In-Yb	16.49	куб.	ХХМ
71	In-Lu	5.539	гекс.	ХН
72	In-Hf	3.086	гекс.	ХН
73	In-Ta	11.73	куб.	ХМ
74	In-W	15.43	куб.	ХМ
75	In-Re	15.43	гекс.	ХМ
76	In-Os	17.59	гекс.	ХХМ
77	In-Ir	16.36	куб.	ХХМ
78	In-Pt	14.51	куб.	ХМ
79	In-Au	11.11	куб.	ХМ
80	In-Hg	7.099	ромб.	МХВ
81	In-Tl	4.706	гекс.	ХН
82	In-Pb	7.429	куб.	МХВ
83	In-Bi	4.012	ромб.	ХН
84	In-Po	41.3	-	ХХМ
87	In-Fr	42.14	куб.	ХХМ
88	In-Ra	31.06	куб.	ХХМ
89	In-Ac	20.2	куб.	ХХМ
90	In-Th	8.732	куб.	МХВ
92	In-U	6.79	ромб.	МХВ
93	In-Np	7.407	ромб.	МХВ
95	In-Am	3.704	гекс.	ХН

**Эзоҳ:** 1 - ҳалшавандагии номаҳдуд; 2 - ҳалшавандагии маҳдуд;  
3 - ҳалшавандагии хеле маҳдуд; 4 - минтақаи ҳалшавандагии васеъ.

Аз маълумоте, ки дар рафти омӯзиш ба даст оварда шудааст (ҷадвали 1.4) хулоса бар меояд, ки индий бо Be, B, C, N, O, Si, P, S, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, Mo, Ru, Rh, Cs, Ba, Eu, Yb, Os, Ir, Po, Fr, Ra, Ac дар ҳолати саҳтӣ ХХМ дорад. ХМ-ро дар ҳолати саҳтӣ барои системаҳои индий бо Na, Al, Ti, Nb, Pd, Ag, Sb, Te, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Ta, W, Re, Pt ва Au пешгӯй кардан мумкин аст. ХН ё ҳалшавандагии васеъ дар ҳолати саҳтӣ барои системаҳои индий бо металлҳо ба монанди Li, Mg, Sc, Y, Zr, Tc, Cd, Sn, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu, Hf, Hg, Tl, Pb, Bi, Th, U, Np ва Am хос аст.

Хамин тавр, вобастагии ҳисобшудаи хосиятҳои физико-химиявии элементҳо имкон медиҳанд, ки хусусияти таъсири мутақобилаи онҳо бо индий дар ҳолатҳои сахтӣ ва моеъғӣ шарҳ дода шавад, ки ин барои пешгӯии ДХ замина мегузорад.

#### **1.4. Мувозинати нонвариантӣ ва пешгӯии ҳосилшавии пайвастагиҳои химиявӣ дар системаҳои индий бо дигар элементҳои ҷадвали даврии Д.И. Менделеев**

*Пешгӯии ҳосилшавии реаксияҳои эвтектикий ва перитектикий.* Ҳосилшавии намудҳои гуногуни тағйироти нонвариантро дар системаҳо аз рӯи арзишҳои ҳарорати гудохташавӣ ва омили ҳаҷми компонентҳои ба ҳам таъсиркунанда пешгӯӣ кардан мумкин аст. Фосилаи нисбатан қалон байни нуқтаҳои гудозиш ва ҷӯшиши индий ва тамоюли он ба ташаккули маҳлулҳои сахти маҳдуд бинобар андозаи соҳтори атомӣ барои ин ҳолат имкон медиҳад, ки микдори зиёди реаксияҳои эвтектикий ва перитектикий дар системаҳои дучандаи In-Э мушоҳида карда шаванд. Ба ин хотир дар кори [23] пешниҳод шудааст, ки ҳисоби муштараки омилҳои ҳарорат ( $n_T$ ) ва ҳаҷм ( $n_V$ ) истифода шавад. Мо вобастагии монандро ба системаҳои дори индий татбиқ намудем, ки дар он қиматҳои  $n_T$  аз нобаробарӣ (1.1) ва омили ҳаҷм аз муодилаи зерин ҳисоб карда шудаанд:

$$n_V = (d_1 : d_2)^3 + (V_1 : V_2) - 2, \text{ ҳангомӣ } d_1 > d_2 \text{ ва } V_1 > V_2, \quad (1.6)$$

ки дар ин ҷо  $d_i$  - диаметри атом ва  $V_i$  - мутаносибан ҳаҷми элементҳои ба ҳам таъсиркунанда мебошанд.

Натиҷаҳои ҳисобкуниҳо бо истифода аз муодилаҳои (1.1) ва (1.6) дар ҷадвали 1.5 ва расми 1.3 нишон дода шудаанд. Графики соҳташуда (ниг. расми 1.3) майдонҳои пайдоиши навъҳои гуногуни табдилёбии нонвариантро нишон медиҳад. Ҳатти каҷи II бо муодилаи  $n_T = 0.55 n_V^2$  тавсиф карда мешавад ва сарҳади минтақае мебошад, ки ба қимати перитектикий дар системаҳои сода мувоғиқ аст. Дидан мумкин аст (ниг. расми 1.3), ки таҳминан индий бо 39 элементи ҶД (Mg, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Lu, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta,

Mo, Tc, Ag, Au, Cd, Al, Ti, Sn, Pb, Sb, Bi ва Te) системаҳои оддии перитектика үзүүлүк аз өтөөлүк тағырааттарда метавонад. Дар чадвали 1.5 пешгүйи таъсири мутақобила аз рүйи арзишҳои омилҳои ҳарорат ( $n_T$ ) ва ҳачм ( $n_v$ ) барои муайян карданы эхтимолияти ташаккули намудҳои тағыраати нонварианттүү дар системаҳои индий бо элементҳои ЧД оварда шудааст.

**Чадвали 1.5.** –Маълумот оид ба эхтимолияти ташаккули намудҳои тағыраати нонварианттүү дар система индий бо элементҳои чадвали даврӣ

Рақами атомӣ	Система	Омили ҳарорат $n_T$	Омили ҳамҷм $n_v$	Навъи интизоршавандай таъсири мутақобила: (Э-П) <sup>1</sup> ; (ПП-И) <sup>2</sup> ; (ПЭ-К) <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
3	In-Li	0.054107	0,4354	ПЭ-К
4	In-Be	0.725352	4.3332	ПЭ-К
5	In-B	0.817602	7.7296	ПЭ-К
11	In-Na	0.135641	1.0077	ПЭ-К
12	In-Mg	0.534202	0,1763	Э-П
13	In-Al	0.540192	1.0339	Э-П
14	In-Si	0.745702	1,9375	ПЭ-К
15	In-P	0.260839	2.4197	ПЭ-К
16	In-S	0.095081	3.0323	ПЭ-К
19	In-K	0.216200	3.6524	ПЭ-К
20	In-Ca	0.614208	1.5118	ПП-И
21	In-Sc	0.763506	0,0556	Э-П
22	In-Ti	0.778979	0,9445	Э-П
23	In-V	0.801664	1.7596	ПП-И
24	In-Cr	0.798591	2.3976	ПЭ-К
25	In-Mn	0.717205	2.0703	ПЭ-К
26	In-Fe	0.762458	2.2059	ПЭ-К
27	In-Co	0.757352	2.5091	ПЭ-К
28	In-Ni	0.751448	2.5971	ПЭ-К
29	In-Cu	0.683628	2.2766	ПЭ-К
30	In-Zn	0.380577	1.5434	ПЭ-К
31	In-Ga	0.294219	1.6803	ПЭ-К
32	In-Ge	0.645454	1.4746	ПП-И
33	In-As	0.606422	1.3663	ПП-И
34	In-Se	0.124489	1.7617	ПЭ-К
37	In-Rb	0.272983	5.0571	ПЭ-К
38	In-Sr	0.588291	2.4515	ПЭ-К
39	In-Y	0.761002	0,586	Э-П
40	In-Zr	0.798117	0.2485	Э-П
41	In-Nb	0.843487	0,9322	Э-П

**Идомаи чадвали 1.5**

1	2	3	4	5
42	In-Mo	0.851557	1.371	Э-П
43	In-Tc	0.824539	1.1526	Э-П
44	In-Ru	0.835443	1.7783	ПП-И
45	In-Rh	0.808396	1.651	ПП-И
46	In-Pd	0.764931	1.4132	ПП-И
47	In-Ag	0.652631	0,9431	Э-П
48	In-Cd	0.277656	0,5006	Э-П
50	In-Sn	0.150444	0.2665	Э-П
51	In-Sb	0.525306	0,5465	Э-П
52	In-Te	0.406228	0,7324	Э-П
55	In-Cs	0.297435	6.5456	ПЭ-К
56	In-Ba	0.570140	2.8212	ПЭ-К
57	In-La	0.639798	0,9621	Э-П
58	In-Ce	0.599439	0,7525	Э-П
59	In-Pr	0.643687	0,7597	Э-П
60	In-Nd	0.668469	0,7481	Э-П
61	In-Pm	0.673764	0,7471	Э-П
62	In-Sm	0.681514	0,762	Э-П
63	In-Eu	0.608219	1.7108	ПП-И
64	In-Gd	0.729508	0.6162	Э-П
65	In-Tb	0.736648	0,5148	Э-П
66	In-Dy	0.745400	0,4739	Э-П
67	In-Ho	0.754436	0,4333	Э-П
68	In-Er	0.761931	0,3993	Э-П
69	In-Tm	0.764026	0,3529	Э-П
70	In-Yb	0.607142	1.3946	ПП-И
71	In-Lu	0.778866	0,313	Э-П
72	In-Hf	0.828400	0.269	Э-П
73	In-Ta	0.868767	0,9034	Э-П
74	In-W	0.883518	1.3166	ПП-И
75	In-Re	0.875760	1.4489	ПП-И
76	In-Os	0.871055	1.6679	ПП-И
77	In-Ir	0.840104	1.5678	ПП-И
78	In-Pt	0.790220	1.3365	ПП-И
79	In-Au	0.679132	0,9728	Э-П
80	In-Hg	1.545757	0.3148	Э-П
81	In-Tl	0.255854	0,2442	Э-П
82	In-Pb	0.285595	0,4188	Э-П
83	In-Bi	0.211831	0,4788	Э-П
84	In-Po	0.185958	4.3756	ПЭ-К
87	In-Fr	0.300699	4.4798	ПЭ-К
88	In-Ra	0.559095	3.4259	ПЭ-К
89	In-Ac	0.675737	1.4043	ПП-И

Хотимаи ҷадвали 1.5				
1	2	3	4	5
90	In-Th	0.787938	0,5685	Э-П
91	In-Pa	0.770955	0,0464	Э-П
92	In-U	0.694661	0,4988	Э-П

**Эзоҳ:** 1 - системаи оддӣ бо эвтектика ё перитектика; 2 - системаи мураккаб бо перитектика ва пайвастагии инконгруэнтии гудохташаванда; 3 - системаи мураккаб бо эвтектика ва пайвастагиҳои конгруэнтии гудохташаванда.

Системаҳои индӣ бо металлҳои нодир ва радиоактивӣ (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Lu, Th, Pa, U, Np, Pu, ва Am) диққати маҳсусро талаб мекунанд, ки барои он аз тарафи индӣ табдилёбии эвтектиқӣ ва перитектиқӣ пешгӯӣ карда мешавад, ки онро таҳқиқотчиёни дигар ба таври таҷрибавӣ тасдиқ мекунанд.

Хатти каҷи III бо муодилаи  $n_t = 0,20 n_v^2$  тавсиф карда мешавад ва минтақаҳои мувоғиқро ба системаҳои дорои компонентҳои дергудохташаванда ҷудо мекунад, дар тарафи ҷап системаҳои пайвастагиҳои интерметаллӣ ба таври мушкил гудохташаванда ва тағйирёбии перитектиқӣ ҷудо мешаванд. Эҳтимол индӣ системаҳои шабеҳро бо Ca, Eu, Yb, Ac, V, W, Re, Ru, Os, Rh, Ir, Pd, Pt, Ge ва As ташкил медиҳад.

Дар тарафи рости хатти каҷи III (ниг. расми 1.3) элементҳои K, Li, Sr, Na, Ra, Cr, Ba, Mn, Ni, Fe, Cu, Co, Ga, Zn, Si, P, S ва Se ҷойгир шудаанд, ки онҳо бо индӣ системаҳои пайвастҳои конгруэнтии гудохта ва табдилоти эвтектиқиро ташкил мекунанд.

### Ташаккули фазаҳои мобайнӣ дар системаҳои индӣ бо дигар элементҳо.

Одатан, фазаҳои мобайнӣ ҳама фазаҳои саҳтро дар бар мегиранд, ки дар диапазони концентратсияи байни маҳлулҳои минтақавӣ дар асоси компонентҳои мутақобила ба вуҷуд меоянд.

Дар диаграммаи фазавӣ ҳолатӣ марҳилаи мобайнӣ ҳамеша аз ҳадди сарҳадӣ бо минтақаҳои дуфазавӣ ҷудо карда мешавад.

Агар дар система якчанд фазаи мобайнӣ ҳосил шуда бошад, пас дар байни фазаҳои ҳамсоя минтақаҳои дуфазавӣ низ мавҷуданд. Фазаҳои

мобайнī ба фазаҳои таркибҳои доимī ва тағийирёбанда тақсим мешаванд. Ба фазаҳои мобайни таркиби доимī пайвастагиҳои химиявии таркиби стехиометрии муайян ( $AB$ ,  $AB_2$ ,  $A_3B$  ва ғайра) дохил мешаванд.

Фазаҳои мобайни таркиби тағийирёбанда дорои паҳнои гуногуни минтақаи якхела мебошанд. Ин марҳилаҳо метавонанд маҳлулҳои саҳт дар асоси пайвастагиҳо ё маҳлулҳо дар асоси тағийироти полиморфии яке аз компонентҳо бошанд.

Дар айни замон гурӯҳбандии ҳамаҷонибаи фазаҳои мобайнī дар асоси ягон ҳусусият вучуд надорад, ки бо шумораи зиёди омилҳое, ки шароити ташаккул ва табииати физико-химиявии онҳоро муайян мекунанд, шарҳ дода мешавад. Фазаҳои мобайнī бо ҳам дар ҳалшавандагии пурра ва ҳам маҳдуди компонентҳо дар ҳолати моеъ ташаккул мейёбанд. Одатан, фазаҳои мобайнī элементҳои зергурӯҳҳои гуногуни ҶД-ро ташкил медиҳанд, ки бо соҳти электронии атомҳо ва ҳосиятҳои физико-химиявӣ фарқ мекунанд. Чун қоида, элементҳо аналогҳои фазаҳои мобайнī надоранд, гарчанде ки дар ин намуна истисноҳо мавҷуданд [37].

Ҳосилшавии пайвастагиҳои металлӣ бо як қатор шартҳо муайян карда мешавад, ки асосиашон омили ҳаҷм, фарқияти электроманфиат ва фарқияти ҳосиятҳои химиявии компонентҳои ба ҳам таъсиркунанда мебошанд [49]. Нақши ин омилҳо дар ташаккули пайвастаҳои металлӣ [48] таҳлил шуда, таъсири омили ҳарорат ва потенсиали нисбии ионизатсия ба таври илова ба назар гирифта шудааст [23]. Мо, инчунин, аз ин вобастагӣ истифода мебарем, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали 1.6 ва расми 1.4 оварда шудаанд. Пешгӯи таъсири мутақобила аз рӯйи арзишҳои омили ҳарорат ( $n_t$ ) ва омили потенсиали нисбии ионизатсия ( $\Delta U_{\text{нисбӣ}}$ ) барои муайян кардани мавҷудияти фазаҳои мобайнī дар системаҳои индий бо элементҳои ҶД дар ҷадвали 1.6 оварда шудааст.

**Ҷадвали 1.6.** –Ҳосилшавии фазаҳои мобайнī дар системаҳои индий бо элементҳои ҷадвали даврӣ вобаста ба ҳарорат ва потенсиали ионизатсионӣ

Рақами атомӣ	Система	пт	$\Delta U_{\text{нисбӣ}}$	Мавҷудияти марҳилаҳои мобайнī
1	2	3	4	5

**Идомаи чадвали 1.6**


1	2	3	4	5
3	In-Li	0.0541077	1.115	+
4	In-Be	0.7253521	2.14	+
5	In-B	0.817602	9.99	+
6	In-C	0.9216152	15.69	+
7	In-N	0.2167832	33.69	+
11	In-Na	0.135641	1.387	+
12	In-Mg	0.534202	0.38	-
13	In-Al	0.5401929	1.21	+
14	In-Si	0.7457024	4.38	+
15	In-P	0.2608392	8.19	+
16	In-S	0.0950816	13.89	+
19	In-K	0.2162005	1.584	+
20	In-Ca	0.6142086	1.044	-
21	In-Sc	0.7635061	0.13	-
22	In-Ti	0.7789799	1.67	+
23	In-V	0.8016644	3.64	+
24	In-Cr	0.7985915	6.69	+
25	In-Mn	0.717205	12.89	+
26	In-Fe	0.7624585	0.81	-
27	In-Co	0.7573529	1.13	-
28	In-Ni	0.7514484	1.41	+
29	In-Cu	0.6836283	1.123	+
30	In-Zn	0.380577	0.26	-
31	In-Ga	0.2942191	1.17	+
32	In-Ge	0.6454545	3.98	+
33	In-As	0.606422	5.33	+
34	In-Se	0.1244898	10.19	+
37	In-Rb	0.2729837	1.63	+
38	In-Sr	0.5882917	1.214	+
39	In-Y	0.7610028	0.56	-
40	In-Zr	0.7981176	0.49	-
41	In-Nb	0.8434878	2.26	+
42	In-Mo	0.8515571	3.9	+
43	In-Tc	0.8245399	4.09	+
44	In-Ru	0.8354443	2.39	+
45	In-Rh	0.8083966	2.02	+
46	In-Pd	0.7649315	2.37	+
47	In-Ag	0.6526316	1.24	+
48	In-Cd	0.2776562	0.6	+
50	In-Sn	0.1504446	1.8	+
51	In-Sb	0.525306	4.59	+
52	In-Te	0.4062284	5.39	+
55	In-Cs	0.2974359	1.672	+

**Хотимаи ҷадвали 1.6**

1	2	3	4	5
56	In-Ba	0.5701403	1.338	+
57	In-La	0.6397985	0.75	-
58	In-Ce	0.5994398	0.65	-
59	In-Pr	0.6436877	0.64	-
60	In-Nd	0.6684699	0.6	-
61	In-Pm	0.6737643	0.57	-
62	In-Sm	0.6815145	0.47	-
63	In-Eu	0.6082192	0.49	-
64	In-Gd	0.7295082	0.44	-
65	In-Tb	0.7366483	0.37	-
66	In-Dy	0.7454006	0.35	-
67	In-Ho	0.7544362	0.3	-
68	In-Er	0.7619312	0.25	-
69	In-Tm	0.7640264	0.22	-
70	In-Yb	0.6071429	0.11	-
71	In-Lu	0.778866	0.13	-
72	In-Hf	0.8284	0.29	-
73	In-Ta	0.8687672	2.34	+
74	In-W	0.8835189	4.24	+
75	In-Re	0.8757602	5.89	+
76	In-Os	0.871055	4.54	+
77	In-Ir	0.8401044	1.63	+
78	In-Pt	0.79022	1.9	+
79	In-Au	0.6791324	1.24	+
80	In-Hg	1.5457576	0.61	-
81	In-Tl	0.2558543	0.12	-
82	In-Pb	0.2855953	1.15	+
83	In-Bi	0.2118317	2.24	+
84	In-Po	0.1859583	5.41	+
87	In-Fr	0.3006993	1.69	+
88	In-Ra	0.5590956	1.413	+
89	In-Ac	0.675737	0.73	-
90	In-Th	0.7879387	0.14	-
91	In-Pa	0.7709557	0.71	-
92	In-U	0.6946619	2.15	-

Мушоҳида намудан мумкин аст (ниг. ба расми 1.4), ки элементҳои гурӯҳҳои II А (Mg), III А (Y, Sc, La, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu, Yb, Lu, Ac, Th, Pa), IVA (Zr ва Hf), VI А (Cr), VIII А (Fe), II В (Zn) ва III В (Tl) ҶД ба минтақаи I меафтанд. Минтақаи I (расми 1.4) ба афзоиши омили ҳарорат мувофиқат намуда, ба ташакқули системаҳои одӣ (без фазаҳои мобайнӣ) мусоидат мекунад ва афзоиши фарқияти потенсиалҳои

нисбии ионизатсияи компонентҳо боиси пайдо гардидаи марҳилаҳои мобайнианд (минтақаи II, расми 1.4). Ба онҳо металлҳои ишқорӣ (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), МИЗ (Ca, Sr, Ba, Ra), элементҳои IVA (Ti), VIIIA (Co, Ir, Ni, Pt), IB (гурӯҳҳои Cu, Ag, Au), IIB (Cd), IIIB (Al, Ga), IVB (Sn, Pb) ва VI B (Co, Ni, Os, Pt)-и системаи даврӣ дохиланд. Минтақаи байни доменҳои мавҷудияти системаҳои одӣ ва системаҳои дорои фазаҳои мобайниӣ ба ростхатта (хатти рахна) наздик аст. Минтақаи мавҷудияти системаҳои дорои фазаҳои мобайниӣ бо истифода аз таҳлили оморӣ ошкор карда шудааст [23]. Якчанд истисноҳо вучуд доранд, ки бо шабоҳати соҳтори атомӣ-кристаллии элементҳои ба ҳам таъсиркунанда алоқаманданд.



Расми 1.4. –Таҳлили якъояи омили ҳарорат ( $n_T$ ) ва потенсиали нисбии ионизатсия ( $\Delta U_{\text{нисбӣ}}$ ) барои муайян кардани эътиимоднокии мавҷудияти фазаҳои гуногуни мобайниӣ дар системаи индӣ бо элементҳои ҷадвали Д.И. Менделеев

О. Кубашевский формуларо барои пайвастагии ҷашмдошт пешниҳод кардааст [28]:

$$\Delta H_{\text{xoc.}} = \frac{x_A H_s^A [C(A)_{\text{cnn}} - C(A)_{\text{me}}]}{C(A)_{\text{me}}} + \frac{x_B H_s^B [C(B)_{\text{cnn}} - C(B)_{\text{me}}]}{C(B)_{\text{me}}}, \quad (1.7)$$

ки дар ин ҷо  $x_i$  - ҳиссаи молии элементҳо,  $H_s$  - гармии сублиматсия, С - рақами миёнаи координатсионӣ аст.

Барои як қатор пайвастагиҳои химиявӣ, инчунин, барои навъи фазаҳои Лавес аз рӯйи ин формула қиматҳои гармии сублиматсия ҳисоб карда шуда ва ҳатҳои қаҷ муайян карда шудаанд, ки барои онҳо  $\Delta H_{xoc.} = 0$  комбинацияҳои гуногуни  $\Delta H_A / \Delta H_B$  ва  $R_A / R_B$  хос аст. Дар асоси ин ҳатҳои қаҷ, арзишҳои гармии сублиматсия ва радиусҳои атомӣ дар як қатор ҳолатҳо мӯ метавонем, ки имкони пайдоиши пайвастҳои байнӣ ду металро пешакӣ муайян кунем. Мутобики ин арзишҳои диаметрҳои атомӣ ва гармии сублиматсияи элементҳои ҷадвали 1.7 (расми 1.5) барои муқаррар кардани имкони ташаккули фазаҳои мобайнӣ дар системаҳои дучандаи In-Э график тартиб додем.

**Ҷадвали 1.7.** –Пешгӯии таъсири мутақобила аз рӯйи диаметри атомӣ ( $d_i$ ) ва гармии сублиматсия ( $\Delta H_i$ ) барои муайян кардани эҳтимолияти ташаккули фазаҳои мобайнӣ дар системаҳои индӣ бо элементҳои ҷадвали даврӣ


Рақами атомӣ	Система	$d_i$	$\Delta H_i$	Ҳосилшавии фазаҳо
1	2	3	4	5
3	In-Li	1.065789	1.450777	-
4	In-Be	1.459459	1.391071	+
5	In-B	1.851429	2.357143	-
6	In-C	2.103896	3.053571	-
7	In-N	3.056604	43.07692	-
8	In-O	3.085714	35.00000	-
11	In-Na	1.145062	2.162162	+
12	In-Mg	1.015674	1.559889	-
13	In-Al	1.132867	1.383929	+
14	In-Si	1.378723	1.935714	+
15	In-P	1.486239	1.344643	+
16	In-S	1.588235	1.185714	-
19	In-K	1.425926	2.604651	+
20	In-Ca	1.228395	1.327014	+
21	In-Sc	1.003086	1.437500	-
22	In-Ti	1.132867	2.012500	+
23	In-V	1.231939	2.196429	+
24	In-Cr	1.301205	1.696429	+
25	In-Mn	1.246154	1.200000	+
26	In-Fe	1.255814	1.785714	+
27	In-Co	1.290837	0.548482	+
28	In-Ni	1.301205	1.835714	+
29	In-Cu	1.270588	1.448214	+
30	In-Zn	1.218045	1.800643	+

**Идомаи чадвали 1.7**

1	2	3	4	5
31	In-Ga	1.327869	1.158929	+
32	In-Ge	1.322449	1.241071	+
33	In-As	1.290837	1.931034	+
34	In-Se	1.396552	1.133603	+
37	In-Rb	1.524691	2.81407	+
38	In-Sr	1.327160	1.435897	+
39	In-Y	1.098765	1.750000	+
40	In-Zr	1.038462	2.607143	-
41	In-Nb	1.136842	3.125000	+
42	In-Mo	1.191176	2.821429	+
43	In-Tc	1.095679	2.714286	+
44	In-Ru	1.222642	2.750000	+
45	In-Rh	1.204461	2.375000	+
46	In-Pd	1.173913	1.607143	+
47	In-Ag	1.121107	1.214286	+
48	In-Cd	1.087248	2.153846	+
50	In-Sn	1.072848	1.285714	-
51	In-Sb	1.117241	1.125000	+
52	In-Te	1.132867	1.217391	+
55	In-Cs	1.620370	3.111111	+
56	In-Ba	1.339506	1.333333	+
57	In-La	1.154321	1.821429	+
58	In-Ce	1.126543	1.750000	+
59	In-Pr	1.123457	1.517857	+
60	In-Nd	1.120370	1.357143	+
61	In-Pm	1.123457	1.142857	+
62	In-Sm	1.138889	1.120000	+
63	In-Eu	1.234568	1.302326	+
64	In-Gd	1.101852	1.464286	+
65	In-Tb	1.089506	1.607143	+
66	In-Dy	1.083333	1.196429	-
67	In-Ho	1.077160	1.250000	-
68	In-Er	1.070988	1.250000	+
69	In-Tm	1.064815	1.035714	-
70	In-Yb	1.197531	1.400000	+
71	In-Lu	1.058642	1.767857	-
72	In-Hf	1.031847	2.589286	-
73	In-Ta	1.132867	3.321429	+
74	In-W	1.182482	3.607143	+
5	In-Re	1.182482	3.303571	+
76	In-Os	1.213483	3.339286	+
77	In-Ir	1.195572	2.839286	+
78	In-Pt	1.169675	2.410714	+

Хотимаи ҷадвали 1.7				
1	2	3	4	5
79	In-Au	1.125000	1.571429	+
80	In-Hg	1.076412	3.733333	+
81	In-Tl	1.049383	1.302326	-
82	In-Pb	1.080247	1.191489	-
83	In-Bi	0.959877	1.120000	-
84	In-Po	1.703704	1.647059	-
87	In-Fr	1.728395	3.111111	-
88	In-Ra	1.450617	1.333333	+
89	In-Ac	1.253086	1.857143	+
90	In-Th	1.095679	2.446429	+
91	In-Pa	1.000000	2.357143	-
92	In-U	1.072848	2.232143	+
93	In-Np	1.080000	2.017857	+
94	In-Pu	1.000000	1.642857	-
95	In-Am	1.038462	1.696429	-

Графики дар расми 1.5 овардашуда нишон медиҳад, ки системаҳои индий бо элементҳои Na, K, Rb, Cs, Be, Ca, Sr, Ba, Ra, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Er, Yb, Ac, Th, U, Np, Ti, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Tc, Re, Fe, Ru, Os, Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Al, Ga, Si, Ge, P, As, Sb, Se ва Te шаҳодати ҳосилшавии фазаҳои мобайни мебошанд.



**Расми 1.5.** –Баҳисобгирии муштараки диаметрҳои атомӣ ( $d_i$ ) ва ҳарорати сублиматсияи ( $\Delta H_i$ ) элементҳо барои муайян кардани эътиомонкии ташаккули фазаҳои мобайнии типи Лавес  $MgZn_2$ ,  $MgCu_2$  ва  $CaCu_5$  дар системаҳои In-Э

Бояд қайд кард, ки агар дар як вақт бо меъёрҳои истифодашуда усули аналогия ба системаҳои индийи дорои баъзе элементҳои ЧД татбиқ карда шавад, пас ташаккули фазаҳои мобайнӣ дар системаҳои он бо Dy, Ho, Ti, Lu, Pa, Ru, Am -ро метавон мушоҳида намуд.

Дар расми 1.5 ишораҳо чунин маъно доранд: I - ҳудуди системаҳое, ки дар онҳо пайвастагиҳои фазаҳои мобайнии типи Лавес ҳосил мешаванд; II - ҳудуди системаҳое, ки дар онҳо пайвастагиҳо ҳосил намешаванд. Ҳамин тариқ, истифодаи меъёрҳои омили ҳарорат ( $n_t$ ), потенсиали нисбии ионизатсия ( $\Delta U_{\text{нисбий}}$ ), диаметрҳои атомӣ ( $d_i$ ) ва гармии сублиматсия ( $\Delta H_i$ )-и элементҳо имкон дод, ки эътимоднокии ташаккули фазаҳои мобайнӣ дар системаи индий бо баъзе элементҳои ЧД, ки пайвастагиҳои химиявиашон муқаррар шудаанд, борҳо ба таври таҷрибавӣ тасдиқ ёфтаанд. Барои системаҳои дучандаи индий аллакай тақрибан 200 фаза вучуд дорад.

Дар асоси он ки вобастагии омилҳои истифодашаванда (компонентҳои  $n_t$  ва  $\Delta U_{\text{нисбий}}$ ) барои пешгӯии фазаҳои мобайнӣ дар системаҳои дучандаи индий бо элементҳои ЧД бо истифода аз таҳлили оморӣ муқаррар карда шудааст [23], инчунин, якчанд истисноҳо (тақрибан 8%), ки ба соҳти атомию кристаллии элементҳои ба ҳам таъсиркунандай наздик алоқаманданд, вучуд доранд.

### **Хуносай боби якум**

Дар боби якуми диссертатсия ғайр аз хосиятҳои асосӣ, маъданҳои фоиданок, истеҳсол ва истифодаи индий, инчунин таҳлили адабиёт оид ба таъсири мутақобилаи он бо дигар элементҳои ҷадвали даврӣ баррасӣ карда шуданд, ки дар асоси он чунин муқаррар карда шуд:

- индийи металлӣ дар шароити муқаррарӣ ДҲ ҳалшавандагии номаҳдудро (дар ҳолатҳои моеъ ва сахт) танҳо бо сурб ҳосил карда метавонад;

- пайдоиши пайвастагиҳои химиявӣ дар 58 системаҳои дучанда бо элементҳои Li, Na, K, Rb, Cs, Mg, Ca, Sr, Ba, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, U, Pu, Ti, Zr, Hf, Nb, Cr, Mn, Ru, Os,

Co, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Cd, Hg, Sn, N, P, As, Sb, Bi, O, S, Se ва Te муайян карда шудааст;

- дар 10 системаи дучандаи индий бо Rb, Cs, Be, V, Fe, Co, Al, S, Se ва Te таъсири мутақобилаи монотектий муқаррар карда шудааст;

- муайян карда шудааст, ки дар 20 системаи дучандаи индий бо элементҳои ҶД дар як вақт мувозинатҳои эвтектий ва перитектий, дар 18 эвтектий, эвтектоидӣ ва перитектий, дар 3 эвтектий, эвтектоидӣ, перитектий ва перитектоидӣ, дар 1 эвтектоид ва перитектий, дар 1 эвтектий, перитектий ва кататектий, дар 1 эвтектий, перитектий, перитектоид ва кататектий, дар 3 эвтектий, перитектий ва перитектоид, дар 1 перитектий ва перитектоид, дар 1 перитектий ва 9 эвтектий ба мушоҳида мерасад;

- ҶХ-ии мукаммал барои 56 системаи индий бо элементҳои Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Th, Pu, V, Nb, Mn, Fe, Co, Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Zn, Cd, Hg, Al, Ga, Tl, Si, Ge, Sn, Pb, P, As, Sb, Bi, Se ва Te сохта шудааст;

- муайян карда шудааст, ки 15 системаи индий бо Ti, Zr, U, Hf, Ta, Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ir, B, N, O ва S - и ҶД пурра омӯхта нашудаанд;

- таҳлили адабиёт нишон дод, ки 19 системаи дукомпонентай индий бо Fr, Ra, Ac, Pa, Np, Am, Cm, Br, Cf, Ec, Fm, Md, No, Lr, W, Tc, Re, C, Po ҶД умуман омӯхта нашудаанд;

- муайян гардид, ки системаҳои омӯхтанашударо дар асоси таҳқиқотҳои минбаъда бо усули аналогия пешгӯй намуда, навъҳои таъсири мутақобилаашон муқаррар карда шаванд.

Бояд қайд кард, ки мо системаҳои индийро бо галогенҳо баррасӣ накардаем, зоро пайвастагиҳои онҳо бо табиати бандҳои ионӣ ва ковалентӣ аз ҳамдигар фарқ доранд ва дар байни онҳо пайвастаҳои дорои навъи пайванди металлӣ вучуд надоранд. Ҳамин тавр, дар рафти таҳлили систематикий бо истифода аз диаграммаҳои мувозинати фазаҳо маълум гардид, ки аз 90 системаи дучандаи индий бо дигар элементҳои ҶД 56 система то андозае омӯхта шуда, ҶХ онҳо сохта шудааст. Бοқимонда

системаҳои дучандаи индий то ҳол омӯхта нашудааст ва табдилоти фазавии онҳо муқаррар карда нашудааст. Аз ин бармеояд, ки 62,3%-и диаграммаҳои дучандаи мувозинати фазавии системаҳои индий бо элементҳои ҶД омӯхта ва соҳта шудаанд.

Дар ин боби рисола, инчунин, натиҷаҳои баҳодиҳии намудҳои таъсири мутақобилаи In бо 80 элементи ҶД таҳлил карда шудааст, ки имкон дод барои системаҳои омӯхташуда ва системаҳои омӯхтанашуда, пешгӯи ҳалшавандагӣ, дар ҳолати моеъ ва саҳт табдилёбии инвариантӣ ва ташаккули пайвастҳои конгруэнтӣ (инконгруэнтӣ), фазаҳои гуногуни металлӣ муайян карда шаванд. Масалан, дар системаҳои In-S, In-Se ва In-Te, ки компонентҳои онҳо ҳӯлаҳои дорои хосиятҳои беназири нимноқилий мебошанд, пайдоиши маҳлулҳои саҳти маҳдуд, нуқтаҳои перитектикий ва эвтектикий, пайвастҳо ва монотектикаҳо ба таври таҷрибавӣ муқаррар карда шудаанд, ки онҳо бо пешгӯиҳои додашуда бештар тасдиқ карда мешавад. Барои системаҳои пурра ва ё омӯхта нашуда, масалан, системаҳои индийро бо металлҳои In-Cr, In-Mo, In-Os, In-Rh, In-Ru ва In-Ta мувозинатҳои фазавии ҳамаи системаҳои маҳдуд ҳалшаванда дар ҳолати саҳтӣ ва моеъгӣ омӯхта шуда, хусусиятҳои сатҳии онҳо низ муайян карда шудааст. Воқеан ҳам, қаблан барои омӯзиши таъсири мутақобила дар системаҳои номбурда ба таври таҷрибавӣ кӯшиш намудаанд, аммо намуди ҳӯлаҳо таҳқиқ нашудааст. Дар аксари ин системаҳо намуди монотектикии мувозинат бо чудошавӣ дар моеъ ва ҳалшавандагии ноҷиз дар ҳолати саҳтӣ таҳмин карда мешавад. Дар асоси ин таъсири мутақобилаи индийро бо дигар элементҳои ҶД пешгӯӣ кардан мумкин аст ва бо истифода аз меъёрҳои оморӣ онҳоро таҳлил ва тасдиқ намудан низ аз назар ҳолӣ нест.

Дар боби дуюми диссертатсия оиди баҳши ҳисобии системаҳои дучанда маълумот дода, он асосан системаҳои дучандаи индийро бо дигар элементҳои ҶД фароғир аст. Фарқияти омӯзиш дар усули таҳлили оморӣ не, балки термодинамикӣ дар асоси назарияҳои ҳалли идеалий, мунтазам ва моделӣ ҳалшавандагии ду минтақа ба назар гирифта шудааст.

**БОБИ П. БАХОДИХИИ ТЕРМОДИНАМИКИИ НАВЪХОИ  
БОҲАМТАЪСИРКУНИИ ИНДИЙ БО ЭЛЕМЕНТҲОИ ҶАДВАЛИ  
ДАВРИИ Д. И. МЕДЕЛЕЕВ**

**2.1. Ҳисоб намудани энергияи мубодила ва пешгӯии навъҳои системаҳои  
ба қабатҳо ҷудошаванда**

Бо дар назар доштани он, ки пешгӯиҳои оморӣ дар бораи тасвири пурраи таъсири мутақобила дар системаҳои таҳқиқшаванда тасаввурот намедиҳанд, мо усули термодинамикиро барои ҳисоб намудани параметрҳои таъсири мутақобилаи индий бо дигар элементҳои ҔД барои сохтани диаграммаҳои мувозинати фазагӣ истифода намудем.

Дар асоси маълумоти бадастомада (ниг. ба боби I) системаҳои индийдорро ҷудо намудем, ки барои онҳо аз меъёрҳои статистикий ва термодинамикий ҷиҳати муайян кардани ҳалшавандагии элементҳои мушкилгудоҳташаванда дар индий истифода намудан имконпазир аст. Ҳангоми муқоисаи маълумоти ҳисобшудаи муаллифони дигар [9-12] бо маълумоти таҷрибавии ноилгаштаамон фарқияти назаррас байни онҳо муқаррар карда шуд. Ин таваҷҷӯҳи моро ба арзёбии нишондодҳои таъсири мутақобилаи термодинамикий афзуд, ки барои ошкор сохтани намудҳои мувозинати фазагӣ дар системаҳои дучандай индий бо дигар элементҳои ҔД ва зиёд намудани ҳалшавандагии онҳо истифода мешаванд.

Дар ҳисоб ифодаи термодинамикий [50, 51] истифода шудааст:

$$Q_{12} = ZN_o[H_{12} - 0.5(H_{11} + H_{22})], \quad (2.1)$$

дар ин чо  $Q_{12}$  - энергияи мубодила,  $H_{12}$ ,  $H_{11}$ ,  $H_{22}$  - энталпияҳои алоқамандии комбинатсияҳои гуногуни ҷуфтҳои атомҳо,  $Z$  - рақами координатсионии ҳӯла ва  $N_o$  - адади Авогадро мебошад.

Аз муодилаи (2.1) бармеояд, ки ҳангоми маълум будани бузургиҳои  $Q_{12}$ ,  $H_{12}$ ,  $H_{11}$  ва  $H_{22}$ , метавон қиматҳои  $\Delta H_{12}$  -ро пайдо кард, ки имкони ташаккули маҳлулҳоро ба таври миқдорӣ муайян мекунад:

$$\Delta H_{12} = Q_{12} \cdot x_{11} x_{22}.$$

Азбаски  $Q_{12}$  аз таркиб вобаста нест,  $\Delta H_{12}$  функцияи параболии таркиб аст ва бояд симметрӣ бошад.

Агар  $Q_{12}$  манфӣ бошад, пас таъсири мутақобилаи ҷуфтҳои якхелаи 1-2-и атомҳо нисбат ба якчинса қавитар аст, пас дар ҳарорати муайян маҳлулҳои 1-2 компонентро ташкил медиҳанд. Агар  $Q_{12}$  мусбат бошад, он гоҳ дар ҳарорати муайян маҳлул ба ду фазаи омехтанашаванда таҷзия мешавад.

Барои арзёбии имконияти ҳалшавандагии мутақобилаи индий бо дигар элементҳои ҶД дар асоси маълумотнома [47], арзиши энергияи мубодила ( $Q_{12}$ ) дар наздишавии Гилдебранд - Мотт бо истифода аз электроманфиат ( $E$ ), ҳаҷми молярӣ ( $V$ ) ва параметрҳои ҳалшавандагӣ ( $\delta$ ) ҳисоб карда шуд [39].

$$Q_{12} = V (\delta_1 - \delta_2)^2 - 23.06 Z / 2 (E_1 - E_2)^2 : \text{ккал/г - атом}; \quad (2.2)$$

Баҳодиҳии энталпияи атомизатсия ( $\Delta N^{\text{ат}}$ ) ва ҳаҷми молярӣ ( $V$ ) имкон медиҳад, ки параметрҳои ҳалшавандагӣ ( $\delta$ ) дар муодилаи (2.2) муайян карда шаванд:

$$\delta = \left[ (\Delta H^{\text{ат}} - RT / V) \right]^{1/2}, \quad (2.3)$$


ки дар ин чо  $R$  - доимии газӣ ва  $T$  - ҳарорати мутлақ аст.

Бузургии ифодаи энергияи мубодила, ба монанди хусусиятҳои дигар [51], ҳосияти даврии мавқеъи элемент дар ҶД мебошад. Барои муқаррар намудани ин давронӣ (периодичности) графике истифода мешавад, ки вобастагии энергияи мубодилаи индийро бо дигар элементҳо аз рақами тартибиашон ифода мекунад.

Натиҷаҳои ҳисобкуни энергияи мубодилаи индий бо элементҳои ҶД аз рӯйи муодилаҳои (2.2) ва (2.3) вобаста ба рақами тартибии онҳо дар расми 2.1 нишон дода шудаанд. Дидан мумкин аст, ки ба энергияи мубодила ( $Q_{12}$ ) даврии мунтазам ҳос аст.

Барои қиматҳои энергияи мубодилаи индий бо элементҳо дар даврҳои хурди ҶД як максимум мушоҳид мешавад: дар даври 2-юм дар C, дар даври 3-юм қимати мусбати калонтарин ба Si ва дар даврҳои калон ду максимум

мушохид мешавад, дар даври 4-ум аз рўйи V ва Co, дар даври 5-ум дар Nb ва Ru, дар даври 6-ум дар W ва Hg ва дар даври 7-ум дар Ac ва Np. Дидан мумкин аст, ки максимумҳо ба элементҳое рост меоянд, ки арзиши баланди энергияи мубодила (ба истиснои силитсий ва симоб) доранд ва хусусияти мустаҳкамии панчараҳои кристаллиро ифода мекунанд. Вобастагии мураккаби даврӣ аз рақами атомии элемент пайдо мешавад. Дар ҳар як давр ин арзишҳо баланд мешаванд, ба ҳадди аксар мерасанд ва сипас коҳиш меёбанд. Максимумҳои кутоҳмуддат мутаносибан бериллий, бор, карбон, алюминий ва силитсий мебошанд. Барои элементҳои даврҳои калон, ин вобастагӣ то андозае мураккабтар мегардад. Дар давоми даврҳои ин вобастагӣ якчанд максимумро нишон медиҳад.



Расми 2.1. – Вобастагии ифодаҳои энергияи мубодилаи ( $Q$ , кЧ/г-ат.) индии бо элементҳои ҷадвали даврӣ аз рақами тартиби онҳо (N)

Максимумҳои якум ва дуюм ба МГ рост меоянд, ки онҳо титан, ванадий, хром, оҳан, кобалт, никел, ниобий, молибден, тантал, волфрам, рений, рутений, родий, палладий, осмий, иридий, платина, инчунин,

актиний, торий, протактиний ва нептуний мебошанд. Минимумҳо ба газҳои инертий (онҳо дар ин ҷо номбар нашудаанд), инчунин, ба металлҳои ишқорӣ, МИЗ ва металлҳои нодири заминӣ тилло, нуқра, уран ва amerитсий рост меоянд.

Ҳамин тавр, вобастагии энергияи мубодилаи байни гурӯҳҳои алоҳидаи ҶД-ро ба заряди ядрои байни атомҳо ба таври графикӣ тасвир намуда, қонуниятиҳои навро муқаррар намудан мумкин аст. Дар асоси тасаввуроти навъҳои ДХ, ки ҳалшавандагии мутақобилаи элементҳоро дар ҳолати моеъ ва саҳт вобаста ба ҳарорат нишон медиҳанд, ин қонунҳоро қаноатбахш шарҳ додан мумкин аст, зоро энергияи мубодилаи байни компонентҳо яке аз беҳтарин меъёрҳо барои ҳалшавандагӣ дар ҳолати моеъ мебошад [3]. Аз расми 2.1 бармеояд, ки аз рӯйи арзишҳои  $Q_{12}$ , элементҳо ба ду синф ҷудо мешаванд [51]:

- 1) бо энергияи мубодилаи  $Q_{12} < 0$ ; [ $H_{12} < 0.5 (H_{11} + H_{22})$ ];
- 2) бо энергияи мубодилаи  $Q_{12} > 0$ ; [ $H_{12} > 0.5 (H_{11} + H_{22})$ ].

Қиматҳои манғии  $Q_{12}$  ба ташаккули ҳӯла дар индӣ - элементҳои ҶД-ро нишон медиҳанд, ки дар диаграммаҳои ҳолатӣ онҳо мавҷудияти омехтаҳои механикӣ, даври маҳлулҳои моеъ, саҳт ва пайвастагиҳои интерметаллидҳо мушоҳида карда мешаванд (расми 2.2, а - е). Ҷудошавии компонентҳо дар моеъ ва пайдоиши маҳлулҳои саҳти ноҷиз системаҳои ду компонентаи индиро ҳангоми  $Q_{12} > 0$  тавсиф мекунанд (расми 2.2, ж ва з). Таҳлил нишон дод, ки онҳо бо маълумоти мавҷудаи ҳисобшуда ва таҷрибавӣ тасдиқ шудаанд [9-12, 51].


Сарфи назар аз қуллай будани истифодаи арзишҳои энергияи мубодила ҷиҳати баҳодиҳии таъсири мутақобилаи онҳо барои пешѓӯии диаграммаҳои ҳолатӣ бо ҷудошавӣ, монотектика ва умуман набудани таъсири мутақобилаи индӣ бо дигар компонентҳо нокифоя буданд. Вобаста ба ин, дар [43] барои муайян кардани таъсири мутақобила дар чунин системаҳо як меъёри нав, дараҷаи тартиби кӯтоҳмуддат  $\sigma_{12}$  пешниҳод шудааст, ки натиҷаҳои он бо маълумоти таҷрибавӣ пурра мувофиқат

мекунад. Барои ҳудудгузории системаҳои ҷудошавандай индӣ бо дигар элементҳо мӯ, инчунин, дар ҳисобҳо меъёри зикршударо истифода намудем, ки қиматҳои онҳо бо муодилаи зерин муайян карда шудаанд [43-44, 51]:

$$(1 - \sigma) / (1 + \sigma) = \exp (-\Delta H / kT), \quad (2.4)$$

ки дар ин ҷо  $k$  - доимию Болтсман аст ва  $\Delta H = [0.5 (H_{11} + H_{22})]$ .

Хулоса намудем, ки агар арзишҳои  $\Delta H$  мусбат бошанд, пас  $\sigma_{12}$  низ ҳамин тавр қиматҳои мусбӣ мегирад, ки ин як наздикиро нишон медиҳад. Агар  $\Delta H$  манғӣ бошад,  $\sigma_{12}$  низ манғӣ хоҳад буд, яъне таъсири мутақобилаи заррачаҳои ба ҳам номбаршудаи 1-1 (индӣ-индӣ) ва 2-2 (элемент-элемент) ва таъсири мутақобилаи чуфтҳои 1-2 (индӣ-элемент) бошад имконнозазир аст.



**Расми 2.2.** –Навъҳои мувозинати фазагӣ дар системаҳои бинарӣ:

*a*-навъи якум, *b*-навъи дуюм, *c* ва *z*-навъи сеюм, *d* ва *e*-навъи ҷорум, *ж* ва *з*-навъи панҷум

Агар гармии атомизатсия ба назар гирифта шавад, он гоҳ энталпияҳои ташаккули бандҳо барои компонентҳои системаҳои индӣро бо дар назар доштани он, ки 1 грамм-мол атомҳои 1-1 ва 2-2 мавҷуд аст, ҳисоб кардан мумкин аст [47, 51].


$$-\Delta H_1^{\text{ат.}} = 0.5zN_0H_{11} \quad \text{ва} \quad -\Delta H_2^{\text{ат.}} = 0.5zN_0H_{22} \quad (2.5)$$

Бинобар ин, бо назардошти муодилаи (2.4) мо ҳосил мекунем:

$$H_{12}zN_0 = Q_{12} - \Delta H_1^{\text{ат.}} - \Delta H_2^{\text{ат.}} \quad (2.6)$$


Қиматҳои  $Q_{12}$  ва  $\sigma_{12}$ , ки бо муодилаҳои (2.1) - (2.6) хисоб карда шудаанд, барои системаҳои индий бо дигар элементҳо таҳлил карда шуданд. Намуди умумии диаграммаҳои ҳолатии системаҳо бо арзишҳои мусбати энергияи мубодила дар расмҳои 2.3-2.5 нишон дода шудаанд.

Таҳлилҳои гузаронида шуда нишон дод, ки системаҳои дорои  $Q_{12}>0$  ва  $\sigma_{12} \approx 1$  ба системаҳои индий бо элементҳои Be, Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Hf, Ta, W, Re, Os, Ir, Pt, Hg ва Nr дахл доранд. Диаграммаҳои ҳолати онҳо бо хусусиятҳои омехта набудани компонентҳо дар ҳолати моеъ ва ҳосил шудани маҳлулҳои маҳдуд дар ҳолати саҳт хос аст, яъне дар онҳо намуди монотектикаи таъсири мутақобила мушоҳида карда мешавад (расми 2.3).




**Расми 2.3.** –Намуди ба қабатҳо чудошавии маҳдуд бо ҳудуди монотектикаи дар системаҳои ду компонентаи индий бо дигар элементҳои чадвали даврӣ

Ба системаҳои дорои  $Q_{12}>0$  ва  $\sigma_{12} \approx -1$  дахл дорад ба системаҳои индий бо В, С ва Nb, ки дар онҳо компонентҳо ҳам дар ҳолати моеъ ва ҳам дар ҳолати саҳт комилан омехта намешаванд. Дар онҳо ҳангоми хунукшавӣ аввал кристаллшавии элементҳои зудгудоз, пас душворгудоз мушоҳида карда мешавад (расми 2.4) ҷадвали 2.1 ва расмҳои 2.6-2.11).



**Расми 2.4.** –Намуди ба қабатҳо ҷудошавии маҳдуд бе ҳосилшавии ҳӯла дар системаҳои ду компонентаи индий бо дигар элементҳои ҷадвали даврӣ

Агар арзишҳои дараҷаи тартиби қутоҳмуддат ( $\sigma_{12}$ ) ба нуқтаи сифр наздик бошанд, он гоҳ системаҳо бо ҳусусиятҳои зухури намудҳои мобайни ба қабатҳо ҷудошавӣ тавсиф мешаванд (расми 2.5, а, б), ки қисми зиёди онҳо ба таври таҷрибавӣ тасдиқ карда шудаанд [43, 44, 51].



**Расми 2.5.** –Намудҳои ба қабатҳо ҷудошавии мобайнӣ (а, б) дар системаҳои ду компонентай индий бо дигар элементҳои ҷадвали даврӣ

Вобаста ба ин, қонуниятҳои муқарраршударо ҳамчун воситаи имконпазири баҳодиҳии арзиши энергияи мубодила бо мақсади санчиши натиҷаҳои таҷрибавӣ оид ба намудҳои диаграммаҳои ҳолатии индий бо элементҳои ҶД ҳисоб кардан лозим аст.

## 2.2. Коркарди схемаи технологӣ ва раванди тозакунии ликватсионии индий аз баъзе ғашҳои мушкилгудоз

Пайвастагиҳои индий дар микроэлектроника ва нанотехнология ба таври васеъ истифода бурда мешаванд, ки барои онҳо тозагии ибтидоии металлҳо ва хӯлаҳо нақши муҳим мебозанд. Тозагии индий аз рӯйи таркиб баҳо дода мешавад. Индии 99,9999% метавонад ба талаботи техникӣ барои истифода дар саноати электроника мувофиқат кунад. Риояи қатъии таркиби химиявии индий ба сифати маводди аз он ба даст овардашуда таъсири мусбат мерасонад. Индии тозагиаш баланд бо усулҳои гуногуни тозакунӣ, ба монандӣ тозакунии химиявӣ ва электрохимиявӣ, дистиллятсияи вакуумӣ ва кристаллизатсия (усулҳои физикии кристаллӣ) ҳосил карда мешавад. Масалан, дар шакли хока ба даст овардани индии тозагиаш баландро

тавассути табдил додани индий металлī ба хлориди яквалентааш, ки пайдарпай бо бидистиллят ва сипас бо кислотаи сирко коркард мешавад, анҷом додан мумкин аст. Таҳшини бадаст оварда шуда шуста ва хушк карда мешавад. Ин усул [52] аз норасогӣ холи набуда, дар тозагии нисбатан ками хокай ҳосилшудаи индий 99,999% (аз рӯйи масса) дар зинаҳои бисёрмарҳилавии равандҳо ба назар мерасад.

Имконияти ба даст овардани индий ва галийи тозагиаш баланд дар майдони магнитии доимии кундаланг бо усули электротрансфер дар металлҳои моеъ дар кори [53] оварда шудааст.

Таркиби индий дар марҳилаи ниҳоии раванд 99,99999% (аз рӯйи масса) ташкил медиҳад. Ягонагии самаранокии ин усул тозагии металли ибтидой мебошад, ки он аз рӯйи масса бояд на камтар аз 99,999% In-ро ташкил дода, якбора дар баланд шудани арзиши он таъсир мерасонад.

Дар ҳамгириоии усулҳои дистиллятсияи вакуумӣ ва минтақаи гудозиши индий бо тозагии 99,91% (аз рӯйи масса) ба даст оварда шуда, маълумот оид ба раванди тоза кардани ғашҳо дар натиҷаи суръати гуногуни бухоршавии компонентҳо, паралеллī бо дистиллятсияи буғӣ дар наздикии конденсатсияи ҷойгиршавии ғашҳо, ки дар ҳарорати муайян мегузарад соли 2009 пайдо шуд ва ташаккули технологияи коркарди вакуумӣ-термикий индий муайян гардид [54]. Мувофики он, индий аз коркарди думарҳилавӣ мегузарад. Марҳилаи аввали коркарди индий дар ҳарорати 1273-1623 К гузаронида мешавад. Дар рафти он конденсатсияи 3 фраксия ба вучуд меояд. Як фраксия дорои ғашҳои хеле мушкилбухоршаванда (труднолетучие примесей), дуюмаш ғашҳои осонбухоршаванда, сеюмаш аз ин ғашҳо холӣ мебошад. Барои тоза кардани индий металлī, ки дар фраксияи сеюм конденсатсия шудааст, аз ғашҳои миёнабухоршаванда (среднелетучих примесей), марҳилаи дуюми коркарди гармии вакуумӣ гузаронида мешавад. Ҳарорат дар ин раванд то 1373-1473 К баланд карда мешавад.

Маводди ниҳоии ин усули тозакунӣ 99,9999% индий (аз рӯйи масса) мебошад.

Аммо, равандҳои дар боло зикршуда индийро асосан аз чунин ғашҳои элементҳо ба монанди Tl, Cd, Pb, Sn, Cu, Bi ва Ag тоза меқунанд. Маълумот дар бораи аз индий тоза кардани ғашҳои мушкилгудоз ба монанди Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta мавҷуд набуда, барои коркарди раванди технологи тоза кардани индий аз ин ғашҳо мо равиши илмию назариявиро дар асоси конструксияи графикии намуди таъсири мутақобилаи металли асосӣ бо ғашҳо истифода намуда, маълумоти мавҷударо оид ба системаҳои бинарии индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta омӯхтем ва диаграммаҳои ҳолатии онҳоро соҳтем [44].

Таҳлили адабиёт [10-12] нишон дод, ки оид ба системаҳои бинарии индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta маълумотҳо маҳдуд буда, инчунин, диаграммаҳои ҳолатиашон соҳта нашудаанд. Масалан, таҳлилҳои металлографӣ ва рентгенӣ ифода менамояд, ки дар системаи In-Cr бо 50 ва 75 ат. % индий барои ҳароратҳои 1773 К ва 1893 К хулаҳосилшавӣ ва мавҷудияти минтақаи омехтанашавӣ мавҷуд нест. Баъзе аз муҳақиқони дигар иброз менамоянд, ки дар системаи номбурда чаҳор пайвастагиҳо ҳосил мешаванд. Дар системаи индию молибден бошад, соҳтори якфазавии ҳӯла муайян карда шуда, бо роҳи агломератсия дар гидроген барои ҳарорати 2313 К ва коркарди гармӣ дар 1373 К дар муддати 0,5 соат омода карда шудааст. Ҳалшавандагии хеле маҳдуни  $10^{-7}$  ат. % молибден дар индийи моеъ дар нуқтаи гудохташавии он муқаррар карда шудааст. Дар системаи In-Os таҳқиқотчиён пайдоиши як қатор пайвастагиҳои химиявиро пешгӯй намоянд ҳам, вале таъсири мутақобилаи индийро бо осмий дар ҳолати моеъ муқаррар накардаанд. Барои системаи индию родий мавҷудияти минтақаи омехтанашаванда дар моеъ таҳмин карда мешавад ва дар ҳолати саҳт ду пайвастагии химиявӣ маълум карда шуда аст, ки яке аз онҳо дар мувозинат бо маҳлули саҳти родий дар индий қарор дорад. Дар асоси таҳқиқоти рентгении ҳӯлаҳои системаи In-Ru дар ҳолати саҳт ҳалшавандагии компонентҳо муқаррар карда шуда, мавҷудияти ду пайвастагӣ ошкор гардидааст. Тибқи маълумоти мавҷуда, таъсири мутақобилаи In ва Ta дар

фазаҳои саҳт ва моеъ амалан вуҷуд надорад. Кӯшиши ба даст овардани ҳӯлаҳои индий-тантал бо роҳи агломератсия дар ҳарорати 973 К дар давоми се моҳ бебарор буд. Экстраполятсия ба нуқтаи гудохташавии индий ҳалшавандагии танталро дар индий  $10^{-9}$  ат. % медиҳад.

Барои муқаррар намудани таъсири мутақобилаи пурраи индий бо МГ (хром, молибден, рутений, осмий, родий, тантал) усули баҳодиҳии термодинамикий истифода бурда шуд, ки роҳҳои ҳал ва натиҷаҳои он дар зербоби 2.1 ва ҷадвали 2.1 оварда шудаанд. Маълумоти ибтидоӣ барои ҳисоб кардани энергияи мубодила ( $Q_{12}$ ) ва дараҷаи тартиби кӯтоҳмуддат ( $\sigma_{12}$ ) аз маълумотномаҳои маҳсус гирифта шудаанд [47].

Таҳлили натиҷаҳои бадаст овардашудаи ҷадвали 2.1 нишон медиҳад, ки қиматҳои бузурги мусбати энергияи мубодила дар системаҳои таҳқиқшаванда ҳамчун системаҳоеро тавсиф мекунанд, ки байни қисмҳои таркибӣ таъсири мутақобила надоранд. Барои баҳодиҳии якхелай намудҳои таъсири мутақобилаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар онҳо ба мо истифодаи ҳисобкуни дараҷаи тартиби кӯтоҳмуддат лозим буд, зоро ба қабатҳо ҷудошавии компонентҳо дар ҳолати моеъ ҳангоми саҳтшавии онҳо ба намудҳои гуногуни табдилёбӣ оварда мерасонад, ки онро аз расмҳои 2.3 ва 2.5 дидан мумкин аст.

Яке аз навъҳои мобайнини ба қабатҳо ҷудошавӣ (расми 2.5, б) дар системаҳои дукомпонента, ки ба гирифтани арзишҳо майл доранд бо  $Q_{12} > 0$  ва  $\sigma_{12} \approx 0$  муайян карда шуда, омехта нашудани қисмҳои таркибиро дар ҳолати моеъгӣ ва саҳтӣ тавсиф мекунад, балки бо ошкор намудани маҳлулҳои хеле маҳдуд (следов компонентов) дар ҳолати саҳтӣ ифода мекунад.


Мувофиқи пешғӯиҳои термодинамикии ҷадвали 2.1 табдилёбии нонвариантии индий дар системаҳои дучандаи индий-хром, индий-молибден, индий-рутений, индий-осмий, индий-родий ва индий-тантал нишон дода шудааст.

**Чадвали 2.1.** –Пешгүйи табдилёбии нонвариантӣ аз тарафи блокҳои индий ва МГ (Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta)


Система	$Q_{12}$ , кЧ/г-ат.	$\sigma_{12}$	Навъи табдилёбӣ			
			Аз тарафи блоки индий		Аз тарафи блоки МГ	
			Ҳисоб.	Таҷр.	Ҳисоб.	Таҷр.
In-Cr	106.1	0.93	M	O	M	O
In-Mo	238.1	0.86	M	O	M	O
In-Ru	192.9	0.99	M	O	M	O
In-Os	235.3	0.99	M	O	M	O
In-Rh	118.5	0.99	M	O	M	O
In-Ta	3011	0.85	M	O	M	O

Эзоҳ: M- монотектика; O - маълумот дастрас нест.


Гузаронидани арзёбии термодинамикии таъсири мутақобила дар системаҳои In-Cr, In-Mo, In-Ru, In-Os, In-Rh ва In-Ta имконият дод, ки диаграммаҳои ҳолати онҳо сохта шаванд (расмҳои 2.6 - 2.11).




**Расми 2.6.** –Диаграммаи ҳолатии системаи дучандаи In-Cr




Расми 2.7. –Диаграммаи ҳолатии системаи дучандаи In-Mo




Расми 2.8. –Диаграммаи ҳолатии системаи дучандаи In-Ru



Расми 2.9. – Диаграммаи ҳолатии системаи дучандаи In-Os



Расми 2.10. – Диаграммаи ҳолатии системаи дучандаи In-Rh




**Расми 2.11.** –Диаграммаи ҳолатии системаи дучандаи In-Ta

Диаграммаҳои ҳолатии системаҳои омӯхташудаи In-Cr, In-Mo, In-Ru, In-Os, In-Rh ва In-Ta, ки дар расмҳои 2.6-2.11 оварда шудаанд, мавҷуд набудани омехташавии байни компонентҳо дар ҳолати моеъ ва саҳтро нишон медиҳанд, аммо ҳангоми кристаллизатсия дар онҳо мумкин аст маҳлулҳои саҳти хеле маҳдуд пайдо шаванд. Тағийрёбии нонвариантӣ дар онҳо эҳтимоли таназул дорад ва пайдоиши пайвастагиҳои интерметаллий ё фазаҳои мобайнӣ эҳтимолӣ кам дорад. Дар диаграммаҳои дучандаи ҳолатии соҳта шудаи In-Cr, In-Mo, In-Ru, In-Os, In-Rh ва In-Ta ординати индӣ ҳарорати 430 К ба нуқтаи гудохташавии он мувофиқат меқунад. Дар тарафи ординатаҳои компоненти дуюм ҳароратҳои 2136 К, 2896 К, 2607 К, 3306 К, 1828 К ва 3293 К оварда шудааст, ки онҳо ҳароратҳои гудохташавии металлҳои мушкилгудози Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta мебошанд. Ҳарорати 2382 К бошад нуқтаи ҷӯшиши индӣро ифода меқунад. На аз тарафи индӣ ва на аз тарафи компонентҳои дуюм дар системаҳо тағийироти аллотропӣ


мушохида карда намешавад. Натицаҳои баҳодиҳии термодинамикии таъсири мутақобила дар системаҳои пурра омӯхтанашудаи In-Cr, In-Mo, In-Ru, In-Os, In-Rh ва In-Ta гирифта шуда, бори аввал диаграммаҳои ҳолатии онҳо пурра сохта шудаанд [55], ки ҳангоми коркарди технологияи ба даст овардани материалҳои дорои хосиятҳои баланди зиддифрикционӣ барои дастгоҳҳои энергетикии ҳастаии техникаи атомӣ [56], инчунин, хӯлаҳое, ки дар корҳои заргарӣ ва рехтагарӣ истифода мешаванд. Файр аз ин, ин маълумотҳо оид ба таъсири мутақобила ва роҳҳои истифодабарии ликватсионии тозакуни ин гашҳои мушкилгудоз ва ба даст овардани индии дараҷаи тозагиаш баланди то 6N-ро муайян мекунад.

Рушди ақидаи мазкур имконият дод, ки коркарди схемаҳои тозакуни ликватсионии индий аз баъзе гашҳои мушкилгудоз ба монанди Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta-ро ба вуҷуд орем [57]. Аз схемаҳо дидан мумкин аст, ки дар системаҳои In-Cr, In-Mo, In-Ru, In-Os, In-Rh ва In-Ta тозакуни ликватсионӣ-кристаллизатсионии тозакунӣ бо тағиیر додани ҳалшавандагии компонентҳои система ва ба қабатҳо чудошавии онҳо ҳам дар ҳолати моеъ ва ҳам дар ҳолати саҳт аз рӯйи зичии фазаҳои ҳосилшуда ба амал меояд.


Масалан, барои системаҳои In-Э (Э-Cr, Rh) чунин раванд аз рӯйи схемаи зерин амалий карда мешавад, ки дар ин ҷо M-ҳолати моеъ, C-ҳолати саҳт ва Г-ҳолати газӣ мебошад:



барои системаҳои In-Э (Э - Mo, Ru, Os, Ta) аз рӯйи схемаи:



Маълум аст, ки барои гирифтани индии дараҷаи тозагиаш маҳсус [1-4] одатан усулҳои комплексии тозакунӣ, ки равандҳои химиявӣ, электрохимиявӣ ва кристаллизатсиониро дар бар мегиранд, истифода карда мешаванд. Дар расми 2.12 схемаи технологияи коркард ва гирифтани дараҷаи гуногуни тозагии индий оварда шудааст, ки барои татбиқи он дар истеҳсолот пешниҳод мегардад.



**Расми 2.12.** –Схемаи технологии ҳосилкуни индий дараҷаи тозагиаш гуногун


Ашёи хоми ибтидой барои ба даст овардани индийи дараҷаи тозагиаш баланд, метавон хӯлаи сечандаи рӯҳ, сурб ва индийро гирифт, ки пас аз коркарди концентратҳои рӯҳ ва сурб ба даст оварда мешавад. Ҳалқунии хӯла дар маҳлули сероби кислотаи сулфат амалий мегардад. Сипас аз маҳлул индийи металлӣ бо роҳи сementкуниӣ дар лавҳаи рӯҳ ё алюминий чудо карда мешавад ва индий бо тозагии 99.97% In ҳосил карда мешавад (ниг. ҷадвал. 2.2), ки дар муҳити электролити хлориди натрий тоза карда мешавад. Ин раванд дар ҳарорати 313 К бо зичии ҷараёни то  $215 \text{ а/m}^2$  бо баромади ҷараён дар катод қариб то 100% гузаронида мешавад. Анод ва катодро одатан аз индийи тозагии баланди техникий истеҳсол мекунанд. Дар натиҷаи тозакунии электролитӣ индий бо тозагии 99,995% ба даст оварда мешавад.

**Ҷадвали 2.2.** – Таркиби химиявии намунаи индий In2

Асосӣ	Рафҳо, на зиёда (%)																	
	In	Fe	Cd	Cu	As	Ni	Sn	Hg	Pb	Tl	Zn	Cr	Mo	Ru	Os	Rh	Ta	
99.97	$5 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$5 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-2}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$		

Барои тозакунии минбаъда, тавсия менамоем, ки дастгоҳи вакуумӣ [58] истифода бурда шавад (расми 2.13), ки он имкон медиҳад индий бо гармидиҳӣ ва дистиллятсия пас аз тозакунии ликватсионӣ дар як давра бе вайрон кардани раванди технологӣ гузаронида шавад. Ҳангоми нигоҳ доштани вакуум газҳои боқимонда ва омехтаҳои зудбуҳоршаванда (Cd, Zn, Mg, Pb, Sn, Na, K, S, P ва файра) хориҷ карда мешаванд.

Ҷиҳати холис гардонидани индий аз элементҳои мушкилбуҳоршаванда (Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ta) тозакунии ликватсионӣ, дар асоси диаграммаҳои ҳолатӣ, ки дар натиҷаи иҷрои кори мазкур соҳта шудаанд, гузаронида шавад. Гузариши онҳо вобаста ба ҳарорат (ниг. расмҳои 2.6-2.11) оварда шудааст.



**Расми 2.13.** – Схемаи қисми кории дастгоҳи вакуумӣ бо гармкунаки индуксионӣ:  
1-ҳаҷми кории камераи вакуумӣ; 2-нигоҳдораки зарфҳои гуногун; 3-танзимкунаки сурохигии холиқунӣ, 4-индуктор; 5-зарфи холиқунанда; 6-штоки графитӣ; 7-гудохта; 8-темопара; 9-стакон; 10-майдони гардиш; 11-муҳаррики барқӣ; 12-шестернаи конусӣ; 13-суроҳӣ; 14-суроҳии холиқунанда; 15-шибер; а-таксимкунак; 16-такяғоҳ

Аз ин бармеояд, ки концентратсияи компонентҳои хеле кам ҳалшавандай мушкилгудоз бо паст шудани ҳарорат то 473 К ва микдори ҳадди ниҳоии онҳо то  $5 \cdot 10^{-5} - 1 \cdot 10^{-6}$  коҳиш меёбад. Дар натиҷаи хунуккунӣ, ғашҳои мушкилгудоз дар шакли кристаллҳои аввалия аз индий чудо шуда, баъди рехтани индийи моеъ ба зарф (стакон) дар тигл боқӣ мемонанд. Дар ин ҳолат, индийи моеъ филтрат шуда ба таври муқаррарӣ-самтӣ (нормально нааправлено кристаллизации) кристаллизатсия мешавад. Барои гирифтани индийи монокристаллӣ қашиданӣ кристалл аз гудохта аз рӯйи усули Чохралӣ истифода бурда мешавад. Схемаҳои пешниҳодшудаи равандҳои технологии ба даст овардан ва тозакуни индий, инчунин, дастгоҳи тозакуни ликватсионӣ бо мақсади татбиқи онҳо бо содагии техникӣ, мувоғиқ барои кор бо вазни гуногуни маводди ибтидой аз 2 то 8 кг. фарқ мекунанд ва метавонанд дар истеҳсоли тозагии индийи нимноқилий истифода шаванд. Шарҳи равандҳои нигоҳдории вакуумӣ ва тозакуни ликватсионии индий дар ин ҷо оварда шудааст. Ба сифати ашёи хоми ибтидой (ниг. расми 2.14) индийи тозашудаи электролитӣ бо тозагии 99,998% истифода шудааст. Нигоҳ доштани гудохтаи индий дар вакуум

давоми як соат имкон медиҳад, ки миқдори ғашхое, ки фишори буғи онҳо нисбат ба индий баландтар аст, 2-3 дараҷа кам карда шавад. Концентратсияи баъзеи онҳо (Li, Na, Cs, Mg, Zn, Cd, Se, Te, As, Hg) аз ҳадди ошкор кардани усулҳои таҳлили истифодашуда камтар мешавад. Баъд аз баитном расидани нигоҳдории вакуумӣ, бе қатъ кардани равиши протсесси технологияи тозакунӣ, ба даври навбатии тозакунии индий - тозакуни ликватсионии металли гудохта бо роҳи мунтазам паст кардани ҳарорат оғоз меёбад. Ҳарорати гармӣ аз 873 К зина ба зина дар 323 К бо суръатҳои 275,3-75,5 К/дақ. то ҳарорати 673 К ва 273,5 К/дақ. то 473 К паст карда мешавад. Ҳангоми хунук кардани индийи моёй, ғашҳои мушкилгудоз тадриҷан дар шакли кристаллҳои якумдараҷа чудо мешаванд ва моёни индий ба сатҳи болои он мебарояд. Ҳамин тавр зичии кристаллҳои компонентҳои мушкилгудоз аз зичии индий зиёдтар аст. Индийи тозашуда то 99,9999% баъд аз филтронидан ба зарфҳои пӯлодини зангназананда рехта мешавад. Маълумот оид ба таркиби химиявии намунаҳои гирифта шуда аз индий бо дараҷаҳои гуногуни тозагӣ дар ҷадвали 2.3 оварда шудааст.

**Ҷадвали 2.3.** –Таркиби химиявии намунаҳо аз индий ва дараҷаҳои гуногуни тозагӣ

Асосӣ	Ғашҳо, на зиёда (%)																	
	In	Fe	Cd	Cu	As	Ni	Sn	Hg	Pb	Tl	Zn	Cr	Mo	Ru	Os	Rh	Ta	
99,998	$1 \cdot 10^{-3}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$4 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$	
99,9995	$2 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$8 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$3 \cdot 10^{-6}$	$2 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$					
99,9999	$2 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-6}$	$5 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-5}$	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-5}$	-	-	-	-	-	-	-	

Назорати муҳтавои макро- ва микрокомпонентҳои намунаҳо дар микроспектрометри флуоресентии рентгении Спектромидекси истеҳсоли Олмон ва квантометри мусори спектрии «SpectroLab M» гузаронида шуд. Раванди коркард ва схемаи технологи тозакунии ликватсионӣ аз ғашҳои мушкилгудоз, инчунин, ҳосилкуни индийи тозагиаш маҳсус барои истифода дар истеҳсолот тавсия карда мешавад. Манфиатҳои пешакии иқтисодии солона барои истеҳсоли як тонна индий 1833900 сомонӣ (як миллиону ҳашсаду сию се ҳазору нуҳсад сомонӣ) ҳисоб карда шудааст.

**ТОЗАГИИ ИНДИЙ 99,998%  
(тозакунни электролити Ин00)**

Гудозиши вакуумӣ ва нигоҳдории индий дар ҳароратӣ 873 К  
муддати як соат дар вакууми баланд  $10^{-5}$  мм ст. сим.

**Ҳосилкуни индий бо тозагии 99,9995% (Ин000)**

Тозакунни ликватсионии (ТЛ) индий бо хунуккунни думарҳилавӣ:  
марҳилаи якум дар ҳарорати 673 К;  
марҳилаи дуюм дар ҳарорати 473 К.

марҳилаи якум дар ҳарорати 673 К

**Филтронидан**

**Филтронидани  
боқимонда аз ғашҳо**

**Филтрати  
индийи моёъ**

марҳилаи дуюм дар ҳарорати 473 К

**Филтронидан**

**Филтронидани  
боқимонда аз ғашҳо**

**Филтрати  
индийи моёъ**

**Ҳосилкуни индий бо тозагии 99,9999% (Ин0000)**

**Расми 2.14.** –Схемаи технологииси нигоҳдории вакуумӣ ва тозакунни ликватсионӣ  
ҳангоми гирифтани индийи дараҷаи тозагиаш баланд

## 2.3. Ҳисоби фаъолияти термодинамикӣ ва энергияи озоди Гиббс дар компонентҳои ҳӯлаҳои дучандай индий бо халкогенҳо (S, Se, Te) дар ҳолати моеъғӣ

Маълум аст, ки ҳӯлаҳо кайҳо боз бо роҳи легиронӣ (илова кардан) ба даст оварда мешаванд. Барои ин раванд маълумотҳо оид ба натиҷаҳои ҳалшавандагӣ дар ҳолати моеъ ва саҳт аз диаграммаҳои гудохташавии соҳташуда ва ҳосиятҳои маълуми термодинамикӣ истифода бурда мешаванд.

Дар кори диссертационии мазкур диаграммаҳои ҳолати системаҳои дучандай индий-сулфур, индий-селен ва индий-теллур соҳта шудаанд [9-12]. Дар онҳо минтақаҳои маҳлулҳои ҳудуди моеъ, саҳт, эвтектикӣ (эвтектоид, перитектикӣ ва перитектоид барои системаҳои дучандай индий бо селен ва теллур) ва мувозинати монотектикӣ муқаррар карда шудааст. Индий бо ин элементҳо, инчунин, халкогенидҳо - пайвастҳои химиявиро ҳосил мекунанд, ки ҳосиятҳои нимноқилий дошта, дар техники электронӣ васеъ истифода мешаванд.

Хусусиятҳои стандартии термодинамикии ҳӯлаҳои системаҳои индий бо халкогенҳо (сулфур, селен, теллур) барои пайвастҳои химиявӣ ба таври таҷрибавӣ муайян карда шуданд [59-60]. Аммо оид ба ҳосиятҳои термодинамикии системаҳои болозикр маълумоте мавҷуд нест, ҳол он ки хусусияти таъсири мутақобилаи индий бо халкогенҳо дар ҳолати моеъ дар ҳарорати монотектикӣ аҳамияти зарурӣ дорад. Ҳосиятҳои термодинамикӣ барои омӯзиши бисёр ҳосиятҳои дигари физико-химиявӣ асос мебошанд [59].

Дар кори мазкур қӯшиш карда шуд, ки методикаи ҳисобкунӣ барои муайян намудани бузургиҳои зикршуда аз диаграммаҳои ҳолатии соҳташуда истифода гардад.

Барои ҳисоб кардани энергияи Гиббс ( $\Delta G$ ) донистани энтальпия ( $\Delta H$ ) ва энтропия ( $\Delta S$ )-и ҳосилшавии маҳлулро зарур аст.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S \quad (2.7)$$

Саҳми калонро дар энергияи Гиббс энталпияи ташаккул, ки қариб ҳамеша аз суммаи энталпияҳои компонентҳо ( $\Delta H_i^0$ ) бо бузургии гармии омехта( $\Delta H^{CM}$ ) фарқ мекунад [59], дорад:

$$\Delta H = \Delta H_1^0 x_1 + \Delta H_2^0 x_2 + \Delta H^{CM} \quad (2.8)$$

Вобастагии концентратсияи гармии омехта аксар вақт бо параболаи симметрӣ тавсиф карда мешавад.

$$\Delta H^{CM} = x_1 x_2 Q_{12}, \quad (2.9)$$

ки дар ин чо  $x$  - ҳиссаҳои атомӣ ва  $Q_{12}$  - энергияи мубодила [50] аст, ки афзоиши миёнаи энергияи як молекулаи ин ё он намудро ҳангоми иваз шудани ҳамаи малекулаҳои наздики он бо молекулаҳои намуди дигар иваз мекунад. Ин наздикшавии маҳлулҳои регулярӣ имкон медиҳад, ки ҳудуди ҳалшавандагии мутақобила муайян карда шавад. Аммо шумораи зиёди системаҳое мавҷуданд, ки дар онҳо гармии омехта нисбат ба таркиби  $x_1 = x_2 = 0,5$  асимметрӣ аст. Асимметрия метавонад ба вайрон шудани панҷараи кристаллӣ аз ҳисоби андозаҳои гуногуни металли ҳалқунанда ва компоненти ҳалшаванда бошад, ки ба энергияи маҳлул тавассути ҷорӣ намудани энергияи таҳриф (энергии искажения) мусоидат мекунад. Назарияи маҳлулҳои регулярӣ барои тавсиф намудани системаҳои дидашавандаи ҳӯлаҳои индӣ бо ҳалкогенҳо татбиқ намешаванд. [50], зоро дар ин системаҳо таъсири саҳти мутақобилаи компонентҳо мушоҳида мешавад, ки боиси ҳосилшавии омехтаи механикӣ, пайвастагиҳои химиявӣ ва омехташавии минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар диаграммаҳои ҳолати мавҷуда ба тарафи индӣ [9-12] мегардад.

Дар чунин системаҳо асимметрияи назарраси ҳосиятҳои термодинамикӣ мушоҳида мешавад.

Ин гуна мавридҳоро бо назардошли илова намудани энергияи маҳлули бинарӣ [59] ба даст меорем:

$$\Delta G = \Delta G_1^0 x_1 + \Delta G_2^0 x_2 + x_1 x_2 Q_1 + x_1 x_2^2 Q_2 + RT (x_1 \ln x_1 + x_2 \ln x_2), \quad (2.10)$$

ки дар ин чо  $Q_1$  ва  $Q_2$  константаҳои мутақобилаи байнизаarraҳо мебошанд ва онҳоро вобаста ба ҳарорат аз ҳад зиёд ҳисоб кардан мумкин аст. Аз ин муодила қиматҳои миқдорҳои қисман ва интегралӣ гирифта мешаванд.

Барои потенсиали химиявии компонентҳо ( $\mu_1$  ва  $\mu_2$ ) мо аз муодилаҳои зерин истифода бурдем:

$$\mu_1 = \mu_1^0 + RT \ln x_1 + x_2^2 (Q_1 - Q_2) + 2x_2^3 Q_2 \quad (2.11)$$

$$\mu_2 = \mu_2^0 + RT \ln x_2 + x_1^2 (Q_1 + 2Q_2) - 2x_1^3 Q_2 \quad (2.12)$$

Бо ёрии муодилаҳои (2.10) ва (2.12) ба таври қаноатбахш тасвир кардани хосиятҳои термодинамикии ҳӯлаҳои системаҳои индий-халкогенҳоро мумкин аст. Дар ҳолати мувозинат потенсиали химиявии компонентҳо баробар аст [51]:

$$\mu'_1 = \mu''_1 \text{ ва } \mu'_2 = \mu''_2, \quad (2.13)$$

дар ин чо штрихҳо рақами фазаҳоро ва индексҳои поён бошад рақами компонентҳоро нишон медиҳанд. Биёд, индийро ҳамчун компоненти аввал ҳисоб меқунем. Бо назардошти муодилаҳои (2.11) ва (2.12) мо дорем:

$$RT \ln x_1''/x_1' + [(x_2'')^2 - (x_2')^2] (Q_1 - Q_2) + 2Q_2 [(x_2'')^3 - (x_2')^3] = 0 \quad (2.14)$$

$$RT \ln x_2''/x_2' + [(x_1'')^2 - (x_1')^2] (Q_1 + 2Q_2) - 2Q_2 [(x_1'')^3 - (x_1')^3] = 0, \quad (2.15)$$

ки дар ин чо  $R$  - доимии универсалии газӣ;  $T$  - ҳарорати мутлақ;

$x_1' + x_2' = 1$  ва  $x_1'' + x_2'' = 1$  ва  $x$  - қиматҳои ҳисаҳои атомӣ мебошанд.

Ҳисобҳои константаҳои  $Q_1$  ва  $Q_2$ -и таъсири мутақобилаи байнизаarraҳо аз рӯйи диаграммаҳои мувозинати фазагии системаҳои индий-халкогенҳо гузаронида шуданд. Пас аз ҳалли якҷояи (2.14) ва (2.15) барои ҳисоб намудани коэффициентҳои термодинамикии фаъолнокии компонентҳо дар системаҳои индию халкоген муодилаҳо гирифта шуданд. Маълумоти ибтидой [9-12] ва муодилаҳои ҳосилшуда дар ҷадвали 2.4 нишон дода шудаанд.

Хатҳои каҷи ҳисобшудаи фаъолнокии термодинамикии компонентҳои ин системаҳо бо назардошти  $a = f(x)$  дар ҳарорати мувозинати монотектикий дар расми 2.15 нишон дода шудаанд. Дидан мумкин аст, ки фаъолнокии индий ва халкогенҳо бо тағиیرёбии аломати моил ба қаҷравӣ

(знакопеременным отклонением) аз қонунҳои маҳлулҳои идеалӣ, яъне дар онҳо асимметрияи назарраси хосиятҳо вучуд дорад. Дар ин системаҳо вобаста ба концентратсия моил ба каҷравӣ аз тарафи мусбат ва ҳам аз тарафи манғӣ аз қонуни Раул мушоҳида карда мешавад.

**Ҷадвали 2.4.** –Ҳисобҳои константаҳои таъсири мутақобилаи байнизарраҳо ва муодилаҳо барои коэффициенти фаъолнокии компонентҳо дар системаҳои индий-халкогенҳо

Система	T <sub>m</sub> , К	Таркиби фазаҳо, ат. ҳиссаҳо		Q <sub>1</sub>	Q <sub>2</sub>	Муодилаҳо
		x <sub>2'</sub>	x <sub>2''</sub>			
In-S	911	0.070	0.370	13317	-40107	$\ln f_{In} = 7.05 (1-x_{In})^2 - 10.59 (1-x_{In})^2$ $\ln f_S = -8.83 (1-x_S)^2 + 10.59 (1-x_S)^2$
In-Se	793	0.070	0.290	-863	-58841	$\ln f_{In} = 8.79 (1-x_{In})^2 - 17.85 (1-x_{In})^2$ $\ln f_{Se} = -17.98 (1-x_{Se})^2 + 17.85 (1-x_{Se})^2$
In-Te	696	0.039	0.312	-15659	-88104	$\ln f_{In} = 12.52 (1-x_{In})^2 - 30.45 (1-x_{In})^2$ $\ln f_{Te} = -33.16 (1-x_{Te})^2 + 30.45 (1-x_{Te})^2$


Барои онҳо бо зиёд шудани таркиби компонентҳои дуюм дар ҳӯлаҳо каҷравиҳои калони манғии фаъолияти онҳо мушоҳида мешавад. Ин ба афзоиши таъсири мутақобилаи байнизарраҳои байни компонентҳо мувофиқат намуда, боиси пайдоиши гурӯҳҳои структурӣ дар шакли омехтаҳои механикӣ эвтектикаӣ ва пайвастҳои химиявӣ мегардад. Бо пайдо шудани ҳалшавандагии маҳдуди сулфур, селен ва теллур дар индий ҳам дар ҳолати моеъ ва ҳам дар ҳолати саҳтӣ майдони тағйирёбии фаъолнокии индийро дар концентратсияи пасти компоненти дуюм нишон медиҳад.

Энергияи озоди зиёдатии Гиббсро аз ҳӯлаҳои системаҳои индий-сулфур, индий-селен ва индий-теллур аз рӯйи муодила ҳисоб кардан мумкин аст (бо роҳи баробар кардани қимати гармии омехта  $\Delta G = \Delta H \neq 0$ ):

$$\Delta G = x_1 x_2 Q_1 + x_1 x_2^2 Q_2. \quad (2.16)$$

Дар расми 2.15 натиҷаҳои ҳисобҳо аз рӯйи муодилаи (2.16) оварда шудааст. Дидан мумкин аст, ки ҳалшавии сулфур, селен ва теллур дар индийи моеъ дар минтақаи таркибҳои аз индий бой ба таври экзотермикӣ мегузарад, яъне бо баровардани гармӣ ва максималӣ ҳангоми  $x_2 = 0,25; 0,35$  ва  $0,38$  баробар ба - 3099; - 8831 ва - 16445 Ҷ/г-ат мувофиқат меқунад.

Халшавии индий дар минтақаи аз сулфур бой бо ҷаббиши гармии баробар ба  $+847$  Ч/г-ат ба амал меояд.



**Расми 2.15.** – Вобастагии фаъолнокии термодинамики ( $a_i$ ) ва энергияи озоди Гиббс ( $\Delta G$ , Ч/г-ат.) дар системаҳои индий (1) - халкогенҳо (2) аз концентратсияи компоненти дуюм: *а*) - индий-сулфур; *б*) - индий-селен; *в*) - индий-теллур

Ҳамин тарик, дар диссертатсия формулаҳои назарияи маҳлулҳои субрегулярий бо назардошти илова набудани энергияи маҳлули дучанда ба ҳӯлаҳои системаҳои индий-халкогенҳо (сулфур, селен ва теллур) истифода мешаванд. Дар ин маврид константаҳои боҳамтаъсиркуни байнизарраҳои индий бо халкогенҳо аз рӯйи диаграммаҳои ҳолати онҳо муайян карда шуданд. Барои ҳисоб кардани вобастагии концентратсияи коэффициентҳои

фаъол ва энергияи озоди Гиббс барои хӯлаҳои системаҳои индий-сулфур, индий-селен ва индий-теллур муодилаҳо ба даст оварда шудаанд. Хусусиятҳои термодинамикии ҳисобшудаи компонентҳо қаҷравии (отклонение) алтернативии асимметрии ҳосиятҳои компонентҳоро аз қонуни Раул нишон медиҳанд.

Хусусиятҳои термодинамикии ҳисобшудаи компонентҳо тағйирёбии аломати асимметрияи моил ба қаҷравии (знакопеременные ассиметричные отклонения) ҳосиятҳои компонентҳоро аз қонуни Раул нишон медиҳанд.

#### **2.4. Ҳисоби энергияи таъсири мутақобилаи байнизарраҳо ва координатаҳои ба қабатҳо ҷудошавии критикӣ дар системаҳои индий-халкогенҳо (S, Se, Te)**

Муайян намудани константаҳои боҳамтаъсиркунни байнизарраҳаи индий бо халкогенҳо: сулфур, селен ва теллур, ки ҳоло ба таври таҷрибавӣ омӯхта нашудаанд, аҳамияти калон дорад. Дар асоси маълумоти таҷрибавӣ [9-12] имкони ба даст овардани қиматҳои доимиро дар асоси ҳудудии омехтанашаванда дар диаграммаҳои ҳолат нишон додан мумкин аст.

Мувофиқи корҳои [50, 51, 59] пайдоиши ба қабатҳо ҷудошавии критикӣ (кр) ва координатҳои он, яъне ҳарорат ( $T_{kr}$ ) ва таркиби гузаришҳои критикӣ ( $x_{2kr}$ )-и маҳлули яқчинсаро ба ду фазаи ҷудошаванд дар системаҳои ду компонента бо муодилаҳои зерин муайян кардан мумкин аст:

$$T_{kr} = [2(Q_1 - Q_2)x_{2kr}(1 - x_{2kr})] / R + [6Q_2(x_{2kr})^2(1 - x_{2kr})] / R \quad (2.17)$$

$$x_{2kr} = - (Q_1 - 4Q_2) / 9Q_2 - \{[(Q_1 - 4Q_2) / 9Q_2]^2 + (Q_1 - Q_2) / 9Q_2\}^{1/2} \quad (2.18)$$

ки дар ин ҷо  $R$  - доимиюни универсалии газӣ,  $Q_1$  ва  $Q_2$  - константаҳои мутақобилаи байнизарраҳо мебошанд.

Барои ҷудо кардани системаҳо дар ҳолати мувозинат потенсиали химиявии компонентҳои мутақобила дар ду фазаҳои якҷо вучуддошта инҳоянд:

$$\mu'_1 = \mu''_1 \text{ ва } \mu'_2 = \mu''_2, \quad (2.19)$$

ки дар ин ҷо штрихи боло рақами фазаро нишон медиҳад ва индексҳои поён рақами компонентҳоро.

Дар системаҳои омехтанашаванд, арзишҳои потенсиали химиявии компонентҳо дар мутаносибӣ қарор мегиранд:

$$\mu_1 = \mu_1^0 + RT \ln x_1 + x_2^2 (Q_1 - Q_2) + 2x_2^3 Q_2 \quad (2.20)$$

$$\mu_2 = \mu_2^0 + RT \ln x_2 + x_1^2 (Q_1 + 2Q_2) - 2x_1^3 Q_2, \quad (2.21)$$

ки дар ин ҷо  $x_1$  ва  $x_2$  ҳиссаҳои молии ҷузъҳои якум ва дуюм мебошанд.

Ифодаҳои (2.20) ва (2.21)-ро ба баробарии (2.19) гузошта, мо ҳосил мекунем:

$$2RT \ln x_1'/x_1'' + [(x_2')^2 - (x_2'')^2] (Q_1 - Q_2) + 2Q_2 [(x_2')^3 - (x_2'')^3] = 0 \quad (2.22)$$

$$RT \ln x_2''/x_2' + [(x_1'')^2 - (x_1')^2] (Q_1 + 2Q_2) - 2Q_2 [(x_1'')^3 - (x_1')^3] = 0, \quad (2.23)$$

дар ин ҷо  $x_1' + x_2' = 1$  ва  $x_1'' + x_2'' = 1$  аст.

Муодилаҳои (2.17) - (2.23) параметрҳоеро дар бар мегиранд, ки бо истифода аз маълумот [9-12] дар бораи мувозинати фазагӣ дар системаҳои In-S, In-Se ва In-Te муайян кардан осон аст.

Қиматҳои константаҳои таъсири мутақобилаи байнизарраҳо аз рӯйи шарти баробарии потенсиалҳои химиявии компонентҳо дар моеъҳои мувозинатдошта дар ҳарорати монотектика бо роҳи ҳалли якҷояи муодилаҳои (2.22) ва (2.23) ҳисоб карда шуданд. Маълумоти ибтидой ва натиҷаҳои ҳисобкуниӣ дар ҷадвали 2.5 оварда шудаанд.

Масалан, дар поён мо ҳисобкуниро дар диаграммаи ҳолатии системаи In-S муфассал дида мебароем, ки аз он дида мешавад, ки  $x_2' = 0.0700$ ;  $x_2'' = 0.3700$  ва  $T_m = 911$  аст, аз ин рӯ, пас аз ҳалли муштараки муодилаҳои (2.22) ва (2.23) мо  $Q_1 = 14009$  ва  $Q_2 = 35076$  Ҷ/г-ат.-ро мегирем. Бо ҷойгузории қиматҳои байнизарравии константаҳои мутақобила ба муодилаҳои (2.17) ва (2.18) метавон координатҳои оғози ҷудошавии критикро дар системаи In-S дарёфт намуд.

Ҳисобҳо бо формулаҳои (2.17) ва (2.18) нишон медиҳанд, ки оғози ҷудошавии критикӣ дар ДХ-ии In-S ба  $T_{kp.} = 1079$  ва  $x_{kp.} = 0.1999$  мувофиқат мекунад. Ҳисобҳои монанд барои системаҳои In-Se ва In-Te анҷом дода шудаанд (ниг. ҷадвали 2.5).

**Чадвали 2.5.** –Қиматҳои константаҳои мутақобилаи байнизарраҳо ( $Q_1$  ва  $Q_2$ ) дар системаҳои индий бо халкогенҳо (S, Se, Te), ки минтақаҳои ҳалшавандагии маҳдуд дар ҳолати моеъ доранд

Система	Тм, К	Худудҳои ҳалшавандагӣ, ат. ҳиссаҳо		$Q_1$	$Q_2$
		$x_2'$	$x_2''$	Ч/Г-ат.	
In-S	911	0.0700	0.3700	14009	35076
In-Se	793	0.0700	0.2900	3844	47914
In-Te	696	0.0390	0.3120	1500	50854

Муқоисаи арзишҳои таҷрибавӣ ва ҳисобшудаи координатаҳои оғози ҷудошавии маҳлули гомогениӣ аз рӯйи муодилаҳои (2.22) ва (2.23) мувофиқати хуби онҳоро нишон медиҳад (ниг. ҷадвали 2.6). Аз қиматҳои муайянӣ  $Q_1$  ва  $Q_2$  асимметрияи назарраси ҳосиятҳои термодинамикии системаҳои In-S, In-Se ва In-Te-ро пайгириҳӣ мекунад.

**Ҷадвали 2.6.** –Қиматҳои таҷрибавӣ ва ҳисобшудаи оғози ҷудошавии критикӣ ва координатаҳои он ( $x_2^{kp}$ , ат. ҳиссаҳо ва  $T_{kp}$ , К)

Система	Ибтидои ҷудошавии критикӣ			
	$x_2^{kp}$ , таҷриб.	$x_2^{kp}$ , ҳисоб.	$T_{kp}$ , таҷриб.	$T_{kp}$ , ҳисоб.
In-S	0.2000	0.1999	1024	1079
In-Se	0.1735	0.1609	1183	930
In-Te	0.1835	0.1544	1076	904

Дар асоси он, ки рафтори компонентҳо дар маҳлулҳо ба ҳосиятҳои термодинамикиӣ вобаста аст, дар кори [6] нишон дода шудааст, ки онҳоро аз рӯйи энергияи таъсири мутақобилаи байнизарраҳо дар системаҳои нуқра бо сулфур, селен ва теллур дар ҳолати набудани он ҷенқунии бевоситаи таҷрибавии фаъолияти компонентҳо дар ҳӯлаҳо ҳисоб кардан мумкин аст. Маълумоти бадастомада бо ҳусусияти мувозинати фазагӣ дар системаҳои нуқра-халкогенҳо мувофиқат мекунад. Азбаски соҳтори диаграммаи фазагии системаҳои нуқра-халкогенҳо ба таъсири мутақобилаи индий бо сулфур, селен ва теллур монанд аст, арзиши фаъолиятҳо ва энергияи озоди Гиббс дар гудохташавии индий бо халкогенҳо вобаста ба концентратсияи компоненти дуюм ба монанди системаҳои нуқра-халкоген фарқ мекунад.

Бояд қайд кард, ки дар монография [50] Мелвин - Хюз муодилаҳоеро пешниҳод кардааст, ки энергияи таъсири мутақобилаи байниzarраҳоро бо дигар хосиятҳои физико-химиявии хӯлаҳо, масалан, бо часпакӣ, диффузия, шиддати сатҳӣ, зичӣ ва ҳаҷми молярӣ дар бораи маълумоти кори пешниҳодшуда алоқаманд мекунад, ки онҳоро дар асоси таҷрибаҳо муайян кардан мумкин аст.

### **Хуносай боби дуюм**

Дар боби дуюм бо истифода аз таҳлили термодинамикӣ дар асоси назарияи маҳлулҳои идеалӣ, регулярий ва субрегулярий, бо назардошти иловагии энергияи маҳлули бинарӣ маълумотҳои зерини ҳисобшуда барои системаҳои дучандай индий гирифта шуданд:

- қиматҳои энергияи омехташавӣ ( $Q_{12}$ , бо зиёда аз 80 элементҳои ҷадвали даврӣ) ва дараҷаи тартиби кутоҳмуддат ( $\sigma_{12}$ ) дар системаҳои дучандай индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta, ки онро ба вучуд овардаанд, ба мо имкон дод, ки намудҳои диаграммаҳои ҳолатии системаҳои мазкурро мушахҳас кунем. Масалан, арзишҳои мусбати энергияи омехта бо набудани таъсири зич байни ҷузъҳои системаҳои омӯхташаванда хос аст. Ҳангоми муайян кардани дараҷаи тартиби наздики онҳо меъёри Джураев, - дараҷаи тартиби наздиқро истифода бурдаем, ки ин имкон дод системаҳои индий бо намудҳои монотектикаи таъсири мутақобила ва умуман набудани он дар ҳолати моеъ ва саҳт муайян карда шаванд. Дар натиҷа бори аввал диаграммаҳои ҳолатии мукаммал барои системаҳои дучандай пурра омӯхтанашудаи индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Ta соҳта шуданд, ки бо набудани омехташавии байни компонентҳо дар ҳолати моеъ ва ҳам саҳт хосанд. Аммо ҳангоми кристаллизатсия дар онҳо метавонанд маҳлулҳои саҳти хеле маҳдуд муайян карда шаванд. Тағйирёбии нонвариантӣ дар онҳо эҳтимоли таназзул доранд ва пайдоиши пайвастагиҳои интерметаллӣ ё фазаҳои мобайнӣ аз эҳтимол дур нест.

- бо истифодаи маълумотҳои диаграммаҳои ҳолатии соҳташудаи индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва T параметрои технологији раванди тозакуний ликватсионии индий аз ғашҳои мушкилгудози металлҳои мазкур

пешниход мегардад. Дар ин ҳолат баландшавии тозагии индий ҳангоми хунуккунии марҳила ба марҳила аз 673 то 473 К нишон дода шудааст, ки ба коркарди схемаи технологи гирифтани индийи дараҷаи тозагиаш гуногун имкон медиҳад.

- коркарди технологи ҳосилкунии индийи тозагиаш маҳсус барои дар истеҳсолот татбиқ намудан тавсия карда мешавад, чун ки самаранокии пешакии солонаи иқтисодии индий барои як тонна 1833900 сомонӣ (як миллиону ҳаштсаду сию се ҳазору нуҳсад сомонӣ) бо нарҳҳои соли 2024 ҳисоб карда шудааст.

- қиматҳои константаҳои мутақобилаи байнизарраҳо ( $Q_1$  ва  $Q_2$ ) имкон дод, ки муодилаҳо барои ҳисоб кардани коэффициентҳои фаъол ( $f_i$ ) ва фаъолнокии термодинамикии ҷузъҳо ( $a_i$ ) ба даст оварда шаванд, инчунин, энергияи озоди Гиббс ( $\Delta G$ ) ҳӯлаҳои системаҳои индий-халкоген, натиҷаҳои он мавҷудияти минтақаи намуди таъсири монотектиро дар баробарӣ ташаккули пайвастагиҳои химиявӣ ва омехтаҳои механикӣ дар системаҳои қаблан омӯхташудаи In-S, In-Se ва In-Te тасдиқ кардаанд ва имкон доданд, ки бори аввал бо роҳи ҳисоб координатаҳои таназзули критикии маҳлули гоммогенӣ бо ду фазаи гетерогенӣ дар онҳо муқаррар карда шавад.

Бояд гуфт, ки натиҷаҳои дар боби дуюми диссертатсия гирифташударо барои коркарди илмии технологияи ҳӯлаҳо, тозакунӣ, тағйирдиҳи бо иловай ками элементоҳо (модификации), ба даст овардани индий ва ҳӯлаҳо дар асоси он бо талаботи нишондиҳандаҳои ҳосиятҳои физикӣ, механикӣ, химиявӣ ва технологӣ тавсия кардан мумкин аст. Масалан, ҳангоми таҳияи технологияи ба даст овардани метериалҳои дорои ҳосиятҳои баланди зиддифрикционӣ барои неругоҳҳои электрикии ядроии техникии атомӣ ва истифодаи маълумот, ки дар бораи системаҳои бинарии ба қабатҳо ҷудошавандай индий бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ta, S, Se ва Te, ки мо дар кори ҳуд омӯхтем доҳил мешавад.

Боби сеюми рисола бо роҳи таҷрибавӣ ба омӯзиши суръати паҳншавии ултрасадо дар In, S, Se, Te ва муайян намудани координатҳои ҷудошавии критикӣ дар системаҳои дучандаи In-S, In-Se ва In-Te баҳшида шудааст.

## БОБИ III. УСУЛИ ОМҰЗИШИ ХОСИЯТХОИ УЛТРАСАДОИИ ГУДОХТАХО (қисми тақрибай)

### 3.1 Маводди ибтидой ва тартиби тақриба

Гудохтаҳои гузаронандагӣ гуфта мо баъзе гудохтаҳои металлҳо, ҳӯлаҳои нимметаллҳо ва нимноқилҳоеро дар назар дорем, ки асосан гузаронандагии электронӣ доранд. Муаллифон [61] пешниҳод кардаанд, ки онҳо гудохтаҳои электронӣ номида шаванд.

Дар ин самт аввалин таҳқиқотхое, ки ба УС бахшида шудааст, ченкуни суръати паҳншавии УС дар дувоздаҳ металлҳои моеъи электронӣ дар наздикии ҳарорати кристаллизатсия гузаронида шудаанд [62]. Дар он хатогии нисбии суръати паҳншавии УС мувофиқи ақидаи онҳо то 2% муайян карда шудааст. Муаллиф O. J. Kleppa [62] қимати коэффициенти ҳароратии суръати паҳншавии УС-ро ( $\frac{d\vartheta}{dt}$ ) аз - 0,3 то - 0,7 м/с нишон медиҳад. Дар як мақолаи баъдӣ [63] Гордон дар бораи ченкуни суръати паҳншавии УС дар гудохтаҳои қалъагӣ ва сурб бо хатогии нисбии 0,1% маълумот додааст.

#### **Усулҳои тақрибавии омӯзиши хосиятҳои ултрасадогии гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо ва нимноқилҳо.**

Усулҳои чен кардани суръати паҳншавии УС ҳамчун хосиятҳои молекулавӣ-кинетикии гудохтаҳои металлҳо ва нимноқилҳо [64-65] одатан ба мустақим ва ғайримустақим тақсим мешаванд [66]. Усулҳои мустақим усулҳоеро дар бар мегиранд, ки ба ченкуни дарозӣ ва вақти ҳаракати набзи УС дар намуна асос ёфтаанд. Суръати паҳншавии УС аз рӯйи чунин ифода муайян карда мешавад:

$$\vartheta_s = \frac{h}{t}, \quad (3.1)$$

ки дар ин ҷо  $h$  ва  $t$  мутаносибан дарозӣ ва вақти ҳаракати мавҷҳои УС мебошанд. Усулҳои ғайримустақим усулҳоеро меноманд, ки ба ченкуни дарозии мавҷ ва басомади УС асос ёфтаанд. Суръати УС бо ифодаи зерин муайян карда мешавад:

$$\vartheta_s = \lambda \cdot f, \quad (3.2)$$

ки дар ин чо  $\lambda$  - дарозии мавҷ (м) ва  $f$  басомади УС (МГс) мебошад.

То имрӯз дар марказҳои гуногуни илмии Академияи илмҳо ва донишгоҳҳои олии Федератсияи Россия ва қисман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон миқдори зиёди усулҳои аслӣ ва аниқе, ки ба усулҳои бевосита ва бавосита асос ёфтаанд, кор карда баромада, ба вучуд оварда шудаанд. Ҳамаи усулҳо ҳар сол коркард мешаванд ва аксар вақт интихоби ин ё он усул аз завқи муҳаққиқ вобастагӣ дорад.

В.М. Глазов, А. Айвазов, В.И. Тимошенко техникаи нави ченкуни суръати паҳншавии УС-ро дар гудохтаҳои металлҳо ва нимноқилҳо бо истифода аз рефлектори зинадор (пӯлоди зангногир ҳамчун барандаи садо) ва усули муқоисаи импулсиро кор карда баромаданд [67]. Мувофиқи ҳисобҳои ин олимон хатогии ченкунӣ 0,04% -ро ташкил медиҳад.

Аз ҳамаи маълумотҳои дар сарчашмаҳои илмӣ ҷопшуда боэътиимодтаринаш бояд усулҳое эътироф карда шаванд [64-65, 68], ки дар ченкуни суръати УС хатогиҳои хурдтарин доранд ва тозагии металл ё нимноқилҳои таҳқиқшавандаро нишон медиҳанд. Аммо ин пешравиҳои омӯзиши суръати УС ҳадди ниҳоии ҳарорати то  $-1400$  К доранд. Аз ин бармеояд, ки баъзе масъалаҳои техникии таҷрибаҳои акустикии металлҳои ҳарорати гудозиши баланд дошта ҳал нашудаанд (ҳарорати гудозиши аксарияти металлҳо ва нимноқилҳои таҳқиқнашуда, ки ҳарорати гудозишашон аз  $1400$  К боло аст, дар назар аст) [69].

Ҳангоми интихоби усули асосии таҷрибайӣ, ки дар асоси он бояд усули омӯзиши мунтазам ва дақиқи хосиятҳои УС-ҳои гудохта таҳия карда шавад, мо принсипҳои зеринро риоя кардем:

- содагӣ дар тарҳрезии аппаратура (дастгоҳҳои электронӣ, ки дар саноати электронӣ истеҳсол мешаванд);
- пайдарпайии анъанаҳои наздиктарин ва беҳтарин дар соҳаи таваҷҷуҳи таҳқиқоти илмӣ, маҳсусан, дар ҳарорати баланд ва муҳити химиявии фаъол.

Татбиқи васеи усулҳои импулсӣ-фазавиро метавон дар шароити лабораторӣ, дақиқияти баланд ва вақти кӯтоҳи ченкуни суръати паҳншавии УС шарҳ дод [67]. Бояд гуфт, ки бо истифода аз усули импулсӣ-фазавӣ суръати паҳншавии садо на фазавӣ, балки гурӯҳӣ чен карда мешавад. Танҳо дар сурати набудани дисперсия суръати фаза аз рӯйи арзиш бо суръати гурӯҳ мувоғиқ меояд. Дар вақти омӯхтани гудохтаҳои металлҳо ва нимноқилҳо дар диапазони басомадҳои истифодашаванд дисперсияи суръати паҳншавии УС (то 5 МГс) дида намешавад.

### **3.2. Блок-схемаи функционалӣ ва таҳияи соҳти дастгоҳи**


#### **гармидиҳӣ ва ченқунӣ**

Асбобҳои электрикие, ки барои чен кардани ҳосиятҳои ултраакустикӣ гудохтаҳои металлҳо ва нимноқилҳо истифода мешаванд, асосан аз асбобҳои электронии стандартӣ ва агрегатҳои истеҳсолии саноати электроника ба гайр аз генераторҳои радиоимпулсӣ, ки як қатор ҳусусиятҳои хос доранд, ташкил меёбанд.

Барои чен кардани суръати паҳншавии УС дар намунаҳои таҳқиқшавандай металлӣ, нимметаллӣ ва нимноқилӣ ки дар ҳолати моъъгӣ қарор доранд, асбобҳои рақамии стандартии истеҳсолии зерин истифода шуданд:

- генератори сигналӣ синусоидалии баландбасомади Г4-102А,
- осциллографи СІ-70 бо агрегати пурқувваткундандаи дифференсиалии Я40-1102
- басомадченкундандаи электронии рақамии ЧЗ-34 А [69].

Нақшай электрикии блок-схемаи функционалии дастгоҳ барои таҳқиқоти систематикии ҳосиятҳои ултрасадоии гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо ва нимноқилҳо дар ҳолати моъъгӣ дар расми 3.1 нишон дода шудааст. Дастгоҳи мазкур аз ҷониби мо тартиб дода шуда, дар кори [70] оварда шудааст.



**Расми 3.1.** –Нақшай дастгоҳ барои омӯхтани хосиятҳои ултрасадогии гудохтаҳои металлӣ ва нимноқилий дар ҳолати моеъгӣ

Сигнали электрикии баландбасомади генератори сигнални синусоидалии ( $\Gamma_4 - 102$  А) 1 ба дастгоҳи 2 ворид мешавад, ки дар он ҷо аз лаппишҳои синусоидалӣ импулсҳои росткунҷаи дорои пуршавии баландбасомади давомнокиаш муайян ва басомади такрорӣ ба вуҷуд меоянд. Ин импулсҳо тавассути пуркуваткунандай 3 пурзӯр гардида, ба пезоэлементи 6 (СТС - сирконати титанати сурб) дода мешавад. Импулсҳо дар шакли мавҷҳои УС-ӣ аз канали поёни садогузаронандай 7 ба гудохтаи 8, ки дар зарфи 9 ҷойгир шудааст, ба ларзишҳои эластикӣ табдил меёбанд. Мавҷҳои эластикӣ (акустикӣ)-и минбаъда ба канали садои ҳаракаткунандай болоии 10 қабул шуда, тавассути элементи пезоэлектрикии қабулкунандай (СТС) 11 боз ба ларзишҳои электрикӣ табдил меёбанд. Баъд аз ин сигнални электрикӣ ба яке аз даромадгоҳҳои осиллограф (С1-70) 4 бо блоки дифференсиалии пурзӯркунанда (Я40-1102) дода мешавад.

Ба даромадгоҳи дуюми осиллограф сигнални доимии ҳамон басомади такрорӣ аз генератори 1 дода мешавад. Дар блоки пуркуваткунандай дифференсиалии осиллограф ин сигналҳо ҷамъ карда мешаванд, ки ин


имкон медиҳад интерференсия (чамъкунӣ)-и онҳо ҳангоми тағийирёбии фаза дар сигнали импулсӣ мушоҳида карда шавад, ки бо тағийирёбии канали садоии ҳаракатқунандаи болоӣ нисбат ба поёнӣ чандкаратаи дарозии мавҷҳои УС дар гудохтаи металлҳо ва нимноқилҳо ба амал меояд. Басомадро асбоби электронии басомадсанции 5 (ЧЗ - 34 А) нишон медиҳад.

Яке аз ҷузъҳои асосии набзи УС дастгоҳест, ки импулсҳои ростқунҷаро бо пуркуни басомади баланд ҳосил мекунад.

Дар микросхемаи 564ЛА7 генератори импулсии ростқунҷа васл карда шудааст. Мувоғиқи коҳиши манфии шиддат дар баромади генератори импулсҳои ростқунҷа, мултивибратори интизорӣ, ки инҷунин, соҳтор ба микросхемаи 564ЛА7 асос ёфтааст, импулсҳои қутби манфиро бо давомнокии арзишҳои R2 ва C2 муайян мекунад. Суръати такори набз аз ҷониби муқовимати R ва зарфияти C муқаррар карда мешавад. Мултиплексори аналогии K564КР2 ҳамчун калид истифода мешавад. Мултиплексор аз ҷониби яке аз воридоти сурӯга идора карда мешавад. Басомади пуркуниро тавассути генератори ларзиши синусоидалӣ аз 0,2 то 10 МГс ба осонӣ тағийир додан мумкин аст, амплитудаи сигнал 1В аст. Барои зиёд кардани амплитудаи сигнал дар транзисторҳои пуритидори баландбасомад як пурӯзвватқунандаи 3 васл гардида, он имкон медиҳад, ки импулсҳо то 60 В зиёд карда шавад.

Ду шарт барои омӯзиши систематикӣ оид ба суръати паҳншавии УС муҳим аст: осонии васлкунӣ - ҷудокуни дастгоҳ, имконияти истифодабарии бисёркаратаи зарфи ҷенкунӣ (каналҳои садо ва контейнер барои гудохташавӣ). Шарти аввал аз ҳисоби ҳалли конструктивии қисмҳои алоҳида ва дастгоҳ имконпазир аст.

Барои иҷрои шарти дуюм баъди анҷоми таҷриба бо имконияти озодшавии зарфӣ (кварс) аз гудохтаи таҳқиқшудаи ҳолати моеъдоштаро таъмин кардан зарур аст.



**Расми 3.2.** –Буриши кундалангии дастгох барои омӯзиши хосиятҳои ултасадогии гудохтаи металлҳо ва нимноқилҳо дар ҳароратҳои баланд

Яхдон-дорандай канали садо аз 4 косай берунӣ ва 5 косай дарунӣ иборат аст, ки флансҳои онҳо бо винтҳо маҳкам карда мешаванд ва дар натиҷаи он нимконусҳои роҳнамои баръакси 7 ҳангоми марказонидани канали садои поёни 8 дар қад-қади меҳвар часпонида мешаванд. Трансдюсери 19 (СТС - сирконати титанати сурб) бо қабати лаки обногузар изолятсия карда шудааст. Косай даруни 5 аз берун бо сарпуши 21 маҳкам шудааст, ки дар он барои қашидани сими баромади 20 сӯроҳӣ мавҷуд аст (яхдонҳои боло ва поёнӣ-доранд аз ҷиҳати конструксия якхелаанд). Дар зарфи 14, ки аз боло бо сарпӯши гарминигоҳдорандай 16 маҳкам шудааст, гудохтаи таҳқиқшаванда мавҷуд аст [69].

Дар баробари ин, яке аз вазифаҳои асосии гузарондани таҳқиқоти таҷрибавӣ оид ба суръати паҳншавии УС масъалаи бунёди гармкунаки универсалӣ мебошад, зоро боэъти модтарин маълумотҳои таҷрибавӣ, ки дар ҳароратҳои якхела дар як вақт бо роҳи чен кардани якчанд бузургихои ултраакустикӣ бо ҳам мувоғиқанд, ба даст оварда мешавад. Вобаста ба ин, бо назардошти ҳусусиятҳои хоси объектҳои ченшаванда (металлҳо ва нимноқилҳо) мумкин аст, ки талаботҳои асосиро ба ҷунин гармкунаки универсалӣ, ки барои омӯзиши на танҳо бузургихои ултраакустикӣ, балки барои омӯзишҳои гуногуни физикиӣ ва химиявӣ пешбинӣ шудаанд, таҳия кардан мумкин аст. Ҷунин гармкунаки универсалӣ бояд дорои ҳосиятҳои зерин бошад: Якум, вай бояд дар минтақаи корӣ ҳарорати якхелай кориро таъмин кунад, ки барои чен кардан, аз ҷумла, ченқунии суръати паҳншавӣ ва фурубурдашавӣ УС хеле муҳим аст. Дуюм, ҷунин гармкунак аз сабаби андозаи маҳдуди дастгоҳҳои ултраакустикӣ бояд андозаи хурд дошта бошад. Сеюм, дар шароити лабораторӣ масъалаи кам сарф кардани қувваи барқ аҳамияти калон дорад. Чорум, ҳангоми омӯзиши суръати паҳншавӣ ва фурубурдашавии УС дар ҳарорати баланд таъсири майдони магнитии воқеии гармкунакро истисно кардан лозим аст [69].

Бо дарназардошти талаботи боло мо тарҳи гармкунаки баландҳароратро таҳия кардем, ки барои омӯзиши ҳосиятҳои ултраакустикӣ гудохта пешбинӣ шудааст [69], бо шаҳодатномаи ҳуқуқии

муаллиф (патент) [70] ҳимоя шудааст. Дар расми 3.2 буриши кундалангии ин дастгоҳ барои омӯзиши хосиятҳои УС-ии гудохтаи металлҳо ва нимноқилқо дар ҳолати моеъ барои ҳароратҳои баланд нишон дода шудааст.

Дидан мумкин аст, ки элементи гармидиҳанда аз ду найчай графитии 12, 13 (графити истеҳсоли Россия) иборат аст, ки дар боло ба ҳам пайвастанд. Ин тарҳи гармкунак имкон медиҳад, ки қувваи барқ аз гармкунак ба ду самти муқобил гузарад ва имконияти ба вуҷуд овардани майдони магнитии ҳудро аз ҳисоби ҷараёни гармкунак, ки дар тартиб додани таҳқиқоти хосиятҳои акустикии гудохтаҳои металлҳо ва нимноқилқо аҳамияти қалон дорад, аз байн барад. Гармкунак бо ду ноқили мисини бо об хунуқкунандай 29 ба қувваи барқ таъмин карда мешавад.

Бо мақсади кам кардани талафоти микдори гармӣ системаи паҳлӯй ва ёни пардаҳо (экран) аз қварсу молибден ё фалғаи титан соҳташуда пешбинӣ карда шудааст.

Маврид ба зикр аст, ки элементи гармидиҳанда аз боло ҳеч гуна таснифот надорад. Аз ин рӯ, афзоиши дарозии он бо баланд шудани ҳарорат ба ягон фишори механикӣ оварда намерасонад. Гузаронандай барқ аз кисми поёнӣ бо ёрии қабати гарминигоҳдорандай фторопластикӣ ҷудо карда мешавад (фторопласт дар як вақт нақши изоляторро мебозад). Дар гармкунак сарпуши совиҷдодашудаи графитӣ аз боло пешбини шудааст, ки нақши электроконтактро мебозад.

Қувваи барқ ба гармкунак бо истифода аз трансформатори хушк пасткунандай навъи ОСУ-20/0,5 ва автотрансформатори танзимшавандай равгандори навъи РНО-250-40, ки ба печи ибтидоии он пайваст карда мешавад, дода мешавад [69]. Таҷрибаҳои маҳсус гузаронидашуда нишон доданд, ки пастшавии ҳарорат дар гармкунак дар қитъаи корӣ ба дарозии зарфи нигоҳдорандай металли моеъ мувоғиқ буда, аз ду дараҷа зиёд нест [71-73].

Ҳамин тарик, тарҳи пешниҳодшудаи гармкунак имкон медиҳад, ки таҳқиқот дар доираи васеи ҳарорат то 2300 К гузаронида шавад.

## **Усули ҳосилкуни алоқаи акустикий байни мавҷҳои садо ва гудохта.**

Сабаби алоқаи пастсифати акустикий (намнок нашудани байни гудохта ва садогузаронанда) дар сатҳи атомӣ ва молекулавӣ набудани алоқаи байни гудохтаҳо ва ноқилҳои садо мебошад. Мавчи чандирӣ аз атом ба атом дар муҳити конденсатсияшуда танҳо тавассути бандҳои байниатомӣ паҳн мешавад ва набудани онҳо паҳншавии минбаъдаи онҳоро қатъ мегардонад. Бандҳои химиявии устувори байни ҷисмҳои саҳт ва моеъ метавонанд ба ҳалшавии мутақобилаи онҳо мусоидат кунанд. Аз ин рӯ, моддаи алоқамандшавии байни металли моеъ ва садо гузаронанда бояд ҷисман заифтар бошад. Чунин алоқаҳо вақте ба вучуд меоянд, ки сатҳи моддаҳои саҳти истифодашаванда бо моеъҳо тар карда мешаванд [69].

Гудохтаҳои металлҳо, маҳсусан, нимметаллҳо ва нимноқилҳо сатҳи ҷисмҳои диэлектрикиро (шиша, кварс, сафол, ёқут ва ғайра) хеле бад намнок мекунанд. О. Џ. Клеппа [62] алоқаи акустикии байни металли моеъ ва ноқили садогузаронандаро бо истифода аз алоқаи мобайнӣ беҳтар намуда, маҳз дар истифодаи қабатҳои моеъ бояд маводде, ки сатҳи болоиро чун ноқили садо-ҷисми диэлектрикӣ ва ҳамчунин гудохтаро тар мекунад, ҷустуҷӯй намудан зарур аст. Мум, парафин ва равғанро дар ҳарорати баланд истифода бурдан мумкин нест. Илова бар ин, барои тозагии моддаи таҷрибавӣ истифодаи онҳоро дар вақти озмоиш манъ мекунад. Аз ин рӯ, масъалаи интиҳоби маводди мувофиқ барои қабати мобайнӣ актуалӣ ва муҳим боқӣ мемонад.

Маводди намкунандай металли моеъ ва ноқили садогузаранд аз бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯй бошад:

- инертнок будан нисбат ба гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо ва нимноқилҳо ва ҳӯлаҳои дар асоси онҳо тайёршуда;
- тамиз (тозагӣ дар сатҳи нимноқилҳо);
- технологияи содаи мувофиқ (садагии татбиқ ва аз нӯги ноқили садо пас аз таҷриба дур кардан);
- хуб омехташавии сатҳи ҷисмҳои саҳт (аз ҷумла, ноқили садогии ҳаракатдиҳандай болоӣ ва поёниӣ) ва гудохтаҳо [71];

- ҳарорати гудозиши паст, беэътиноӣ нисбати бухоршавӣ дар ҳароратӣ то 2300 К.

Нигоҳ доштани алоқаи устувории акустикӣ пас аз саҳтшавӣ (барои омӯзиши металлҳои бо осонӣ гудохташаванд, нимметаллҳо ва нимноқилҳо).

Ин талаботро ангидриди шафдофи бор ( $B_2O_3$ ) беҳтар қонеъ мекунад. Он ду талаботи аввалро хеле хуб қонеъ мекунад, зоро он дар техника ва технологияи нимноқилҳо ба сифати флюс ҳангоми аз гудохта ҳосил кардани кристаллҳои ниҳоят тоза истифода мешавад. Истифода ҳангоми гудозиш ба осонӣ сурат гирифта, қисмҳои дар таҷҳизот часпидаш бо оби гарм тоза карда мешавад. Он тақрибан ҳамаи ҷисмҳои саҳт ва гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо ва нимноқилҳоро намнок мекунад (легиронии нимноқилҳо ба воситаи флюс ва фазаи бүғ бо ғашҳои идорашаванд). Он дорои ҳарорати гудозиши нисбатан паст (723 К) ва фишори буғҳои сераш дар 2300 К тақрибан  $10^4$  Па мебошад. Маълум мешавад, ки ангидриди бори моеъ ҳангоми таҷриба пардаи оксидии гудохтаҳоро ҳал мекунад.

Озмоишҳо нишон доданд, ки баъди саҳт шудани ангидриди бор намнокшавӣ бо металлҳо ва гудохтаҳои нимноқилҳо нигоҳ дошта мешавад. Пайвастшавӣ ба қварс ва ёқут, ки ҳатто дар ҳолати моеъгии ангидриди бор ( $B_2O_3$ ) ба даст омадааст, чунин аст, ки ҳангоми қӯшиши тоза кардани қабати ангидриди бор пас аз хунук шудан то ҳарорати хонагӣ, худи қварс ба таври меҳаникӣ қанда мешавад. Ҳангоми ба сатҳи оксидшудаи пӯлоди зангногир (ранги сатҳаш торик) молидани ангидриди бори моеъ, пас аз чанд вақт он ҷилои металлӣ пайдо мекунад (оксид мешавад), ки ин аз ҳал шудани оксидаи металлӣ тавассути ангидриди моеъи бор шаҳодат медиҳад. Ҳангоми хунук шудан то ҳарорати хонагӣ 298 К, пайвастшавӣ ба сатҳи металл нигоҳ дошта мешавад [71].

Истифодаи ангидриди бор дар торсҳои садогузар пеш аз ҷенқунӣ бевосита ба намуди дастгоҳи омодашуда ҳангоми гузоштани металли таҳқиқшаванд ва нимноқил ба амал меояд. Барои ин, ҳангоми вasl кардани дастгоҳ дар байни торсҳои ноқили садо якчанд риштаҳои нав кашидашудаи

ангидриди бордорро мегузоранд, ки онҳо бо дарозии на камтар ва на бештар аз дарозии сатҳи ноқили садогузаранда мебошанд. Аз ангидриди моеъи бор риштаҳои диаметрашон то 0,2 мм ба осонӣ қашида таёр намудан мумкин аст. Дар дастгоҳи васлшуда баъди аз ҳарорати гудозиши ангидриди бор баланд шудани ҳарорат, молидани торсҳои ноқилҳои садоӣ бо ҳаракатҳои гардиши мутақобилаи ноқилҳои садоии болоӣ ва нисбатан поёнӣ баъди гудозиши намунаи таҳқиқшаванда ба амал меояд. Дар ин маврид торсҳои ноқилҳои садоӣ бо қабатҳои тунуки ғафсиаш то 0,02 мм қабатҳои ангидриди бори моеъ пӯшонида мешаванд [73].

Баъди итноми таҷриба ин боқимондаҳо бо оби гарм ба осонӣ чудо мешаванд. Пас аз суфтан, сайқал додан ва безарар гардонидани торсҳои корӣ (рабочих торцов) боз барои таҷрибаи навбатӣ омода карда мешаванд. Усули таҳияшудаи ҳосилкуни алоқаи баландсифати акустикӣ бо истифода аз қабатҳои шаффофи ангидриди бор имкон медиҳад, ки амплитудаи сигнали баромад 3-4 маротиба зиёд карда шавад [70-72].

**Усули ҷенқунии нишондиҳандаҳои УС-ии гудохтаҳо.** Усули кор оид ба соҳтори амалиёт тайёрӣ ба таҷриба, ҷенқунӣ ва анҷоми таҷрибаро дар бар мегирад [69]. Мувофиқи расми 3.2 яҳдони поёнӣ бо ноқили садои поёни дар он часпонидашуда бо винтҳо ба ҳалқапайванди поёни корпус васл карда мешавад. Баъдан, як зарфи дренажӣ насле карда мешавад. Барои он ки занчири суфташуда танба нашавад сатҳи суфташудаи ноқили садои поёниро бо графит мепушонанд [71]. Якчанд риштаҳои тозакашидашудаи ангидриди бор дар торси ноқили садои поёнӣ ҷойгир шудаанд. Дар онҳо озодона ноқили садои болоӣ гузошта мешавад, ки бо зарфи кварсӣ пӯшонида мешавад. Ноқили садои болоӣ ба онҳо озодона ҷойгир карда шудааст. Дар мавқеъҳои зарурӣ барои муайян намудани ҳарорат ва пайдо нашудани градиенти ҳарорат З термопара гузошта шудааст. Термопараҳо дар се баландии зарфи нигоҳдорандай металли моеъ барои пешгирий кардани гистерезиси ҳарорат ҷойгир карда мешаванд. Пас аз ин тартиб то 100 грамм модда дар доҳили стакони кварсӣ гузошта мешавад. Баъд аз болояш печи графитӣ гузошта, боз як сарпӯши дигар гузошта мешавад ва дар байни

диаметри берунии сарпӯш ва сатҳи дарунии пеҷҳо фосилаи минималӣ ба амал меояд.

Бо мақсади кам кардани талафоти он системаи пардаҳои паҳлӯй ва торсиявии аз кварс ва фалғаи молибденӣ сохташуда гузошта мешаванд, ки баландии онҳо дар қисми боло қадам ба қадам, аз дарун то берун аз ҳар 5 мм зиёд мешавад. Пас аз он, ҷилди паҳлӯй ва ҳалқапайванди болоӣ наслу карда мешавад. Баъдан, ба канали садогузари болоӣ яҳдон ҷой мегирад, винтҳо дар ҳалқапайванди он баробар мустаҳкам карда шуда, тавассути пластинкаи металлий бо сими даҳанадор кашида шуда, сарпӯшак маҳкам мешавад. Минбаъд платформа бо винти микрометрӣ гузошта шуда, пояи он дар қисми болоии хунуккунандай болоӣ ҷойгир карда мешавад. Ба симу дастгоҳҳои бароранда экранҳои металлий гузошта, дастгоҳ ба об пайваст карда мешаванд [69].

Қисми доҳилии таҷхизот бо насоси фор-вакуумӣ то фишори боқимондаи 1 Па кашида бароварда мешавад ва пас аз он гармӣ хомӯш карда мешавад. Дар ҳарорати болотар аз  $T_{\text{руд.}} \text{B}_2\text{O}_3$  дар экрани осиллограф тасвир (сигнал) пайдо мешавад. Ҷафсандӣ ба амплитудаи максималии сигнали кории баромад анҷом дода мешавад, винтҳои васлкунандай ҳалқапайванд ва корпуси паҳлӯи қабати болоӣ (кожух) якхела маҳкам ва саҳт карда мешаванд, ки пас аз он давраи секаратаи воридшавӣ ва такоран додани гази инертий (аргони тозагиаш баланд) ба амал меояд. Дар давраи охирин гази инертий ба ҳаҷми корӣ то фишори зиёда аз 1,15 маротиба аз фишори атмосфера зиёдтар пур карда мешавад (барои пешгирии воридшавии ҳаво аз атмосфера). Оҳиста-оҳиста таҷхизотро гарм карда, ба ҳарорате мерасонем, ки дар он намуна гудохта мешавад. Баъд аз ин, ноқилҳои садоӣ бо фишори сабук ба ноқилҳои садоӣ болоӣ тавассути ҳаракатҳои гардиши мутақобилаи яҳdonи болоӣ суфта карда мешаванд [69].

Суфтакунӣ вақте ба итном мерасад, ки тасвири устувор муқаррар карда мешавад (сигналҳои барқӣ дар экрани осиллограф) [71]. Баъд аз ин, ноқили садоӣ болоӣ ҷудо карда мешавад. Дар сурати ноустувории сигнали корӣ омехташавии гудохтаҳо бо баланд ва паст кардани яҳdonи болоӣ то

устувор шудани сигнал (доимӣ) давом мекунад. Пас аз ба даст овардани алоқаи боэътиимида акустикӣ, ченкуниро оғоз кардан мумкин аст. Ченкуниҳо ҳам дар тартиби гармкунӣ ва ҳам дар тартиби хунуккунӣ (барои роҳ надодан ба гистерезисӣ ҳарорат) гузаронда мешаванд ва дар ҳар як ҳарорат гудохта на камтар аз 30 дақиқа пеш аз ченкунӣ нигоҳ дошта мешавад. Пеш аз ченкунӣ гудохта дубора омехта карда мешавад. Чунин омехтакунӣ хеле самаранок аст, зоро диаметри канали садо 20 мм ва диаметри даруни зарф 36 мм аст. Ченкунӣ аз муайян кардани дарозии мавҷ иборат аст, ки бо басомади додашуда имкон медиҳад, ки суръати паҳншавии УС муайян карда шавад. Техникаи таҳияшуда усули маъруфтарини чен кардани суръати паҳншавии УС буда, дар кори В. М. Глазов [68] тавсиф шудааст. Сипас, раванди муайян кардани суръати паҳншавии УС ба ҳамин тариқ сурат мегирад, яъне вақте ки канали садои болоӣ ба масофаи дури плӯй қӯҷонида мешавад, дар экрани осиллограф номӯшшавии сигнали умумӣ ба назар мерасад. Бо бақайдгирии ҷойивазкунии умумии  $\Delta h = n\lambda$  ва муқаррар кардани басомад  $f$ , суръати паҳншавии УС аз рӯйи муносибате муайян карда мешавад  $\vartheta_s = f \cdot \frac{\Delta h}{n}$ , ки ба формулаи муайяни зерин шабоҳат дорад:

$$\vartheta_s = f \cdot \lambda [74], \quad (3.3)$$

ки дар ин ҷо  $\lambda = \frac{\Delta h}{n}$  мебошад.

Бояд тазаккур дод, ки шумораи дарозии мавҷҳо, ки ба фарқияти асосҳои акустикӣ мувофиқанд, метавонанд гуногун бошанд, аммо дар амал ба се баробар буданашон мувофиқ аст.

Марҳилаи ниҳоии таҷриба ин озод кардани зарф аз гудохтаи таҳқиқишиаванда иборат мебошад. Гудохта дар ҳарорати 100-200 дараҷа баландтар аз ҳарорати саҳтшавии намуна (металл ё нимноқил) мерезад, ҳангоми амалиёти омодагӣ барои резиш ва кори худи резиш (барои ҳар як намуна мувофиқи ҳарорати гудозишаш), гудохта барои хунук шудан пеш аз саҳт шудан фурсат намеёбад.

### **3.3. Омӯзиши хосиятҳои ултрасадоии гудохтаҳои индӣ, сулфур, селен ва теллур**


Аз зумраи элементҳои зергурӯҳи иловагии гурӯҳи сеюми ҶД металли индӣ дар саноат ҷиҳати коркарди ҳӯлаҳои осонгудоз ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Ҳӯлаҳои сершумори секомпонента дар асоси индӣ маълуманд, ки дар ҳарорати аз 288 то 588 К гудохта мешаванд.

Ҳӯлаҳое, ки дар асоси индӣ ташкил ёфтаанд, дорои хусусиятҳои баланди физико-химиявӣ, физикӣ-механикӣ ва муқовимат ба зангзаний дар муҳити фаъол нисбати он устувор мебошанд. Онҳо дар технологияи корҳои заргарӣ барои сафедкуниӣ ва кафшер кардани ҷисмҳои тиллой, нуқрагин ва дигар ашёҳои нодир истифода мешаванд. Дар тибб онҳоро ба ҷойи гаҷ ва гилҳои (отливок) ҷарроҳӣ истифода мебаранд. Инчунин, ҳӯлаҳои индӣ ҳамчун ба сифати моеъҳои молиданий барои клапанҳои баланд вакуумӣ ва моеъҳои металлӣ истифода мешаванд.

Ҳӯлаҳои осонгудози индӣ барои ташкили системаҳои сигналдиҳанда ва ҳатто ҳамчун воситаи муҳити нейтралӣ барои ҳосил кардани материалҳо дар саноати нимноқилҳо ва электроника ба таври васеъ истифода мешаванд.

Дар расми 3.3 натиҷаҳои ченкунии суръати паҳншавии УС нисбат ба ҳарорат дар гудохтаи индӣ бо тозагии 99,99% компоненти асосӣ – индӣ нишон дода шудааст [74]. Намунаҳои панҷ гудохтаҳои гуногун омӯхта шуданд. Ченкуний дар басомади 2-4 МГс гузаронида шудааст. Ҳамчун алоқаи акустикӣ ангидриди бор -  $B_2O_3$  тамғаи «Особой читоты (ОСЧ)» истифода шудааст.

Бояд гуфт, ки мавҷудияти қабатҳои шаффофи ангидриди бор ҳамчун маводди намкунанда дар байни ноқили садогузаронанда (кварс) ва ҳӯлаи таҳқиқшаванда имконият медиҳад, ки қабул кардани сигнали баромад аз асбоби пезоэлектрикии қабулкунандаи (болоӣ) нисбат ба набудани қабатҳои ангидриди бори болозикр 3-4 маротиба зиёдтар шавад [69].



1-натицаҳои кори мазкур,  
2-маълумот аз кори [68].

**Расми 3.3.** –Натицаҳои ченқунии суръати паҳншавии ултрасадо дар индийи моеъ

Қимати бузургии сигналӣ баромад 600-800 мВ ҳангоми шиддати даромад 30-40 В имкон дод, ки дар металлҳои моеъ ва нимноқилҳо ченқунии боъзтимод ва аниқи суръати УС гузаронида шавад.

Зарф (контейнер) ва каналҳои садоӣ аз кварс омода карда шуданд. Дар диапазони басомадҳои дар боло зикршудаи аз 2 то 5 МГс дисперсияи басомади суръати паҳншавии УС мушоҳида нашудааст. Хатогии миёнаи мутлақи даҳ ченқунӣ дар ҳарорати муайян  $-1,5$  м/с буд [69]. Натицаҳои таҳқиқоти гармқунӣ ва хунуккунӣ такрор ёфтанд. Хатогӣ дар натицаҳои

ченак дар гудохтахой гуногун на камтар аз 0,1% буд [69]. Дар расми дода шуда натицахой кори дигар муаллиф низ оварда шудааст [68].


Дар корҳои [64-65] суръати паҳншавии УС дар як қатор металлҳои моеъ ва нимметаллҳо дар доираи васеи ҳарорат омӯхта шуданд. Байни тағиирот дар соҳтори гудозиш ва рафтори суръати УС таносуби равшан пайдо шуд. Барои омӯзиши минбаъдаи ин масъала омӯзиши суръати паҳншавии УС дар нимноқилҳо аз манфиати зиёд холӣ нест.

Сулфур минерале аз синфҳои унсурҳои таббий мебошад. Дар табиат 2 модификатсияи полиморфии он мавҷуд аст.  $\alpha$  - сулфур панчараи кристалии ромбӣ,  $\beta$  - сулфур соҳти монокристалиро доро мебошад. Дар фишори атмосферӣ ва ҳарорати 368,6 К  $\alpha$  - сулфур ба  $\beta$ -сулфур табдил меёбад.

Маълум аст, ки дар ҳолати моеъ дар наздикии ҳарорати гудозиши сулфур соҳтори полимолекулярии  $S_2$ ,  $S_6$ ,  $S_8$  пайдо мешавад. Бо баланд шудани ҳарорат ҳосилшавии полимолекулаҳо аз байн мераванд. Ҳангоми баланд шудани ҳарорат то 433 К часпакии максималӣ мушоҳида мешавад, ки бо вайрон шудани соҳтори ҳалқа ва ташаккули занцирҳои дароз алоқаманд аст. Баландшавии минбаъдаи ҳарорат боиси вайрон шудани занцирҳои дароз мегардад, ки дар натиҷа часпакӣ низ кам мешавад.

Мо суръати паҳншавии УС-ро бо усули импулсӣ-фазавӣ дар басомади 3-4 МГс истифода кардем. Дурустии чен кардани суръати паҳншавии УС 0,1%-ро ташкил дод. Ченкуни сулфури гудохтаи аз ҷиҳати химиявӣ тоза дар диапазони ҳарорати аз нуқтаи гудохташавии 385,8 то 693 К гузаронида шуд. Ченкуниҳо дар атмосфераи аргони тозагиаш баланд гузаронида шуданд. Мавҷгузаронандаҳо ва зарфҳо аз (кварс) гудохташуда соҳта шуда буданд. Ҳарорат бо термопари хромел-алюмел назорат карда шуд.

Дар расми 3.4 маълумоти таҷрибавӣ оид ба вобастагии суръати паҳншавии УС аз ҳарорат [75] дар сулфури моеъ оварда шудааст. Аз расми 3.4 бармеояд, ки дар минтақаи 433 К тағиирёбии тези коэффиценти ҳароратии суръати УС ба вучуд меояд, ки аз намудаш бо ҳамон сабабҳое, ки часпакии максималӣ дорад, ба амал меояд [76-77].




**Расми 3.4.** –Натицаҳои ченкуни суръати паҳншавии ултрасадо дар сулфури моеъ

Баъдан, мо вобастагии суръати паҳншавии УС-ро аз ҳарорат дар гудохтаи селени тамғаи «О.С.Ч» омӯхтем (расми 3.5). Намунаи кварсии зарфи нигоҳдорандай селени моеъ истифода шуд. 10-то намунаҳои гудохтаҳои гуногунро таҳқиқ кардем. Ченкуниҳо дар басомадҳои 3-4 МГс гузаронида шуданд. Сигнали баромад дар шиддати баромади 30 В ба 700-800 мВ баробар буд. Бе қабати ангидриди бор сигнали баромад бъяди нигоҳ доштани гудохта тӯли 3 соат дар 1000 К пайдо шуда, хеле ноустувор буд ва дар ҳоле, ки мавчи садо ба 0,5 мВ мерасид амплитуда аз 0,7 мВ зиёд намешуд. Аз ин маълумотҳо душвории ченкуниӣ бо алоқаи сусти акустикӣ маълум мегардад. Хатогии миёнаи мутлақи тасодуфии 10 ченкуни суръати УС-и гудохтаҳои гуногун дар ҳарорати муқарраршуда ва дар ҳамаи диапазони ҳарорати таҳқиқот  $\pm 1,5$  м/с буд. Намунаҳои селен дар шакли гранулаҳо тавассути шахта ба дохили таҷҳизот дохил карда шуданд [72]. Дар ин ҷо он аз сабабе зарур буд, ки селенро аз ҳад зиёд гарм кардан бо вучуди доштани фишори баланди бугҳои сершуда дар ҳароратҳое, ки дар амалиёти ба даст овардани алоқаи акустикии баландсифати оптималӣ зарур аст, ғайриимкон буд. Политермаи суръати паҳншавии УС дар 580 К шикаста мешавад ва дар

доираи аз нүқтаи гудозиш то 580 К нишебӣ ба меҳвари ҳарорат тақрибан ба - 0,1÷0,4 м/с К баробар аст.


Ин ҳолат якҷоя бо он далел, ки дараҷаи электрогузаронӣ хеле паст аст [78-80], аз табииати шакли молекулавӣ доштани селени моеъ шаҳодат медиҳад. Барои моеъҳои молекулавӣ вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии УС, чун қоида, нисбат ба металлҳои моеъ қавитар аст [81-83]. Илова бар ин, бояд қайд кард, ки дар мавриди селени моеъ қоидаи эмпирикии Рао, ки одатан ба моеъҳои молекулавӣ татбиқ мешавад [82], хеле хуб амалӣ мегардад. Дар воқеъ, таносуби коэффициенти ҳарорати суръати паҳншавии УС  $\frac{d\vartheta_s}{\vartheta_s \cdot dT}$  ба коэффициенти ҳарорати васеъшавии ҳаҷмӣ  $\frac{dV}{V \cdot dT}$  амалан ба 3 баробар аст. Ҳарорати шиканиш дар полимерма  $\vartheta_s$  бо он мувофиқат мекунад, ки дар он тағиироти зуди ҳароратии часпакӣ мушоҳида мешавад ва маҳсусан, дар вобастагии ҳарорат аз энергияи озоди фаъолшавии ҷараёни часпаки селени моеъ равшан зоҳир мешавад [77, 80]. Чунин вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии УС дар селени моеъ зоҳиран бо соҳтори мураккаби он низ алоқаманд аст [79]. Мувофиқи маълумоти адабиёт селен дар ҳолати саҳти аз молекулаҳои спиралии дарози параллелӣ ҷудошудаи Se----Se, ки то ҳарорати муайян дар ҳолати моеъ мемонанд, ба вучуд меояд [84-86].



Расми 3.5. –Натиҷаҳои ҷенкуни суръати паҳншавии ултрасадо дар селени моеъ

Дар расми 3.6 натицаҳои таҳқиқоти вобастагии суръати паҳншавии УС аз ҳарорат дар гудохтаи теллури тамғаи ТА-1 5 гудохтаи гуногун нишон дода шудааст.

Теллур моддаи чарсаки рангаш сафеди нуқрагин буда, чилои металлӣ дорад. Дар ҳолати гудохта теллур хеле ғайрифаъол аст, бинобар ин, онро ҳамчун маводди контейнерӣ барои омӯзиши хосиятҳои физико-химиявӣ ва ҳангоми гудохтан аз графит ва квартс истифода мебаранд. Аз ин рӯ, мо квартсро ҳамчун зарф ё барои омӯзиши хосиятҳои УС-ии теллур истифода бурдем.



**Расми 3.6.** –Натицаҳои ченкуни суръати паҳншавии ултрасадо дар теллури моеъ

Натицаҳои ченкуни суръати паҳншавии УС барои теллур ба таври графикӣ дар расми 3.6 оварда шудаанд. Дидан мумкин аст, ки дар ҳарорати 1098 К суръати паҳншавии УС ҳадди аксар дорад, ки мавҷудияти якчанд соҳторро дар гудохташавии он нишон медиҳад. Бо тадриҷан кам шудани

арзишҳои максималии вобастагии ҳарорат аз суръати УС шиддатнокии тағиироти сохторӣ қоҳиш меёбад. Дар баробари ин, ин дигаргунҳои структурӣ дар ҳароратҳои муайян ба охир мерасанд.

Аз ин рӯ, чунин бармеояд, ки гудохтаи теллур дар ҳолати моеъгӣ микрогетерогенӣ буда, дорои кластерҳо (ҳосилшавӣ бо мӯҳлати ниҳоии умр) сохтор ва зичии гуногун мебошад. Дар ин кластерҳо баъди гудохтан элементҳои шабоҳати сохтори тартиби дур бо сохтори теллури сахт нигоҳ дошта мешаванд.

Тибқи модели Холл, сохтори теллурро ҳамчун омехтаи ду сохтор бо ифодаи ададҳои координатии гуногун баррасӣ кардан мумкин аст. Ин ба хулосаҳои назарияи химиявии кристаллии ирсият мувофиқат мекунад, ки мувофиқи он, ба андешаи мо, ин сохторҳо аз ду шакли кластерҳо иборатанд. Онҳо зичиҳои ғайриякчинсаи паст ва баландро нишон дода, сохтори онҳо аз конфигуратсияҳои тетраэдралӣ ва икосаэдрӣ иборат аст. Таҷриба оид ба омуҳтани суръати УС нишон дод, ки баробари баланд шудани ҳарорат таносуби кластерҳои зичии пасттар меафзояд ва ин боиси зиёд шудани суръати паҳншавии УС мегардад.

### **3.4. Таҳқиқи ҳосиятҳои ултрасадоии гудохтаҳои системаҳои In-S, In-Se ва In-Te бо мақсади муайян кардани координатаҳои критикӣ дар минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ**

Муайян намудани мавқеи хатти моновариантии мувозинатӣ, ки минтақаи ба қабатҳо ҷудошавиро дар гудохтаҳои дукомпонента маҳдуд мекунад, дар иҷрои таҷрибавии масъалаи физикавию химиявӣ хеле душвор аст [87-91].


Дар айни замон, барои ҳалли ин масъала (муайян кардани минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ, таркиби критикӣ ва ҳарорати критикӣ) усулҳои гузаронидани ҷенқунии зерин бештар истифода мешаванд: ҷенқунии ҷараёнгузаронӣ; часпакӣ; зичӣ; фишори буғ дар ҳубобчаи газ; таҳлили дифференсиалӣ-гармӣ; хунук кардани ҳолати моеъ бо таҳлили минбаъдаи металлографӣ ва ғайра.

Усули ченкунин суръати паҳншавии УС асосан барои омӯзиши моеъҳои қабатҳои молекулавидошта истифода мешуданд ва барои омӯзиши зуҳуроти муҳими системаҳо, ки майдони мувозинати дуфазавии онҳо дар диаграммаҳои ҳолат мувофиқ бо усулҳои дигар ба таври возех муайян карда шудааст (мушоҳидаҳои оптикӣ, визуалӣ аз рӯйи абрнокӣ ва пайдоиши гумбазҳо дар байни ду қабат, ки дар он моеъҳо қабат ба қабат ҷудо шудаанд) [81-82]. Аммо моддаҳои бо яқдигар омехта нашавандай ношаффоф [68] ва маҳсусан, гудохтаҳои металлӣ ва нимноқилиӣ то ҳол хеле кам омӯхта шудааст. Аз 80 системае, ки онҳо мувофиқи [15-21], минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар ҳолати моеъғӣ мушоҳида шудааст, танҳо ҷанде аз онҳо маълумоти таҷрибавиеро пешниҳод мекунанд, ки гумбази минтақаи дуфазавии моеъи<sub>1</sub> + моеъи<sub>2</sub> ( $M_1+M_2$ )-ро ифода мекунад. Дар ҳама ҳолатҳои дигар ин минтақаҳо танҳо дар қунҷҳо бо ҳатҳои тире-тире нишон дода шудаанду ҳалос. Таҳлили маълумотҳо ва адабиёти илмии давраи баъдӣ нишон дод, ки ҳолати кор дар муносибат бо минтақаи гудозиши гудохтаҳо дар системаҳои дукомпонентай металлӣ ва нимноқилиӣ амалан тағиیر наёфтааст. Ҳолати зикршуда, ба андешаи мо, бо мавҷуд набудани усули таҷрибавӣ имкон медиҳад мавқеъҳои ҳатти мувозинати моновариантӣ боэътимод муқаррар карда шавад, ки минтақаи ҷудошавии гудохтаро дар ҳолати моеъ маҳдуд мекунад [91].

Моҳияти усули акустикӣ аз он иборат аст, ки муайян қардани ҳатти мувозинатии моновариантии моеъ ⇨ моеъ дар диаграммаҳои мувозинати фазавии системаҳои дукомпонента бо ҷудокуни компонентҳо дар фазаи моеъ, ки намунаи таҳқиқшаванд бо мавҷҳои УС санцида мешавад ва суръати паҳншавии онҳо дар масофаҳои гуногун аз поёни зарфи металли моеъ ҷойгиршуда (кварс) чен карда мешавад.

Дар расми 3,7 нақшай зарфи муайян қардани суръати паҳншавии УС дар моеъи ба қабатҳо ҷудошаванд бо усули акустикӣ нишон дода шудааст. Мавчи садо аз афканандай 1 (СТС) тавассути ноқили садогузаронандай поёни (кварс) 2 ба гудохтаи таҳқиқшуда, ки дар зарфи 3 (кварс) ҷойгир шудааст, ворид мешавад. Гудохта ба ду қабати 4 ва 5 тақсим мешавад. Баъди

гузаштан аз ғафсии гудохтаи таҳқиқшуда мавчи УС тавассути ноқили садои болои ҳаракаткунандай 6, ки ба қабулкунандай 7 пайваст шудааст, қабул мешавад [69].



**Расми 3.7.** –Нақшай зарфи ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо вобаста ба баландӣ дар гудохтаҳои ба қабатҳо ҷудошаванд

Бо ёрии винти микрометрӣ ба масофаи муайян ҳаракат додани ноқили болои ҳаракаткунандай садо  $\Delta h = n$ , мо имконият пайдо мекунем, ки қимати суръати паҳншавии УС дар минтақаи  $\Delta h$ -ро муайян намоем.

Пайдарпай бо ҳаракат додани ноқили садогузарондай болоӣ имкон дорад, ки тағийирёбии суръати паҳншавии УС дар баландии гудохта мавриди омӯзиш қарор гирад ва ҷаҳиши онро ҳангоми гузаштан аз сарҳади марҳилаи байни минтақаҳои 4 ва 5 муайян карда шавад. Дар расм аз тарафи чап мавчи ҳамвори синусоидалӣ, ки дарозии мавҷаш дар қабати поёнӣ нисбат ба қабати болоӣ дарозтар аст ба таври схематикӣ нишон дода шудааст. Тақсимоти фазоии фазаҳои мавҷҳо хусусияти статсионарӣ дорад, яъне дар ҳар лаҳзаи вақт, каратнокии давраи лаппиш дар ҳамворие, ки дар масофаи беихтиёр аз охири зарфи металли моеъ ҷойгиршуда воқеъ аст, ҳамон фазаи мавҷ ба амал меояд. Вақте ки ноқили садогузарондай болоӣ

ба масофаи муайян ба поён күчонида мешавад, нл дар экраны осиллограф бо агрегати пурқувваткунандаи дифференциалӣ, ки вуруди дуюми он бо сигнали когерентии синусоидалӣ аз ҳамон генератор дода мешавад, ки интерференсияро ба вучуд меорад, н хомӯшшавии сигнали умумӣ мушохида мешавад. Бо бақайдгирии ҷойгиркуни умумӣ  $\Delta h = n\lambda$  ва муқаррар намудани басомади  $f$  суръати УС аз рӯйи таносуби  $\vartheta_s = f \frac{\Delta h}{n}$  муайян карда мешавад, ки ба формулаи  $\vartheta_s = f \cdot \lambda$  шабех аст. Азбаски дарозии мавҷ, ки ҳамчун  $\lambda = \frac{\Delta h}{n}$  муайян карда мешавад ҷузъи ғафсии гудохта мебошад  $\Delta h$ , пас суръат  $\vartheta_s$  маҳсусан ба ин объекти гудохта дахл дорад.

Ҳамин тавр, бо роҳи чен кардани  $\Delta h = n\lambda$  сатҳҳои гуногун дар баландии  $h$  метавонем ҷаҳиши  $\Delta\vartheta_s$ -ро дар сарҳади байни қабатҳо, ки дар баландии  $h_1$ , тавре ки дар  $\vartheta_s - h$  нишон дода шудааст, муайян қунем. Бояд қайд кард, ки тамоми ғафсии гудохта то масофа  $\Delta h = n\lambda$  аз ноқили болои садоӣ танҳо як муҳити садонок аст ва суръати ченкуни УС ба модда танҳо дар ғафсии хурд дахл дорад  $\Delta h = n\lambda$ . Ҳамин тарик, аввалин ҳусусияти техникаи омӯзиши моеъҳои ба қабатҳо ҷудошаванда ин ченкуни суръати паҳншавии УС вобаста ба баландии болои охиро ноқили садоии поёнӣ мебошад, яъне аксигирии  $\vartheta_s - h$  ҳусусиятҳо.

Ҳусусиятҳои  $\vartheta_s - h$ -ро дар ҳарорати гуногун ба назар гирифта, метавонем нопадидшавӣ ё пайдоиши сарҳади байни қабатҳоро муайян қунем, яъне ҳарорати ҷудоқуниро ошкор намоем ва агар таркиби ибтидоии намуна муҳим набошад, пас метавонем ҳаракати зинаи  $\Delta\vartheta_s$  дар баландии  $h$  аз рӯйи ҳаракати мувофиқи сарҳади байни қабатҳо аз ҳисоби тағирёбии таносуби ҳаҷми фазаҳо мушохида қунем. Дар таркиби критикӣ массаҳои фазаҳои ҷудошуда дар ҳама ҳароратҳо аз уфуқи монотектиկӣ то ҳарорати критикӣ ҳаҷман баробаранд [69].

Барои дақиқ муайян кардани ҳарорати пайдо шуда ё нопадидшавии  $\Delta\vartheta_s$  дар  $\vartheta_s - h$  характеристикаи ченкуниҳо  $\Delta h = n\lambda$  бояд дар тамоми баландии намуна бо қадами хурдтарин гузаронида шаванд [69], зеро дар таркиби

гудохтаи аввалай ба нүктаҳои монотектиқӣ қадамҳо  $\Delta\vartheta_s$  наздик ба поёни зарф, ё дар сатҳи намуна сутуни болоии гудохта пайдо шуданаш мумкин аст. Ин хусусияти дуюми усули муайян намудани сарҳади ба қабатҳо ҷудошавии металлҳо мебошад. Аён аст, ки дар ин маврид ҳатогиҳо дар натиҷаи падидаҳои интерференсия дар наздикии охири ноқили садогузаронандай поёни Ҷ ва сарҳади байни қабатҳоро нодида гирифтанд мумкин нест. Аммо дар ин маврид мақсад аз он иборат аст, ки сарҳади байни қабатҳо дуруст муайян карда шавад, на суръати УС. Андозаи зинаи  $\Delta\vartheta_s$ , ки дар охири ноқили садогузаронандай поёни Ҷ муайян карда мешавад, нисбат ба ҳатогиҳо аз падидаҳои интерференсия хеле калонтар аст, зеро фарқи концентратсияи компонентҳо дар ин ҳолат хеле калон аст [69].

Агар ченкуниҳо бо баландкунин ҳарорат аз ҳарорати хатти монотектика гузаронида шаванд, пас мо фавран ду қабатро доро мешавем, ки таркиби онҳо дар қад-қади гунбази қабатнок тағиیر ёфта, дар ДХ фосилаи концентратсия бо афзоиши ҳарорат то баромад аз минтақаи дуфазагӣ кам мешавад. Вақте ки ба гумбази ба қабатҳо ҷудошавӣ мерасад, яке аз фазаҳо нопадид мешавад ва ҳангомӣ боз баланд шудани ҳарорат маҳлули якчинса боқи мемонад (дар сурати намунаи дори таркиби критикӣ, фазаҳо дар як вақт нопадид шуда, маҳлули якфазагии таркиби ибтидиоиро ба вучуд меорад). Гузариш аз ҳолати дуфазавӣ ба ҳолати якфазавӣ бо суръати пасти диффузияи атомҳои компонент метавонад ба таври кинетикий монеъ шавад ва зинаи  $\Delta\vartheta_s$  дар хусусияти  $\vartheta_s - h$  мавқеи нав мегирад ва аз марҳилаи норавшан ба хатҳои ҳамвор мегузарад. Барои тезонидани равандҳои ҳалшавӣ массаи гудохта бояд омехта карда шавад. Аммо омехтакунӣ дурустии муқаррар намудани ҳарорати гузаришро хеле норавшан мекунад ва ҳар дафъа баъди омехта кардан гудохтаро дар ҳарорати доимӣ муддати дароз нигоҳ доштан лозим аст, то ки система ба ҳолати мувозинати термодинамикий ояд. Дигар масъала ин ченкуниҳо ҳангоми хунук будан аст.

Азбаски ба қабатхो чудошавии моеи якчинса ҳангоми расидан ба ҳарорати критикй худ ба худ ва дар баъзе ҳолатхо ба таври катастрофий ба

амал меояд ва дар ин ҳолат ҳеч гуна омехтакуни дастӣ ва муддати дароз дар ҳарорат нигоҳ доштанро талаб намекунад. Нигоҳдории дарозмуддат лозим нест ва ҳангоми паст гардидани ҳарорат намунаи таҳқиқшаванд аллакай ба қабатҳо ҷудошудааст. Ҳамин тавр, ҷудошавии фазаҳои нав ба вучуд меояд (дар ҳарорати нав дар муқоиса бо пештара ҳарорат паст карда шудааст) андозаҳои макроскопӣ дар майдони гравитатсионӣ ба осонӣ ҷудо мешаванд [90].

Бояд гуфт, ки ҷудошавии гравитатсионии фазаҳои ташаккулёфта хеле зуд [90], зиёда аз 1 дақиқа давом мекунад. Раванди ҷудошавии гравитатсионӣ бо сустшавии суръати УС ва дар экрани осиллограф мушоҳида мешавад, зоро ҳангоми мушоҳида амплитудаи сигнали баромад кам мешавад. Баъди ба охир расидани раванди ҷудошавӣ амплитудаи сигнали баромад боз зиёд шуда, муътадил мегардад, ки дар вақти таҷриба бо металлҳо ва нимноқилҳо мушоҳида карда шуд.

Пай мебарем, ки ҳангоми гармкунӣ тадриҷан ҳалшавии атомҳо дар ҳаҷми намуна ба амал меояд, ки суръати он на ба ҷудошавии стихиявии фазаҳо дар тамоми ҳаҷми гудохта, балки бо диффузия тавассути сарҳади байни қабатҳо маҳдуд мешавад. Ҳамин тариқ, барои дақиқ муайян кардани ҳарорати ба қабатҳо ҷудошавӣ ва пешгири кардани ҳарочоти беасос ҷенкунӣ бояд дар вақти паст гардидани ҳарорат анҷом дода шавад. Ин ҳусусияти сеюми техникии тавсифшуда барои омӯзиши ба қабатҳо ҷудошавии моеъҳо ( металлҳо ва нимноқилҳо ) мебошад.

Мо пайдарпайии амалиётҳои дар боло тавсифшударо ҳангоми омӯзиш ва муайян кардани минтақаи ба қабатҳо ҷудошавии гудохтаҳо дар системаҳои In-B<sup>VI</sup> - (дар ин чо, B<sup>VI</sup>-S, Se, Te аст) ва барои системаҳои дигар низ амалий намудем [89-108]. Дар асоси ин усул аз рӯйи диаграммаҳои фазавии системаҳои дучандай таҳқиқшуда дар бораи минтақаҳои ба қабатҳо ҷудошавии гудохта маълумотҳои боэътиҳод гирифта шуд. Чен кардани суръати паҳншавии УС бо усулҳои импулсӣ-фазавӣ дар мавчи гузаранда бо заминаи акустикии тағйирёбанди имкон медиҳад, ки маълумотҳои боэътиҳоди таҷрибавӣ оид ба минтақаҳои ба қабатҳо ҷудошавии

системаҳои гудохтаҳои дучанда сохта шавад ва аз ҷониби мо ҳамчун таҷрибаҳои боэътиқод системаҳои ба қабатҳо ҷудошавандай гудохтаҳо тавсия карда мешаванд [71].

Ҳангоми дар экрани осиллограф бо блоки пуркуваткунандай дифференсиалий, ки ноқили садоии болоӣ ба масофаи дур  $n\lambda$  (дар ин ҳолат  $n = 2$ ) ба поён қӯҷонида мешавад, ки вуруди дуюми он бо сигнали когерентии синусоидалий аз ҳамон генератор дода мешавад, ки он инҷунин шиддати пармакунии гудохтаро тавлид мекунад, аз ҷониби  $n$  маротиба ҳомӯш шудани сигнали умумӣ ба амал меояд. Бо ба қайд гирифтани ҷобаҷогузории умумӣ  $\Delta h = n\lambda$  ва муқаррар кардани басомади  $f$ , суръати паҳншавии садоро аз рӯйи таносуби  $\vartheta_s = f \cdot \frac{\Delta h}{n}$  пайдо мекунем, ки он ба формулаи  $\vartheta_s = f \cdot \lambda$  якхела аст. Азбаски дарозии мавҷ, ки ҳамчун  $\lambda = \frac{\Delta h}{n}$  муайян карда мешавад, ҷузъи гафсии гудохта  $\Delta h$  мавҷуд аст, суръати  $\vartheta_s$  низ маҳз ба ин ҳаҷми гудохта даҳл дорад [71].

Ҳангоми таҷриба дар минтақаи ҷудошавӣ дар ҳароратҳои гуногун метавон нопадид ё пайдо шудани сарҳади байни қабатҳоро муайян кард, яъне ҳарорати оғози ҷудошавиро муқаррар намуд. Бо истифода аз арзишҳои суръати паҳншавии УС дар қабатҳои якум ва дуюм дар ҳар як ҳарорати додашуда вобастагии  $\vartheta_s$ -ро дар қад-қади ҳатти моновариантии мувозинатии моеъ-моеъ соҳтан мумкин аст, ки барои соҳтани гунбази ҷудошавӣ дар диаграммаи мувозинатҳои фазагӣ ҳамчун асос мебошад. Барои ҳалли ин масъалаи охирин вобастагии ҳарорати  $\vartheta_s$ -ро аз минтақаи ҷудошавӣ барои ҳӯлаҳои таркибашон гуногун омӯхта, онро ба бурриш бо вобастагии хат  $\vartheta_s$  қад-қади гунбази ба қабатҳо ҷудошавӣ экстраполяция кардан лозим аст. Нуқтаҳои буриш ба ҳароратҳои оғози ба қабатҳо ҷудошавии ҳӯлаҳои таркибҳои муайян мувофиқанд. Дар натиҷа дар бораи координатаҳои нуқтаҳои тасвирий, ки ҳатти қаҷи моновариантии мувозинати моеъро дар  $DX$ -и  $T$ -ҳ ташкил медиҳанд, ҳамаи маълумоти заруриро ба даст овардан мумкин аст [71].

## **Омӯзиши системаи In-Se дар минтақаи ба қабатҳо ҷудошаванд.**


Омӯзиши ба қабатҳо ҷудошавии системаҳои дукомпонентай металлӣ ва нимноқилӣ (бо нуқтаи маҳсуси ҳарорат-ҳарорати ҷудошавӣ, ҳарорати критикӣ, таркиби критикӣ ва ғ.) дар ҳолати моеъ барои дақиқ кардани маълумот дар бораи табиати гузаришҳои фазавӣ аҳамияти қалон дорад. Ин масъалае, ки ба гудохтаҳои электронии ношаффофт (гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо ва нимноқилҳо) дахл дорад, то ба наздикиӣ ҳали худро наёфтааст.

Микдори хеле зиёди корҳои таҷрибавӣ ба омӯзиши часпакӣ, гармигузаронӣ, ноқилияти металлҳои моеъ ва нимноқилҳо, инчунин, ба омӯзиши онҳо бо усулҳои рентгенӣ ва дифраксияи нейтронӣ бахшида шудаанд [109-112]. Маълумотҳои заруриро дар бораи соҳтори гудохтаҳо, инчунин, аз маълумотҳои УС дар бораи суръати паҳншавӣ ва ҳомушшавии УС ба даст овардан мумкин аст [71].

Барои ҳалли вазифаи мазкур дар робита ба синфҳои гудохтаҳои металлӣ ва нимноқилии зикршуда мо ба хулосае омадем, ки усули УС-ро барои омӯзиши ба қабатҳо ҷудошавӣ ҳангоми гудохтани системаҳои дучанда истифода барем [113-114].

Дар ин бахш натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар системаи In-Se бо усули УС оварда шудааст.

Ба сифати маводди ибтидой индий (Ин-000) ва селен-тамғаи «ОСЧ» барои тайёр кардани ҳӯлаҳо истифода шуданд. Намунаҳо дар ампулаҳои кварсӣ ҷойгир карда шуда, ҳавои дохилаш то  $10^{-4}$  Па қашида гирифта шудааст ва бо усули кафшеркунӣ баста шуданд. Дар ҳарорати гудозиши индий ва селен намунаҳоро 2 соат нигоҳ дошта, синтези асосиро дар 950 К дар давоми 3 соат бо омехтакуни пуршиддати меҳаникӣ анҷом додем ва дар ниҳоят онро (яъне ампуларо) дар ҳаво зимни дар як вақт ҷунбонидан то мустаҳкам шудани намунаҳо хунук кардем. Ченкунӣ дар фазои аргони тозагиаш баланд дар диапазони басомади 1-3 МГс гузаронида шуд. Ҳусусиятҳои асосии техникии омӯзиши гудохтаҳои ба қабатҳо ҷудошавии металлҳо ва нимноқилҳо бо усули УС дар [87-88] тавсиф карда шудааст.




**Расми 3.8.** –Тағийирёбии суръати ултрасадо дар гудохтаи  $In_{0,83} - Se_{0,17}$  вобаста ба баландии сутуни моеъ (1-5. - 930, 917, 910, 903, 893 Т, К)

Дар расми 3.8 натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавии суръати паҳншавии УС  $\vartheta_s$  вобаста ба баландии  $h$  сутуни моеъи таркиби намунаи ибтидиои  $In_{0,83} - Se_{0,17}$  дар ҳароратҳои гуногун оварда шудааст. Маълум аст, ки дар ҳароратҳои 930 ва 917 К (хатти 1 ва 2) характеристикаҳои  $\vartheta_s - h$  хатҳои рости параллел мебошанд, яъне суръати паҳншавии УС аз баландӣ, ки якчинса будани таркиби онро нишон медиҳад вобаста нест. Аммо, дар ҳарорати 910 К дар  $\vartheta_s - h$  характеристика (хатти 3) ҷаҳиши суръати УС мушоҳида мешавад. Ин далели ҷудошавии гудохтаро ба ду фазаи моеъ, ки аз рӯйи бузургии суръати паҳншавии УС, ки бо суръати паҳншавии УС фарқ мекунад, муқаррар мекунад [69]. Минбаъд, дар ҳароратҳои 903 ва 893 К, фарқи  $\Delta\vartheta_s$  пайваста зиёд мешавад (расми 3.8, хатҳои 4 ва 5), ки он бо пастшавии ҳарорат афзоиши фосилаи  $\vartheta_s - h$  характеристикаро дар қабатҳо нишон медиҳад.

Чи тавре ки дар расми 3.8 дид мешавад, зинаҳои  $\vartheta_s - h$  характеристикаҳои 3-5 дар як баландӣ бо дақиқии зиёд сабт карда мешаванд. Далели он, ки сарҳади байни қабатҳо дар як мавқеъ бо тағйирёбии ҳарорат нигоҳ дошта мешавад, танҳо аз нав тақсимшавии атомҳои компонентҳо бидуни тағйир додани ҳаҷми фазаҳо шаҳодат медиҳад. Азбаски ҳарорати ҷудошавӣ хеле дақиқ муайян карда шудааст, ҳарорати  $\vartheta_s - h$ -характеристикаи 3 (910 К)-ро ба ҳарорати критикии ин система [69] наздик ҳисобидан мумкин аст.

Маълумоте, ки дар расми 3.8 оварда шудааст, имкон медиҳад, ки вобастагии суръати паҳншавии УС қад-қади хатти моновариантии моеъ - моеъ пурра сохта шавад. Ин арзишҳоеро талаб меқунад, ки ба шоҳаҳои боло ва поёни  $\vartheta_s - h$ -хусусиятҳо (расми 3.8) вобастагии ҳарорат мавҷуд аст. Дар натиҷа хатти умумиро ба даст меорем, ки ба вобастагии суръати паҳншавии УС дар қад-қади гумбази ба қабатҳо ҷудошавӣ мувоғиқ аст (ниг. расми 3.9).




**Расми 3.9.** – Вобастагии суръати ултрасадо аз концентратсия дар гудохтаи In-Se. Политермаҳои 1-7 (4, 10, 15, 17, 20, 25, 30% ат. Se)

Ин натича дар навбати худ имкон медиҳад, ки дар  $\Delta X$ -ии системаи In-Se ҳатти моновариантии мувозинати моеъу - моеъ сохта шавад. Барои ин, вобастагии ҳарорати суръати паҳншавии УС-ро барои гудохтаҳои таркибашон гуногун дар ҳарорати болотар аз минтақаи чудошавӣ [69] муқаррар кардан ва ин вобастагиро то ба бурриши ҳатте, ки вобастагии  $\vartheta$  s-ро дар баробари гумбази ба қабатҳо ҷудошавӣ тавсиф меқунад, экстраполяция кардан лозим аст. Нуқтаҳои буриш, ки ба ҳарорати муайян мувофиқат меқунанд, координатаҳои нуқтаҳои тасвирии ҳатти мувозинати моновариантии моеъ-моеъро муайян намоянд [69].

Дар асоси ин, мо вобастагии ҳароратро аз суръати паҳншавии УС-и таркиби  $\vartheta$ s 7-то намунаро таҳқиқ кардем (ниг. расми 3.9). Аз расм дида мешавад, ки вобастагии ҳарорати суръати паҳншавии УС аз ҳарорати ҷудошавӣ (расми 3.9, полимермаҳои 1-7 мутаносибан) баландтар ҳарактери ҳаттӣ дорад, ки ин имкон медиҳад то ки онҳо ба буриши ҳатти қаҷ ба вобастагии суръати паҳншавии УС қад-қади гумбази ба қабатҳо ҷудошавӣ ба таври боъзтимод экстраполяция карда шаванд.

Расми 3.9 нишон медиҳад, ки дар  $T > T_{kp}$  ҳама полимермаҳо ба меҳвари ҳарорат нишебии манғӣ доранд (яъне бо баланд шудани ҳарорат дар паси гумбази ба қабатҳо ҷудошавӣ суръати УС арзиши манғӣ дорад). Чунин тағйирёбии суръати паҳншавии УС  $T > T_{kp}$  комилан фаҳмо аст, зоро баъди  $T_{kp}$  маҳлули яқцинса мавҷуд аст. Ин чун қоида барои металлҳо хос аст. Тавре ки аз расм дида мешавад, дар полимермаҳои суръати УС ягон ҳодисаҳои аномалӣ пайдо нашудааст. Аз ҳарорати ба қабатҳо ҷудошавӣ сар карда, ба таври ҳаттӣ кам мешаванд. Мутобики хулосаҳо [115-118], ин далел нишон медиҳад, ки дар ин система рушди ошкори тағйирёбии калони концентратсия вучуд надорад. Мувофиқи маълумоти дар расми 3.9 овардашуда, ҳатти қаҷи моновариантии мувозинати моеъ-моеъ дар системаи In-Se сохта шудааст ва дар расми 3.10 ҳамчун қисми диаграммаи мувозинатҳои фазагӣ нишон дода шудааст.



**Расми 3.10.** – Қисми диаграммаи фазавии системаи индий-селен дар минтақаи ба қабатҳо ҷудошавӣ дар ҳолати моеъгӣ


Аз расми 3.10 диде мешавад, ки ҳатти қафи моновариантии мувозинатии моеъ-моеъ дар системаи индий-селен симметрий аст. Дар ин система координатҳои нуқтаҳои критикӣ дар ҳарорати 910 К ва таркиби критикӣ 17% ат. Se муқаррар қарда шуд.

**Омӯзиши системаи In-S дар соҳаи ба қабатҳо ҷудошавии гудохтаҳо.** Ҳӯлаҳои системаи In-S дар корҳои [15-17] дар доираи концентратсияи аз 0 то 70% S бо усулҳои таҳлили микроструктурӣ, рентгенӣ ва таҳлили дифференсиалӣ- термикий омӯхта шуданд. Ҳӯллаҳо барои таҳқиқот тавассути гарм кардани омехтаҳои компонентҳо дар ампулаҳои кварсӣ бо

усули анъанавӣ омода карда шуданд. Дар таҳқиқот тамғаи тозагиаш 99,999% In ва кристалли S-и тоза 99,999% истифода шудааст.

Ба ҳамин монанд, тавре ки дар боло нишон дода шудааст, диаграммаҳои ҳолати системаи In-S сохта шудаанд.

Расми 3.11 ДХ-и системаи In-S-ро дар минтақаи ба қабатҳо ҷудошавии гудохтаҳо нишон медиҳад. Мувофиқи маълумотҳои таҷрибавии ба даст овардашуда гунбази ҷудошавӣ дар ин система қариб симметри буда, дар уфуқи монотектикӣ бо таркибҳои 7 ва 37% ат. сулфур мувофиқат меқунад.



**Расми 3.11.** – Қисми диаграммаи мувозинати фазагии системаи индий-сулфур дар минтақаи ба қабатҳо ҷудошавии гудохтаҳо


Дар системаи In-S координатаҳои нуқтаи критикӣ барои ҳарорати критикӣ 1018 К ва таркиби критикӣ 21% ат. S муқаррар карда шудааст.

## **Омӯзиши системаи In-Te дар соҳаи ба қабатҳо ҷудошавии гудохтаҳо.**

Халкогенидҳои индий барои конверторҳои оптоэлектронӣ ва термоэлектрикӣ маводди зарурӣ мебошанд. Инчунин, онҳо барои пайвастагиҳои нимноқилҳои  $A^{III}V^{II}$ ,  $A^{III}V^{IV}$ ,  $A^{IV}V^{VI}$  истифода мешаванд. Имкониятҳои маҳсуси татбиқи амалӣ бо соҳтори қабатии пайвастагиҳои дучандай  $A^{III}V^{VI}$  алоқаманданд. Бо ба ҳам пайвастани ионҳои металлҳои ишқорӣ ва МИЗ дар онҳо синфҳои нави батареяҳо барои энергияи офтобӣ ва электрикӣ эҷод кардан мумкин аст [116-118].

Барои тайёр кардани хӯлаҳо ҳамчун ашёи ибтидоии индий (In - 000) ва теллур TA-1-ро истифода намудем. Намунаҳо дар ампулаҳои кварсӣ ба  $10^{-2}$  Па вакуум карда шуда, дар ҳарорати 120 К дар муддати 2 соат бо ларзиши шадид омехта карда шуда мӯҳр карда шудаанд. Пас аз гудохтани намуна бо зудхунуккунӣ обутоб дода шуд. Барои ин ампулаи тафсони гудохтаро дар оби хунук, ки тақрибан ҳарорати 700-900 К дошт, гузоштем. Ченқуниҳо дар атмосфераи аргони тозагиаш баланд дар диапазони басомади 1-3 МГс гузаронида шуданд. Дар расми 3.12 натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибии суръати паҳншавии УС ( $\vartheta_s$ ) вобаста ба баландии (h) сутуни моёни намунаи таркиби ибтидоии  $In_{81.65}-Te_{18.35}$  дар ҳарорати гуногун оварда шудааст. Маълум аст, ки дар ҳарорати 825, 813 ва 806 К (сатрҳои 1-3 мутаносибан) ( $\vartheta_s - h$ ) - характеристикаҳои хатҳои рости параллел ба меҳвари h мебошанд, яъне суръати паҳншавии УС аз баландӣ вобастагӣ надошта, якхела будани таркиби гудохтаро нишон медиҳад [108]. Аммо дар ҳарорати 795 К дар  $\vartheta_s - h$  - характеристика (мутаносибан, хатти 4) ҷаҳиши суръати паҳншавии УС мушоҳида мешавад. Зинаи якхела далели ҷудошавии гудохтаро ба ду фазаҳои моёъ, ки бо суръати паҳншавии УС фарқ мекунанд, нишон медиҳад ё муқаррар мекунад. Минбаъд дар ҳарорати 783 ва 760 К андозаи зина  $\Delta h$  пайдарпай зиёд мешавад (ниг. расми 3.12, хатҳои 5, 6), ки аз афзоиши концентратсия дар қабатҳо бо паст шудани ҳарорат далолат мекунад [69].


Бояд гуфт, ки зинаҳои ( $\vartheta_s - h$ ) - характеристикаҳои 1-6 дар як баландӣ бо дақиқии зиёд сабт карда мешаванд.



**Расми 3.12.** –Тағийрёбии суръати паҳншавии ултрасадо вобаста ба баландии намунаи  $In_{81.65} - Te_{18.35}$  (1-6) дар ҳароратҳои 825, 813, 806, 795, 783, 760 К

Далел он аст, ки сарҳади байни қабатҳо ҳангоми тағийрёбӣ танҳо аз нав тақсимшавии атомҳои компонентҳо (мутаносибан In ва Te) бидуни тағийир додани ҳаҷми фазаҳо шаҳодат медиҳад. Дар асоси ин пешниҳод кардан мумкин аст, ки тиркиби чунин омехта  $In_{81.65} - Te_{18.35}$  таркиби критикий номида шавад.

Маълумоте, ки дар расми 3.12 оварда шудааст, имкон медиҳад, ки вобастагии суръати паҳншавии УС қад-қади хатти моновариантии мувозинатии моеъ-моеъ бунёд карда шавад. Барои ин зарур аст, ки арзишҳои  $\theta_s$  мувофиқи шохаҳои болой ва поёни ( $\theta_s - h$ ) хусусиятҳо (ниг. расми 3.12) вобаста ба ҳарорат пешниҳод карда шавад. Дар натиҷа хатти умумие ба даст меояд, ки ба вобастагии суръати паҳншавии УС қад-қади гунбази ба қабатҳо чудошавӣ мувофиқ аст (расми 3.13) [96].




**Расми 3.13.** – Вобастагии концентратсионӣ ва суръати ултрасадо аз ҳарорат дар гудохтаҳои таркибашон гуногуни системаи дучандаи In-Te. Политермаҳои 1-8 (6, 11, 13, 18, 18.35, 22, 26, 29% ат. Te)

Дар системаи In-Te ин усулҳоро барои омӯхтани вобастагии ҳарорат ( $\vartheta_s - h$ ) - характеристика дар гудохтаҳои дорои - 6, 11, 13, 18, 18.35, 22, 26, 29% ат. Те [98] мебошанд татбиқ намудем. Натиҷаҳои таҳқиқот дар расми 3.13 ҷамъбаст карда шудаанд, ки дар он политермаҳои 1-8 вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии УС-и ҳӯлаҳои таҳқиқшавандаро берун аз минтақаи ба қабатҳо ҷудошаванда тавсиф мекунанд [98]. Дар системаи In-Te (ниг. расми 3.13) аномалияҳои политермаҳо пайдо шуданд, ки моҳияташ дар он аст, ки вобастагии  $\vartheta_s \sim f(T)$  пеш аз хаттӣ шудан дорои максимумҳои моил мебошанд. Ин аномалияҳо дар доираи хеле васеи ҳарорат паҳн мешаванд ва бештар дар ҳӯлаи таркиби критикӣ зоҳир мешаванд (ба хатти 5 расми 3.13 нигаред, ки дорои 18.35% ат. Те мебошад).

Мувофиқи [69, 71], гудохтаҳои системаи In-Te нимметалӣ мебошанд, алоқаҳои байниатомӣ дар онҳо на танҳо аз рӯйи алоқаи металлӣ, балки аз рӯйи намуди алоқаи ковалентӣ низ амалӣ карда мешавад. Мавҷудияти алоқаи ковалентӣ дар гудохтаҳо аз мавҷудияти атомҳои теллур вобаста аст, ки аз сабаби ҳусусияти маълуми соҳтори қабатҳои электронии берунӣ ба пайдоиши ин бандҳо майл доранд. Мо пешниҳод менамоем, ки аномалияҳои мушоҳидашуда дар суръати паҳншавии УС дар гудохтаи ин система маҳз ба имкони мавҷудияти ду намуди пайвастҳои байниатомӣ вобастаанд, ки дар баробари тағиیرёбии концентратсия бояд ба ташаккули тағиирёбии назарраси зичӣ мусоидат кунанд. Ҳусусияти тағиироти охирин ҳангоми гармкуни махлулҳо, дар асл, бояд сабаби маънои физикии пайдоиши аномалияҳо дар вобастагии ҳарорат аз суръати паҳншавии УС бошад [91].

Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда дар расми 3.13 маълумоти мукамали таҷрибавиро пешниҳод мекунад, ки дар асоси он хатти моновариантини мувозинатиро соҳтан мумкин аст, ки минтақаи ба қабатҳо ҷудошавии  $M_1+M_2$ -ро дар диаграммаи мувозинати фазагии системаи In-Te маҳдуд мекунад. Дар расми 3.14 натиҷаҳои чунин соҳтор нишон дода шудааст.



**Расми 3.14.** –Қисми диаграммаи мувозинати фазагии системαι индий-теллур бо мавқеи хатти моеъи моновариантии мувозинати моеъу-моеъ бо уфуқи монотектий

Бояд қайд кард, ки бо истифода аз усули УС минтақаи ба қабатҳо чудошавӣ дар системаи индий теллур таҳқиқ карда шуд ва хатти қаҷи мувозинати моновариантӣ сохта шуд, ки минтақаи зикршударо маҳдуд мекунад. Координатаҳои нуқтаҳои критикӣ дар ҳарорати  $(802 \pm 2)$  К ва таркиби критикӣ 18.35% ат. Те муқаррар карда шудаанд ва боқимонда индий мебошад. Гунбази чудошавӣ, чунон ки аз расм дида мешавад, қариб симметрий аст.

Ҳисоби фаъолияти термодинамикӣ ва энергияи озоди Гиббси компонентҳо дар ҳӯлаҳои дучандаи индий бо ҳалкогенҳо (сулфур, селен ва теллур) дар ҳолати моеъ дар боби дуюм нишон дода шудааст [119-120].

## **Хулюсай боби сеюм**

- Усулҳои таҷрибавии чен кардани суръати паҳншавии ултрасадо дар гудохтаҳои металлҳо, нимметаллҳо ва нимноқилҳо таҳлилу баррасӣ карда шуд;
- Маъсалаҳои методологии ченкуни ҳароратҳои баланд ва суръати ултрасадо дар гудохтаҳо баррасӣ шуд;
- Таҳлили усулҳои гуногунӣ чен кардани суръати паҳншавии ултрасадо нишон дод, ки усули импулсӣ-фазавӣ дар заминаи тағийирёбандай акустикий бо ду элементҳои пезоэлектрикӣ беҳтар аст;
- Дастгоҳи гармқунаки баландҳарорат барои гудохтани металлҳои мушкилгудоз, инчунин, индӣ бо халкогенҳо ( $S$ ,  $Se$ ,  $Te$ ) ва ченкуни хосиятҳои ултраакустикӣ гудохта, ки бо шаҳодатномаи ҳуқуқи муаллиф ҳимоя шудааст, таҳия гардидааст;
- Суръати паҳншавии ултрасадо дар гудохтаҳои  $In$ ,  $S$ ,  $Se$  ва  $Te$  чен карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки хусусияти асосии усул ҳассосияти мутлақ аст, ки ба  $-1,5$  м/с баробар аст;
- Вобастагии ҳарорат ва концентратсияи суръати паҳншавии ултрасадо дар гудохтаҳои системаҳои  $In-S$ ,  $In-Se$  ва  $In-Te$  омӯхта шудааст;
- Дар системаҳои  $In-S$  ва  $In-Se$  дар паси гумбази ба қабатҳо ҷудошаванда ягон ҳодисаи аномалий пайдо нашуд. Ин омил аз он шаҳодат медиҳад, ки дар ин системаҳо инкишофи намоёни концентратсия ва тағийирёбии зичӣ вуҷуд надорад;
- Аномалияҳои суръати паҳншавии ултрасадо дар диапазонҳои васеи ҳарорат барои системаи  $In-Te$  ошкор карда мешаванд, ки бо наздик шудан ба нуктаи критикӣ тадриҷан зиёд мешаванд;
- Параметрҳои критикӣ (ҳарорати критикӣ ва таркиби критикӣ) барои системаҳои  $In-S$ ,  $In-Se$  ва  $In-Te$  муайян карда шудааст.

## ХУЛОСАХОИ УМУМӢ

1. Бо истифода аз меъёрҳои термодинамикӣ ва оморӣ навъҳои таъсири мутақобила дар системаҳои бинарии индӣ, ки қаблан омӯхта нашудаанд (кам омӯхташуданд) муқараррар карда шуд. Бори аввал диаграммаҳои ҳолати мукаммал барои шаш системаи бинарии индӣ бо металлҳои гузарандай Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ta сохта шудаанд [18-М], [24-М].

2. Натиҷаҳои ноилгардидаи индӣ ва хӯлаҳои он нишондиҳандаҳои муҳими ҳосиятҳои физикӣ, механикӣ, химиявӣ, технологӣ мебошанд, ки барои коркарди технологияи легиронидан, тозакунӣ ва тағийирдиҳӣ заруранд, ДҲ сохта шуданд. Маълумоти гирифта шуда, оид ба системаҳои ба қабатҳо ҷудошавандай дучандай индӣ бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh, Ta, S, Se ва Te манбаи арзишманд барои коркарди технологияи ҳосил намудани материалҳои дорои ҳосиятҳои баланди зиддифрикционӣ барои дастгоҳҳои энергетикӣ атомӣ ва техникаи атомӣ мебошад [10-М], [12-М], [17-М], [23-М].

3. Дастгоҳи гармкунаки баландҳарорат барои ҷудохтани металлҳои мушкилгудоз, инчунин, индӣ бо ҳалкогенҳо (S, Se, Te) ва ҷенқунии ҳосиятҳои ултраакустикии ҷудохта, ки бо шаҳодатномаи ҳукуқи муаллиф ҳимоя шудааст, таҳия карда шуд [10-М], [15-М].

4. Усулҳои ҳисобкунӣ ва эксперименталий барои 3 системаи бинарии индӣ бо ҳалкогенҳои ҶД (S, Se, Te) мавҷудияти минтақаҳои ба қабатҳо ҷудошавӣ, координатаҳои табдилёбии нонвариантӣ ва нуқтаҳои канорӣ дар ДҲ-ии онҳо бори аввал муайян карда шуд. Аз диаграммаҳои ҳолатии соҳташудаи дучандай индӣ бо истифода аз назарияи маҳбулҳои регулярий дар ҳароратҳои мувозинати монотектикий энергияи Гиббс, фаъолнокӣ ва константаҳои таъсири байнизарравӣ хӯлаҳои системаҳои болозикр муқаррар карда шуд [2-М], [3-М], [4-М], [5-М], [6-М], [7-М], [12-М], [13-М], [14-М], [16-М], [19-М], [20-М], [21-М], [25-М].

5. Дар асосӣ ДҲ дучандай соҳташудаи индӣ бо Cr, Mo, Ru, Os, Rh ва Та параметрҳои технологияи раванди тозакунии ликватсионии индӣ аз ғашҳои мушклгудоз пешниҳод карда шуд. Муқаррар гардид, ки ҳангоми зина ба зина ҳунуқкунӣ аз 673 то 473 К тозагии индӣ афзуда, схемаи

технологии коркарди гирифтани индийи дарааи тозагиаш гуногун пешниҳод гардида, ҷиҳати ҳосилкуни индийи тозагиаш маҳсус барои татбиқ дар истеҳсолот тавсия мешавад, самаранокии пешакии солонаи иқтисодии индий барои як тонна 1833900 сомонӣ (як миллиону ҳаштсаду сию се ҳазору нуҳсад сомонӣ) бо нархҳои соли 2024 ҳисоб карда шудааст [9-М], [26-М].

## **ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ ТАҲҚИҚОТ**

Комплекси таҳқиқотҳои ҳисоббарорӣ ва таҷрибавии гузаронидашуда имконият дод, ки координатаҳои ҳароратҳои критикии таҷзияи гудоҳтаи ғомогенӣ ба ду фазаи ғомергенӣ муқаррар карда шавад. Ин маълумотро ҳангоми коркарди технологияи ба даст овардани материалҳои дорои ҳосиятҳои зиддифрикционии баланд, ки дар техникаи ядроӣ заруранд, истифода бурдан мумкин аст.

Маълумотҳои ба дастаовардашуда ҳамчун замина барои бонки маълумотҳои акустикӣ, термодинамикӣ, термофизикӣ ва эластикӣ, ки дар самтҳои гуногуни илму техника муҳим арзёбӣ мегарданд, инчунин, ҳодисаҳои критикии системаҳои дучандай металлӣ, ки дар диссертатсия оварда шудааст, ба омӯзиши ҳодисаҳои критикӣ истифода карда шаванд.

## РҮЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Яценко, С.П. Индий. Свойства и применение / С.П. Яценко. – М.: Наука, 1987. – 250 с.
2. Рипан, Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну. – М.: Мир, 1971. – Т. 1. – 560 с.
3. Румянцев, Ю.В. Хворостухина Н.А. Физико-химические основы пирометаллургии индия / Ю.В. Румянцев, Н.А. Хворостухина. – М.: Наука, 1965. – 132 с.
4. Коленкова, М.А. Металлургия рассеянных и легких редких металлов / М.А. Коленкова, О.Е. Крейн. – М.: Металлургия, 1977. – 360 с.
5. Montague, H.L. The extractive metallurgy of zinc: Review of processes and projections for the future. TMS Paper Selection / H.L. Montague. – N.Y.: Met. Soc. AIME, 1971. – 140 p.
6. Зеликман, А.Н. Металлургия редких металлов / А.Н. Зеликман, Б.Г. Коршунов. –М.: Металлургия, 1991. – 431 с.
7. Зеликман, А.Н. Теория гидрометаллургических процессов / А.Н. Зеликман, Г.М. Вольдман, Л.В. Беляевская. –М.: Металлургия, 1983. – 424 с.
8. Корнилов, И.И. Металлохимические свойства элементов Периодической системы / И.И. Корнилов, Н.М. Матвеев, Л.И. Пряхина, Р.С. Полякова. – М.: Наука, 1966. – 351 с.
9. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Под ред. ак. РАН Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 1996. – Т. 1. – 992 с.
10. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Под ред. ак. РАН Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 1997. – Т. 2. – 1024 с.
11. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Под ред. ак. РАН Н.П. Лякишева. –М.: Машиностроение, 2000. –Т. 3, кн. 1. –872с.
12. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Под ред. ак. РАН Н.П. Лякишева. –М.: Машиностроение, 2001. –Т. 3, кн.2. –448с.

13. Хансен, А.К. Структуры двойных сплавов / А.К. Хансен, К. Андерко. – М.: Металлургия, 1962. – Т. 1-2. – 1488 с.
14. Эллиот, Р.П. Структуры двойных сплавов / Р.П. Эллиот. – М.: Металлургия, 1970. – Т. 1-2. – 917 с.
15. Шанк, Ф.А. Структура двойных сплавов / Ф.А. Шанк. – М.: Металлургия, 1979. – 706 с.
16. Вол, А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – М. –Л.: Наука, 1959. – Т. 1. – 755 с.
17. Вол, А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – М. –Л.: Наука, 1962. – Т. 2. – 982 с.
18. Вол, А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – М. –Л.: Наука, 1976. – Т. 3. – 814 с.
19. Вол, А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол, И.К. Каган. – М. –Л.: Наука, 1979. – Т. 4. – 576 с.
20. Курнаков, Н.С. Введение в физико-химический анализ: Учебное пособие для хим. фак. гос. ун-тов / ак. Н.С. Курнаков; Под ред. В.Я. Аносова и М.А. Клочко; при участии Н.В. Агеева [и др.]. – М. -Л.: АН СССР, 1970. – 562 с.
21. Юм-Розери, У. Факторы, влияющие на стабильность металлических фаз. В сб.: Устойчивость фаз в металлах и сплавах / У. Юм-Розери. –М.: Мир. 1970. – 408 с.
22. Даркен, Л.С. Физическая химия металлов / Л.С. Даркен, Р.В. Гурри. – М.: Металлургиздат, 1960. – 256 с.
23. Воздвиженский, В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния / В.М. Воздвиженский. –М.: Металлургия, 1975. – 224 с.
24. Mott, B. The theory of the properties of Metals and Alloys / B. Mott, H. Jones. –Lnd, 1936. – 362 p.
25. Mott, B.W. Liquid immiscibility in metals systems / B.W. Mott // Philos, Magasin, 1975. – V. 8. – №2. – P. 259-283.
26. Полинг, Л.К. Природа химической связи / Л.К. Полинг. – М. – Л.: Госхимиздат, 1947. – 160 с.

27. Miedema, A.R. The electronegativity parameter for transition Metals heat of formation and charge tranater in alloys / A.R. Miedema, J. less // Common metals, –1973. –V. 32. – №1. – P. 117-138.
28. Kubaschevesky, O. The physical chamistry of metallic solutions and intarmetallic compounds / O. Kubaschevesky. –L.: Asad. Press, 1959. –306 p.
29. Watson, R.E. Volum effect in transition-metal alloying / R.E. Watson, L.H. Bennett // Acta Metall, –1982. – V. 30. – №10. –P. 1941-1955.
30. Кауфман, Л. Расчёт диаграмм состояния с помощью ЭВМ / Л. Кауфман, Х. Бернстейн. – М.: Мир, 1972. – 326 с.
31. Диаграммы фаз в сплавах / Под ред. Л. Беннета, Т. Массалского и Б. Гиссена. – М.: Мир, 1986. –273 с.
32. Теслюк, М.Ю. Металлические соединения со структурами фаз Лавеса / М.Ю. Теслюк. – М.: Наука, 1969. – 136 с.
33. Hildebrand, I.H. The solibility of nonelectrlystes / I.H. Hildebrand, R.I. Scott. –N. –Y.: Reinhold publ, 1950. – 488 p.
34. Machlin, E.S. Correction terms to pair potencial model values of the energy of formation for transition elements polyvalent element phases / E.S. Machlin // CalPHad, – 1982. –V. 5. – №1. – P. 1-17.
35. Hillert, M. Empirical-method of predicting and representing termodinamic properties of ternary solution phases / M. Hillert // CalPHad, – 1980. –V. 4. – №1. – P. 1-12.
36. Делингер, У. Теоретическое металловедение / У. Делингер. –М.: Металлургия, 1960. – 286 с.
37. Захаров, А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – М.: Металлургия, 1978. – 292 с.
38. Пинес, Б.Я. К расчёту простейших диаграмм равновесия бинарных сплавов / Б.Я. Пинес // ЖЭТФ, – 1943. – №11. – С. 411-417.
39. Данилов, В.И. О влиянии межмолекулярного взаимодействия на равновесие фаз в бинарных системах / В.И. Данилов, Д.С. Каменецкая // Журн. физ. Химии, – 1948. – №1. – С. 81-89.

40. Аптекарь, И.Л. Анализ возможных типов диаграмм состояния двухкомпонентных систем / И.Л. Аптекарь, Л.Г. Исаева // Журн. физ. химии. – 1977. – №9. – С. 2353-2355.
41. Курнаков, Н.С. Избранные труды / Под ред. О.Е. Звягинцевой. –М.: Изд. АН СССР, 1960, 1961, 1963. – Т. I-III. – 595, – 611, – 567 с.
42. Воздвиженский, В.М. Статистический метод прогноза взаимодействия компонентов (прогноз по критериям). В сб.: Общие закономерности в строении диаграмм состояния металлических систем / В.М. Воздвиженский. –М.: Наука, 1973. – С. 103-108.
43. Джураев, Т.Д. Степень ближнего порядка-критерий для определения разновидностей расслаивающихся систем / Т.Д. Джураев, А.В. Вахобов // Доклады АН Тадж. ССР, – 1986. –Т. 29. – №1. – С. 32-35.
44. Джураев, Т.Д. Степень ближнего порядка и разновидности диаграмм состояния расслаивающихся систем / Т.Д. Джураев // Материалы V Всес. науч. совещания. – М.: – 1989. – 9 с.
45. Пирсон, У. Кристаллохимия и физика металлов и сплавов. Пер. с англ. С.Н. Горина. / У. Пирсон. –М.: Мир, 1977. -Ч. 1 и 2. – 424 и – 472 сс.
46. Гладышев, В.П. / Физика металлов и металловедение, 1963. –Т. 15. – №2. – 203 с.
47. Физико-химические свойства элементов / Под ред. Г.В. Самсонова. – Киев: Наукова Думка, 1965. – 807 с.
48. Джураев, Т.Д. Расчётные и экспериментальные исследования физико-химического взаимодействия щелочноземельных металлов с элементами периодической системы / Т.Д. Джураев // Дисс. ... канд. хим. Наук: Институт химии АН Таджикской ССР. – Душанбе, 1972. – 228 с.
49. Савицкий, Е.М. Прогнозирование неорганических соединений с помощью ЭВМ / Е.М. Савицкий, В.Б. Грибуля. –М.: Наука, 1977. –194с.
50. Мельвин-Хьюз, Э.А. Физическая химия. / Э.А. Мельвин-Хьюз. –М.: ИЛ, 1962. –Т. 2. – 1148 с.

51. Джураев, Т.Д. Разработка композиций и сплавов кальция, стронция и бария / Т.Д. Джураев // Дисс. ... д-ра хим. наук. –М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1991. – 327 с.
52. Казанбаев, Л.А., Козлов, П.А., Кубасов, В.Л., Колесников, А.В., Загребин, С.А. Способ получения индиего порошка высокой чистоты. Изобретения к патент. 10.12.2003, №RU 2218244.
53. Truning, E.B., Trunina O.E. Preparation of high-purity indium and gallium via elektrotransfer in a magnetic field. Inorganic materials. 2003. – V: 39. – №8. – P. 798-801.
54. Гасанов, А.А., Кознов Г.Г., Почтарёв А.Н., Аникин О.В. Способ получения индия высокой чистоты. Изобретения к патент. 20.02.2014, №RU 2507283.
55. Джураев, Т.Д., Нуров К.Б., **Джаъфари А.С.** Разработка технологической схемы ликвационного рафинирования индия от некоторых тугоплавких примесей / Т. Д. Джураев, К. Б. Нуров, А. С. **Джаъфари** // Вестник Таджикского технологического университета. Технология и химия. -2024. –№1(56). -С. 41-47.
56. Красин, В. П. Влияние размерного фактора на положение фазовых границ в системах из несмешивающихся компонентов / В. П. Красин, С. И. Союстова, А. А. Вернер // Машиностроение и инженерное образование, -2012. –№2. -С. 29-32.
57. **Джаъфари, А. С.,** Джураев Т. Д. Раванди тозакунии ликватсионии индий аз ғашҳои мушкилгудоз / **А.С. Джаъфари**, Т.Д. Джураев // Маводди конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Нақши саноатикуонӣ дар пешрафти истеҳсолот» баҳшида ба «Солҳои рушди саноат» (солҳои 2022-2026) ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» (солҳои 2020-2040), (23 майи соли 2024). ДДОТ ба номи С. Айнӣ. – Душанбе, 2024. – С. 109-114.
58. Джураев, Т.Д., Газизов Э.Р., Исмоилов Р.А., Амиров О.Х., Рахимов Ф.К., Хакдодов М.М. Устройство для многоструйной заливки

- расплава алюминия и легированного алюминия. Изобретения к патент. 20.02.2014, №ТJ 75 (7.03.2007).
59. Бурылев, Б.П. Термодинамика металлических растворов внедрения / Б.П. Бурылев. –Ростов-на-Дону: Ростовский университет, 1984. –160 с.
60. Джураев, Т.Д. Термодинамические свойства сплавов серебра с халькогенами (S, Se и Te) / Т.Д. Джураев, Р.А. Нимонов, М.Т. Тошев, К.Б. Нуров // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы металлургической промышленности». – Душанбе: ТГУ им. ак. М.С. Осими, 2021. – С. 112-118.
61. Регель, А.Р. Закономерности формирования структуры электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов // – М.: Наука, 1982. – 320 с.
62. Kleppa, O.J. Ultrasonic velocities of sound in some metallic Liquids. Adiabatic and isothermal compressibilities of Liquids metalls at theie melting points / O.J. Kleppa // J. Chem. Phus. – 1950. – V. 18. – №10. – P. 1331-1336.
63. Gordon, R.B. Propagation of sound in Liquids metalls: the velosity in lead and tin. / R.B. Gordon // Acta Metallurgika, – 1959.– V. 7. – №1. – P. 1-7.
64. Гитис, М.Б., Михайлов И.Г. Скорость звука и сжимаемость некоторых жидких металлов / М.Б. Гитис, И.Г. Михайлов // Акустический журнал, – 1965. –Т. 11. – №4. – С. 434-437.
65. Гитис, М.Б., Михайлов И.Г. О связи скорости звука и электропроводности в жидких металлах / М.Б. Гитис, И.Г. Михайлов // Акустический журнал, – 1966. – Т. 12. – №1. – С. 17-21.
66. Полоцкий, И.Г., Ходов З.Л. Ультразвуковой интерферометр для измерений при повышенных температурах / И.Г. Полоцкий, З.Л. Ходов // Вопросы физики металлов, – 1955. –№6. – С. 70-76.
67. Глазов, В.М. Методика исследования скорости ультразвука в расплавах металлов и полупроводников / В.М. Глазов, А.А.

- Айвазов, В.И. Тимошенко // Заводская лаборатория, – 1975. –Т. 41. – №2. – С. 197-200.
68. Глазов, В.М. Аппаратура и методика для исследования акустических свойств электронных расплавов / В.М. Глазов, В.И. Тимошенко, С.Г. Ким // Заводская лаборатория, – 1985. –Т. 51. – №3. – С. 22-26.
69. Мирзозода, А.Н. Исследование микронаеоднородности двойных-металлических и полупроводниковых расплавов с расслоением в жидком состоянии / А.Н. Мирзозода // дис. ... канд. хим. наук: – Душанбе, ТНУ. 2021. – 121 с.
70. А. с. Устройство для нагрева исследуемого образца из металла или полупроводника. / **Джафаров А.С.**, Нуров К.Б., Джураев Т.Дж., Тошов М.А., Мирзозода А.Н., Мухаббатов Х.К. РТ. №ТJ 1321 от 23.05.2022 г.
71. Ким, С.Г. Разработка методики и изучение ультраакустических свойств расплавов полуметаллов и полупроводников / С.Г. Ким // дис. ... канд. физ.-мат. наук. –М.: МИЭТ, 1985. – 242 с.
72. Глазов, В.М., Ким С.Г. Осцилляции скорости ультразвука при нагреве в жидком галлии / В.М. Глазов, С.Г. Ким // Письмо в ЖЭТФ, – 1983. –Т. 37. –№5. – С. 208-209.
73. А. с. Ультразвуковой преобразователь для контроля расплавов металлов и полупроводников / В.М. Глазов, В.И. Тимошенко, С.Г. Ким СССР, №1146591. Б.И. – 1985. –№11.
74. Нуров, К.Б. Исследование скорости распространения ультразвука в расплавах системы Ge-Pb / К.Б. Нуров // Вестник Таджикского технического университета, 2015. – №2 (30). – С. 22-25.
75. Нуров, К.Б. Исследование скорости распространения ультразвука в расплавах S, Se и Te / К.Б. Нуров, Т.Дж. Джураев, А.С. **Джафаров**, Т. Рустам. // Материалы республиканской научно-практической конференции на тему: «Роль и использование достижений естественных, точных и математических наук в производстве»,

посвященной дню науки (14 апреля 2023 г.). –Душанбе: ТТК при ТТУ им. ак. М.С. Осими, 2023. – С. 141-146.

76. Регель, А.Р., Глазов В.М. Физические свойства электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов // М.: –Наука, – 1980. – 296 с.
77. Глазов, В.М., Щеликов О.Д. Изменение структуры ближнего порядка в расплавах Se и Te при их нагревании / В.М. Глазов, О.Д. Щеликов // Изв. АН СССР, Неорганические материалы, – 1974. –Т. 10. – №2. – С. 202-207.
78. Гитис, М.Б., Михайлов И.Г. Скорость звука и сжимаемость некоторых жидких металлов / М.Б. Гитис, И.Г. Михайлов // Акустический журнал, – 1965. – Т. 11. – №4. – С. 434-437.
79. Гитис, М.Б., Михайлов И.Г. Скорость звука и сжимаемость в расплавленных сере и селене / М.Б. Гитис, И.Г. Михайлов // Акустический журнал, – 1966. – Т. 12. –№2. – С. 294-296.
80. Михайлов И.Г. Основы молекулярной акустики / И.Г. Михайлов, В.А. Соловьев, Ю.П. Сырников // М.: – Наука, – 1964. – 514 с.
81. Ноздрев, В.Ф., Федорищенко Н.В. Молекулярная акустика / В.Ф. Ноздрев, Н.В. Федорищенко // М.: Высшая школа, 1974. – 288 с.
82. Кудрявцев, Б.Б. Применение ультраакустических методов в практике физико-химических исследований / Б.Б. Кудрявцев // Л.: – 1952. – 323 с.
83. Гитис, М.Б. Скорость звука и сжимаемость жидких металлов / М.Б. Гитис // дис. ... канд. физ.-мат. наук. Л.: – ЛГУ, 1966. – 169 с.
84. Блум, Б.И., Регель А.Р. Исследование электропроводности и вязкости в расплавах Se-Te / Б.И. Блум, А.Р. Регель // Журнал технической физики, – 1953. – Т. 23. –№6. – С. 963-974.
85. Мокровский, Н.Г., Регель А.Р. Некоторые особенности температурной зависимости плотности и электропроводности жидких расплавов Te-Se / Журнал технической физики, – 1955. – Т. 25. – №12. – С. 2093-2095.

86. Швидковский, Е.Г. Некоторые вопросы вязкости расплавленных металлов / Е.Г. Швидковский // – М.: ГИТЛ, 1955. – 385 с.
87. Нуров, К.Б. Основные особенности методики исследования расслаивающихся расплавов металлов и полупроводников акустическим методом / К.Б. Нуров // Вестник Таджикского национального университета. Серия «Естественных наук», 2015. – №1/4 (168). – С. 127-130.
88. Нуров, К.Б., Ходжаев Ф.К. Исследование области расслаивания расплавов в системе Cu-Pb импульсно-фазовым методом / К.Б. Нуров, Ф.К. Ходжаев // Вестник Южно – Уральского государственного университета. серия «Металлургия», Россия, 2019. – Т. 19. – №4. – С. 4-9.
89. Джураев, Т.Дж. Закономерности изменения энергии взаимообмена индия с элементами периодической таблицы (ПТ) от их порядкового номера / Т.Дж. Джураев, А.С. Джабаров, К.Б. Нуров, М. Тошев // Чебышевский сборник, 2023. Т. 24, – №5. – С. 266-273.
90. Глазов, В.М. Акустические исследования и закритических явлений в электронных расплавах / В.М. Глазов, С.Г. Ким // ДАН СССР, 1986. – Т. 290. – №5. – С. 873-876.
91. Регель, А.Р. Акустические исследования структурных изменений при нагреве расплавов полупроводников и полуметаллов / А.Р. Регель, В.М. Глазов, С.Г. Ким // ФТП, – 1986. – Т.20. – №8.– С. 1353-1376.
92. **Джабаров, А.С.** Блок-схема измерения и тепловая часть установки для исследования ультразвуковых свойств расплавов металлов и полупроводников / **А.С. Джабаров**, Рустами Т., К.Б. Нуров, Т.Дж. Джураев // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, посвященной 30-летию независимости Республики Таджикистан и 25-летию РТСУ, 2021. – С. 40-44.
93. **Джабаров, А. С.** Особенности характера температурной зависимости скорости распространения ультразвука расплавов

- металлов и полупроводников за куполом расслаивания / А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров, А.Н. Мирзозода, Т.Дж. Джураев // Теоретический и научно-практический журнал «Кишоварз», ТАУ им. Ш.Шохтемур, 2021. – №2 (91). – С. 108-110.
94. **Джафаров, А.С.**, Нуров К.Б. Исследование двойных систем с особых температурных точек / А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров // Доклады НАН РТ., физическая химия, 2021, – Т. 64. – №7-8. – С. 442-448.
95. **Джафаров, А.С.**, Нуров К. Б. Исследование диаграммы с ограниченной растворимостью в жидким состоянии / А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием «IV Байкальский материаловедческий форум», РФ. г. Улан-Удэ, 2022. – 69 с.
96. Нуров, К.Б. Определение линии моновариантного равновесия в расплавах систем индий-халькогены (сера, селен и теллур) / К.Б. Нуров, А.С. **Джафаров**, Т.Дж. Джураев // Журнал «Политехнический Вестник», серия Инженерные исследования: ТТУ им. ак. М.С. Осими, 2021. – №4 (56). – С. 35-40.
97. Nurov, K.B., Dzhuraev T.D., **Jafarov A.S.** Investigation of the region of examination of melts in systems In-B<sup>VI</sup> (B<sup>VI</sup> -S, Se, Te) by the acoustic method / K.B. Nurov, T.D. Dzhuraev **A.S. Jafarov** // Austrian Journal of technical and natural sciences», Vienna, 2022. – №3-4. – P. 44-51.
98. **Джафаров, А.С.** Фазовые равновесия в системе In-Te / А.С. **Джафаров** // Доклады НАН РТ, физическая химия, 2022. Т. 65. – №3-4. – С. 233-239.
99. Джураев, Т.Дж. Термодинамические активности и свободная энергия гиббса компонентов в сплавах индия с халькогенами (S, Se и Te) / Т.Дж. Джураев, А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров, М.Т. Тошев // Журнала «Политехнический Вестник», серия Инженерные исследования: ТТУ им. ак. М.С. Осими, 2022. – №2 (58). – С 90-94.
100. Нуров, К.Б., **Джафаров А.С.** Исследование температурной зависимости скорости распространения ультразвука в расплавах

полупроводниковых соединений  $Sb_2Se_3$  и  $Bi_2Se_3$  / К.Б. Нуров, А.С. Джрафоров // Международный научно-практический журнал Endless light in science. Алматы, Казахстан, 2022. – С. 133-137.

101. Нуров, К.Б., **Джафаров А.С.** Исследование двухкомпонентные монотектические системы ультразвуковым методом / К.Б. Нуров, А.С. Джрафоров // Международный научный журнал «Национальная Ассоциация Ученых», г. Екатеринбург, 2022. Т. 2. –№82. – С. 60-66.
102. Джураев, Т.Дж., **Джафаров А.С.**, Нуров К.Б., Тошев М.Т. Расчет энергии межчастичного взаимодействия и координат критического расслоения в системах индий-халькогены (S, Se и Te) / Т.Дж. Джураев, А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров, М.Т. Тошев // Сборник статей первой международной научно-практической конференции «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединений и аспекты их применения», посвященной памяти профессора Баситовой Саодат Мухаммедовны, 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической и научно-исследовательской деятельности доктора химических наук, профессора Азизкуловой Онаджон Азизкуловны (30-31 марта 2022 г.). – Душанбе: ТНУ, 2022. – С. 239-242.
103. Нуров, К.Б. Исследование области ограниченной растворимости в жидким состоянии в бинарных системах индия с селеном и теллуром / К.Б. Нуров, А.С. **Джафаров**, Т.Дж. Джураев, М.Т. Тошев, Х.К. Мухаббатов // Материалы международной научно-практической конференции «Современные промблемы металлургической промышленности» (9-10 декабря 2021 г.). – Душанбе: ТТУ им. ак. М.С. Осими, 2021. – С. 85-90.
104. Джураев, Т.Дж. Прогноз образования интерметаллических соединений в бинарных системах индия с элементами периодической таблицы Д.И. Менделеева (ПТ) / Т.Дж. Джураев, А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров, Р.А. Наимов, М.Т. Тошев // Сборник статей первой международной научно-практической конференции

«Перспективы развития исследований в области химии координационных соединений и аспекты их применения», посвященной памяти профессора Баситовой Саодат Мухаммедовны, 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической и научно-исследовательской деятельности доктора химических наук, профессора Азизкуловой Онаджон Азизкуловны (30-31 марта 2022 г.). –Душанбе: ТНУ, 2022. – С. 85-88.

105. Нуров, К.Б. **Джафаров А.С.** Особенности поведения скорости ультразвука в области расслаивания расплавов и закритических явлений / К.Б. Нуров. **А.С. Джафаров** // Материалы Республиканской конференции на тему: «Роль современных методов анализа в развитие науки и производства», посвященной 20-летию развития естественно-научных, точных и математических дисциплин в области науки и образования (2020-2040 годы) (5 октября 2022 г.). –Душанбе: ТНУ, 2022. – С. 85-92.
106. Нуров, К.Б., **Джафаров А.С.** Акустические исследования фазовых переходов и критических явлений в металлических и полупроводниковых жидкостях / К.Б. Нуров, **А.С. Джафаров** // Республиканской научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы и перспективы развития естественных и точных наук» (28-29 октября 2022 г.). –Душанбе: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе, 2022. – С. 136-143.
107. Нуров, К.Б. и др. Скорость распространения ультразвука как структурно-чувствительный характеристики для изучения молекулярно-кинетические свойства расплавов металлов и полупроводников / К.Б. Нуров, Т.Дж. Джураев, А.Н. Мирзозода, **А.С. Джафаров**, Рустами Т. // Вестник ТНУ. Серия естествений наук, 2023. – №1. – С. 160-169.
108. Нуров, К.Б. Поведение акустических параметров вблизи критических точек системы жидкость-жидкость / К.Б. Нуров, **А.С. Джафаров**, Рустами Т., Т.Дж. Джураев // Вестник Бохтарского

государственного университета имени Носира Хусрава, 2022. – №2/2 (99). – С. 71-77.

109. Славнова, Г.К., Елисеев А.А. Рентгенографическое исследование сплавов индий-сelen / Г.К. Славнова, А.А. Елисеев // Журнал неорганической химии, 1963. – Т. 8. – №7. – С. 1654-1660.
110. Славнова, Г.К., Лужная Н.П., Медведева З.С. Новые данные по диаграмме состояния системы индий-сelen / Н.П. Лужная, З.С. Медведева // Журнал неорганическая химия, 1963. – Т. 8. – №5. – С. 1199-1203.
111. Кононенко, В.И., Яценко С.П. Некоторые физические свойства металлических расслаивающихся расплавов. / В.И. Кононенко, С.П. Яценко // Известия АН СССР, Металлы, 1970. – №3. – С. 205-208.
112. Wobst, M. Oberflachenspannung und Dichte schmelzflüssiger Legierungen von binären Tellur-und Selensystemen mit gleichzeitig vorliegenden Mischungslücken und Verbindungen / M. Wobst // Wiss. Z. d. Tehn. Hochsch. Karl-Marx-Stadt, 1970. – V. 12. – №4. – P. 393-414.
113. Глазов, В.М. Исследование расслаивания расплавов в системе Sb-Se акустическим методом / В.М. Глазов, С.Г. Ким, К.Б. Нуров // Известия АН СССР. Неорганические материалы, 1990. – Т. 26. – №3. – С. 526-529.
114. Глазов, В.М. Исследование расслаивания расплавов в системах галлий-кадмий и висмут-цинк. / В.М. Глазов, С.Г. Ким, В.И. Тимошенко, К.Б. Нуров // Журнал физической химии, 1988. – Т. 62. – №9. – С. 2510-2513.
115. Глазов, В.М. Акустическое исследование области расслаивания расплавов в системе In-Se / В.М. Глазов, С.Г. Ким, К.Б. Нуров // Известия Академии наук СССР. Неорганические материалы, 1989. – Т. 25. – №5. – С. 859-861.
116. Зломонов, В.П., Новоселова А.В. Р-Т-х - диаграммы состояния систем металл-халькоген / В.П. Зломонов, А.В. Новоселова // М.: Наука, 1987. – 208 с.

117. Абрикосов, Н.Х. Полупроводниковые халькогениды и сплавы на их основе / Н.Х. Абрикосов, В.Ф. Банкина, Л.Б. Порецкая // М.: Наука, 1975. – 219 с.
118. Григорчак, И.И. Плотность состояний в интеркалированных слоистых полупроводников / И.И. Григорчак, Б.А. Лукиянец, С.П. Ковалюк // Украинский физический журнал, 1981. – Т. 26. – №7. – С. 1165-1168.
119. Джураев, Т.Д., Тошев М.Т., Нуров К.Б., **Джафаров А.С.** Прогноз типа взаимодействия и расчёт диаграмм фазовых равновесий в системах индия с бором, углеродом и ниобием / Т.Д. Джураев, М.Т. Тошев, К.Б. Нуров, **А.С. Джафаров** // Республиканская научно - практическая конференция на тему «Современное состояние и перспективы физико-химического анализа», посвященной провозглашению четвертой стратегической цели-индустриализации страны, 2022-2026 годы «Годами развития промышленности», 65-летию основания кафедры «Общая и неорг. химия» и посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, док. хим. наук, профессора Лутфулло Солиева (15-16 марта 2023 г.). – Душанбе: ТГПУ им. С.Айни, 2023. – С. 48-51.
120. **Джафаров, А.С.** Расчет термодинамической активности и свободной энергии Гиббса компонентов в двойных сплавах индия с халькогенами (S, Se и Te) в жидкому состоянии / **А.С. Джафаров** // Республиканская научно - практическая конференция на тему «Современное состояние и перспективы физико-химического анализа», посвященной провозглашению четвертой стратегической цели-индустриализации страны, 2022-2026 годы «Годами развития промышленности», 65-летию основания кафедры «Общая и неорг. химия» и посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, докт. хим. наук, профессора Лутфулло Солиева (15-16 марта 2023 г.). – Душанбе: ТГПУ им. С.Айни, 2023. – С. 82-89.

## **Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.**

### **Мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда**

**[1-М].** **Джафаров, А.С.** Особенности характера температурной зависимости скорости распространения ультразвука расплавов металлов и полупроводников за куполом расслаивания / А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров, А.Н. Мирзозода, Т.Дж. Джураев // Теоретический и научно-практический журнал «Кишоварз» Таджикского аграрного университета им. Ш. Шохтемур, 2021. – №2 (91). – С. 108-110.

**[2-М].** **Джафаров, А.С.** Исследование двойных систем с особых температурных точек / А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров // Док. национальной Академии наук Таджикистана, 2021. – Т. 64. – №7-8. – С. 442-448.

**[3-М].** **Джафаров, А.С.** Определение линии моновариантного равновесия в расплавах систем индий-халькогены (серы, селен и теллур) / К.Б. Нуров, А.С. **Джафаров**, Т.Дж. Джураев // «Политехнический Вестник», серия Инженерные исследования ТТУ им. акад. М. С. Осими, 2021. – №4 (56). – С. 35-40.

**[4-М].** **Джафаров, А.С.** Фазовые равновесия в системе In-Te / А.С. **Джафаров** // Доклады национальной Академии наук Таджикистана, 2022. – Т. 65. – №3-4. – С. 233-239.

**[5-М].** **Джафаров, А.С.** Термодинамические активности и свободная энергия Гиббса компонентов в сплавах индия с халькогенами (S, Se и Te) / Т.Дж. Джураев, А.С. **Джафаров**, К.Б. Нуров, М.Т. Тошев // «Политехнический Вестник». Серия: Инженерные исследования Таджикского технического университета им. ак. М.С. Осими, 2022. – №2 (58). – С. 90-94.

**[6-М].** **Джафаров, А.С.** Поведение акустических параметров вблизи критических точек системы жидкость-жидкость / К.Б. Нуров, А.С. **Джафаров**, Рустами Т., Т.Дж. Джураев, // Вестник Бохтарского государственного университета имени Носира Хусрава, 2022. – №2/2 (99). – С. 71-77.

**[7-М].** **Джафаров, А.С.** Скорость распространения ультразвука как структурно-чувствительный характеристики для изучения молекулярно-кинетические свойства расплавов металлов и полупроводников / К.Б. Нуров, Т.Дж. Джураев, А.Н. Мирзозода, **А.С. Джафаров**, Рустами Т. // Вестник Таджикского национального университета: Серия естественных наук, 2023. – №1. – С. 160-169.

**[8-М].** **Джафаров, А.С.** Закономерности изменения энергии взаимообмена индия с элементами периодической таблицы (ПТ) от их порядкового номера / Т.Дж. Джураев, **А.С. Джафаров**, К.Б. Нуров, М. Тошев // Чебышевский сборник (Scopus), 2023. – Т. 24. – №5 (91). – С. 266-273.

**[9-М].** **Джаъфари А.С.** Разработка технологической схемы ликвационного рафинирования индия от некоторых тугоплавких примесей / Т.Д. Джураев, К.Б. Нуров, **А.С. Джаъфари** // Вестник Таджикского технологического университета: Технология и химия, 2024. – №1 (56) – С. 41-47.

#### **Иҳтироот:**

**[10-М].** **Джафаров, А.С.** Устройство для нагрева исследуемого образца из металла или полупроводника / **Джафаров А.С.**, Нуров К.Б., Джураев Т.Дж., Тошов М.А., Мирзозода А.Н., Мухаббатов Х.К. РТ №ТJ 1321 от 23.05.2022 г.

#### **Мақолаҳо маҷаллаҳои дигар чопшууда:**

**[11-М].** **Jafarov, A.S.** Investigation of the region of examination of melts in systems In-B<sup>VI</sup> (B<sup>VI</sup>-S, Se, Te) by the acoustic method / K.B. Nurov, T.D. Dzhuraev, **A.S. Jafarov** // Austrian Journal of technical and natural sciences», Vienna, 2022. – №3-4. – P. 44-51.

**[12-М].** **Джафаров, А.С.** Исследование температурной зависимости скорости распространения ультразвука в расплавах полупроводниковых соединений Sb<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> и Bi<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> / К.Б. Нуров, **А.С. Джафаров** // Международный научно-практический журнал Endless light in science. Казахстан, 2022. – С. 133-137.

**[13-М]. Джаррафов, А.С. Исследование двухкомпонентные монотектические системы ультразвуковым методом / К.Б. Нуров, А.С. Джаррафов // Международный научный журнал «Национальная Ассоциация Ученых» г. Екатеринбург, 2022. – Т. 2. – №82. – С. 60-66.**

**Фишурдаи маърӯзаҳо дар конференсияҳо**

**[14-М]. Джаррафов, А.С. Исследование области ограниченной растворимости в жидким состоянии в бинарных системах индия с селеном и теллуром / К.Б. Нуров, А.С. Джаррафов, Т.Дж. Джураев, М.Т. Тошев, Х.К. Мухаббатов // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы металлургической промышленности» (9-10 декабря 2021 г.). – Душанбе: ТТУ им. ак. М.С. Осими, 2021. – С. 85-90.**

**[15-М]. Джаррафов, А.С. Основные проблемы в технике высокотемпературных акустических экспериментов с расслаиванием компонентов в жидким состоянии / К. Б. Нуров, А. Н. Мирзозода, Рустами Т., А. С. Джаррафов // Маводди конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи: «Проблемаҳои муосири илмҳои табиатшиносӣ риёзӣ ва методикаи таълими онҳо дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ» баҳшида ба Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040), 50-солагии факултети физика ва 90-солагии ДДОТ ба номи С. Айнӣ (9 июня соли 2021). – Душанбе, 2021. – С. 133-136.**

**[16-М]. Джаррафов, А.С. Исследование области расслаивания расплавов в системах In - B<sup>VI</sup> (B<sup>VI</sup> - S, Se, Te) / К.Б. Нуров, А.С. Джаррафов, Т.Дж. Джураев // Материалы республиканская научно-практическая конференция «Послание-путеводитель» (29 февраля 2022 г.). – Бустон: ГМИТ, 2022. – С. 43-47.**

**[17-М]. Джаррафов, А.С. Прогноз образования интерметаллических соединений в бинарных системах индия с элементами периодической таблицы Д.И. Менделеева (ПТ) / Т.Дж. Джураев, А.С. Джаррафов, К.Б. Нуров, Р.А. Наимов, М.Т. Тошев // Сборник статей первой международной**

научно-практической конференции «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединений и аспекты их применения», посвященной памяти профессора Баситовой Саодат Мухаммедовны, 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической и научно-исследовательской деятельности доктора химических наук, профессора Азизкуловой Онаджон Азизкуловны (30-31 марта 2022 г.). – Душанбе: ТНУ, 2022. – С. 85-88.

**[18-М]. Джаррафов, А.С.** Расчет энергии межчастичного взаимодействия и координат критического расслоения в системах индий-халькогены (S, Se и Te) / Т.Дж. Джураев, **А.С. Джаррафов**, К.Б. Нуров, М.Т. Тошев // Сборник статей первой международной научно-практической конференции «Перспективы развития исследований в области химии координационных соединений и аспекты их применения», посвященной памяти профессора Баситовой Саодат Мухаммедовны, 80-летию со дня рождения и 60-летию педагогической и научно-исследовательской деятельности доктора химических наук, профессора Азизкуловой Онаджон Азизкуловны (30-31 марта 2022 г.). – Душанбе: ТНУ, 2022. – С. 239-241.

**[19-М]. Джаррафов, А.С.** Исследование области ограниченной растворимости в системах In-B<sup>VI</sup> (B<sup>VI</sup>-S, Se, Te) / К.Б. Нуров, **А.С. Джаррафов** // Материалы IV Международной научно-практической конференции «Наука и технология» (15-16 мая 2022 г.). – Казахстан, 2022. – С. 179-187.

**[20-М]. Чагаров, А.С.** Тадқиқоти системаҳои дучузъа бо нуқтаҳои ҳарорати маҳсус / **А.С. Чагаров** // Материалы международной научно – методической конференции. «Роль естественно-математических наук и методики их преподавания в процессе ускорения индустриализации страны» посвященной «Двадцатилетию изучения и развития естественно математических и точных дисциплин в области науки о образовании (2020-2040 гг.)», а также четвертая цель национальной стратегии – ускорение индустриализации страны. (14 июля соли 2022). – Душанбе: ТГПУ им. С.Айни, 2022. – С. 153-156.

**[21-М].** **Джафаров, А.С.** Исследование диаграммы с ограниченной растворимостью в жидким состоянии / **А.С. Джафаров, К.Б. Нуров** // Материалы Всероссийской научной конференции с международным участием «IV Байкальский материаловедческий форум» (1-7 июля 2022 г.). – Бурятия, г. Улан-Удэ, 2022. – 69 с.

**[22-М].** **Джафаров, А.С.** Исследование температурной зависимости скорости распространения ультразвука в расплавах селенида сурьмы и висмута / **К.Б. Нуров, А.С. Джафаров** // Международная научно-практическая конференция «Междисциплинарность научных исследований как фактор инновационного развития» (7 августа 2022 г.). – Челябинск, 2022. – С. 8-15.

**[23-М].** **Джафаров, А.С.** Акустические исследования фазовых переходов и критических явлений в металлических и полупроводниковых жидкостях / **К.Б. Нуров, А.С. Джафаров** // Республиканской научно-практической конференции на тему: «Актуальные проблемы и перспективы развития естественных и точных наук» (28-29 октября 2022 г.). – Душанбе: филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в г. Душанбе, 2022. – С. 136-143.

**[24-М].** **Джафаров, А.С.** Прогноз типа взаимодействия и расчёт диаграмм фазовых равновесий в системах индия с бором, углеродом и ниобием / **Т.Д. Джураев, М.Т. Тошев, К.Б. Нуров, А.С. Джафаров** // Республиканская научно - практическая конференция на тему «Современное состояние и перспективы физико-химического анализа», посвященной провозглашению четвертой стратегической цели-индустриализации страны, 2022-2026 годы «Годами развития промышленности», 65-летию основания кафедры «Общая и неорг. химия» и посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, док. хим. наук, проф. Лутфулло Солиева (15-16 марта 2023 г.). – Душанбе: ТГПУ им. С.Айни, 2023. –С. 48-51.

**[25-М].** **Джафаров, А.С.** Расчет термодинамической активности и свободной энергии Гиббса компонентов в двойных сплавах индия с халькогенами (S, Se и Te) в жидкому состоянии / **А.С. Джафаров** // Республиканская научно-практическая конференция на тему «Современное

состояние и перспективы физико-химического анализа», посвященной провозглашению четвертой стратегической цели-индустриализации страны, 2022-2026 годы «Годами развития промышленности», 65-летию основания кафедры «Общая и неорганическая химия» и посвященной памяти Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, док. хим. наук, профессора Лутфулло Солиева (15-16 марта 2023 г.). – Душанбе: ТГПУ им. С.Айни, 2023. – С. 82-89.

[26-М]. **Джаъфари, А.С.** Раванди тозакунии ликватсионии индий аз гашҳои мушкилгудоз / **А.С. Джаъфари, Т.Д. Джураев** // Маводди конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ дар мавзӯи «Нақши саноатикунонӣ дар пешрафти истеҳсолот» баҳшида ба «Солҳои рушди саноат» (солҳои 2022-2026) ва «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» (солҳои 2020-2040) (23 майи соли 2024). – Душанбе: ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 2024. – С. 109-114.

## ЗАМИМАХО

Дар замимаҳо натичаи асосии таҷрибаҳои гузаронидашуда оид ба суръати паҳншавии УС дар ҳароратҳои муҳталиф барои гудохтаҳои концентратсияашон гуногун дар шакли ҷадвал ва шаҳодатномаи ихтироъ оварда шудааст (ҷадвалҳои 1, 2, 3, 4, 5, 6)

**Ҷадвали 1**

**Суръати паҳншавии УС**

**дар гудохтаи In**

In	
T, K	$\vartheta_s$ , м/с
463	2314
523	2299
641	2267
675	2260
702	2254
727	2245
785	2232
820	2224
867	2211
930	2192
954	2186
1045	2163
1049	2161
1067	2154
1216	2125

**Ҷадвали 2**

**Суръати паҳншавии УС**

**дар гудохтаи S**

S	
T, K	$\vartheta_s$ , м/с
400	1340
438	1310
443	1290
450	1258
473	1240
493	1228
497	1223
503	1220
523	1190
540	1180
555	1162
565	1140
583	1120
608	1096
628	1074
660	1030
685	1003
700	980
725	950
730	940

**Чадвали 3**

Суръати паҳншавии УС дар

гудохтаи Se

Se	
T, K	$\vartheta_s$ , м/с
495	1103
512	1087
520	1075
533	1070
547	1057
557	1046
578	1027
587	1014
599	1008
609	998
623	988
627	978
651	969
663	961
673	950
685	944
697	932
708	925
717	921
723	918
935	908

**Чадвали 4**

Суръати паҳншавии УС дар

гудохтаи Te

Te	
T, K	$\vartheta_s$ , м/с
733	963
746	987
757	1000
770	1016
785	1031
797	1042
803	1048
818	1059
835	1072
854	1083
873	1095
884	1101
899	1106
914	1113
943	1121
963	1127
983	1131
1004	1134
1020	1138
1033	1140
1042	1139
1065	1140
1082	1143
1090	1143

## Чадвали 5

Тағиирёбии суръати паҳншавии УС  
бо баландии намуна дар ҳароратҳои  
гуногун дар гудохтаи ҷудошавандай  
таркиби ибтидой  $In_{0.83}Se_{0.17}$

In <sub>0.83</sub> Se <sub>0.17</sub>		
T, K	h, mm	g, м/с
930	1	2010
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
917	1	2018
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	

идомаи ҷадвал 5		
T, K	h, mm	g, м/с
910	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	2036
903	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	2058
893	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1983
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	2075
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1995

**Чадвали 6**

**Тағириёбии суръати паҳншавии УС  
бо баландии намуна дар ҳароратҳои  
гуногун дар гудохтаи ҷудошавандай  
таркиби ибтидой In81.65 Te18.35**

<b>In81.65 Te18.35</b>		
T, K	h, mm	$\vartheta$ , м/с
825	1	1960
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
813	1	1940
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	

<b>идомаи ҷадвали 6</b>		
T, K	h, mm	$\vartheta$ , м/с
806	1	1920
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
795	1 2 3 4 5	1990
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
783	1 2 3 4 5	2050
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
760	1 2 3 4 5	2110
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 10	

## НАХУСТПАТЕНТ

# ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН



**ИДОРАИ  
ПАТЕНТЫ**

# ШАХОДАТНОМА

Шахрванд Джабаров А.С.

**муаллифи ихтирои** *Дастгоҳ барои гармкуни намунаҳои таддикшавандӣ аз  
металл ва ё нимнокил*

**Ба ихтироъ  
нахустпатенти № TJ 1321** дода шудааст.  
**Дорандай  
нахустпатент** Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон  
ба номи С. Айнӣ  
**Сарзамин** Чумхурии Тоҷикистон  
**Ҳаммуаллиф(он)** Нуров Ҷ.Б., Джуроев Т.Дж., Тошев М.Т., Мирзозода А.Н.,  
Муҳаббатов Ҳ.Қ.

Аввалияти ихтироъ 23.05.2022

Таърихи рӯзи пешниҳоди ариза 23.05.2022

**Аризан №** 2201688

Дар Фехристи давлатии ихтироъхон Чумхурии Тоҷикистон

21 ноября с. 2022 ба кайд гирифта шуд  
**Нахустинатент**  
**эътибор дорад аз 23 майи с. 2022 то 23 майи 2032с.**

**Ин шаходатнома хингоми амали гардонидани хукуку имтиёзхое, ки барои муаллифони ихтироот бо конунгузории чорӣ мукарар гардидаанд, нишон дода мешавад**

# ДИРЕКТОР

Исмоилзода М.

**РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН**  
**ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО**

**УДОСТОВЕРЕНИЕ**

Гражданин **Джафаров А.С.**

Является автором изобретения **Устройство для нагрева исследуемого образца из металла или полупроводника**

На изобретение выдан малый патент №**TJ 1321**

Патентообладатель **Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни**

Страна **Республика Таджикистан**

Соавторы **Нуров К.Б., Джурاءв Т.Дж., Тошев М.Т., Мирзозода А.Н., Мухаббатов Х.К.**

Приоритет изобретения **23.05.2022**

Дата подачи заявления **23.05.2022**

Заявление № **2201688**

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан **21 ноября 2022**

Малый действителен с **23 мая 2022** г. по **23 мая 2032** г.

Настоящее удостоверение предъявляется при реализации прав и льгот, установленных действующим законодательством

